



САРДАБИР
ИБОДОВ С.Т.

Чонишини сардабир ва
муҳаррири масъул
Юсуфов А.И.

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Исмоилов К.И. (педиатрия)
Раҳмонов Э.Р. (сироятшиносӣ)
Саидов А.С. (фалсафа)
Субҳонов С.С. (стоматология)
Саидов Ё.У. (терапия)
Қурбонов К.М. (чарроҳӣ)
Юсуфӣ С.Ҷ. (фарматсия)

ШӮРОИ ТАҲРИРИЯ

Солиҳов Д.Н., Мазиёев М.М.,
Гадоев Б.Ш., Раззоқов А.А.,
Курбонбекова П.Қ., Раҳмонов Р.А.,
Холов Ё.Қ., Раҷабов У.Р.,
Ишонқулова Б.А., Султонов Ш.Р.,
Қурбонов С.С., Шарофова Н.М.,
Қурбонов Ч.М., Шерматов Д.С.
Назаров М.Н.,

Авчи Ҷуҳал

Наширии Донишгоҳи давлатии
тиббии Тоҷикистон ба номи
Абӯалӣ ибни Сино

Маҷаллаи илмӣ –амалӣ
ҳар се моҳ чоп мешавад.
Соли 2010 таъсис ёфтааст.

3 (28)

2017

Маҷалла дар Вазорати фарҳангӣ
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти
№0124\ МҔ аз 21 июни
соли 2010 ба қайд
гирифта шудааст.

Сурогаи идора: 734003,
Тоҷикистон, шаҳри Душанбе,
хиёбони
Рӯдакӣ 139, ДДТТ ба номи
Абӯалӣ ибни Сино
Тел. 228-90-52

МУАССИС:
Донишгоҳи давлатии тиббии
Тоҷикистон ба номи
Абӯалӣ ибни Сино

МУНДАРИЧА

ТИБИ АМАЛЙ

Т.Ф. Файратов, М.Х. Набиев. Баҳодиҳии маҷмӯй ва ислоҳи ҳолати системаи лаҳтабандии хун дар гирифторони бемории синдроми попанҷаи диабетикӣ.....	4
М.Х. Набиев, Т.Ф. Файратов. Пешгирии инкишофи оризаҳои фасодӣ дар беморони мубталои синдроми попанҷаи диабетӣ.....	8
А.С. Саидов, Б.А. Саидов, М.Х. Ҳакимов, Ш.М. Муродова. Мушкилоти колопрокологӣ дар оила ва роҳҳои бартараф намудани он.....	12
Ҳ.Д. Усмонова, Ш.Б. Эгамова, Н.С. Кароматуллоева. Ҳолати узвҳои ковокии даҳон ҳангоми бемории псoriasis.....	16
К.М. Муҳамадиева, У.С. Раҳимов. Сифати ҳаёти гирифторони бемории барас (Витилиго).....	18
С.А. Таибов, Л.Н. Почочонова. Пешгирии паҳншавии гепатитҳо	20
С.Ш. Анваровна, Н.Ф. Ниёзова, Н.А. Иноятова, М.Қ. Носирова. Басомади вазни барзиёд дар фарбехӣ дар байни кӯдакон ва наврасони ҶТ.....	24
Л.А. Бабаева, А.Қ. Майдзода, О.Ф. Ҳайдарова, М.Р. Қодирова, С.Б. Аҳмедов. Зуҳуроти клиникӣ ва тарзҳои муолиҷаи кӯдакони синни бармаҳали гирифтори бемории сепсис.....	28
Н.А. Абдуллоева, П.Ш. Ҳучамова, Г.А. Раҳмонова, М.Р. Қодирова. Хусусиятҳои ҷараёни клиникӣ ва муолиҷаи пневмонияи пневмотсистӣ дар кӯдакон.....	31
Г.М. Негматова, Г.Р. Абдурашидова. Ҕараёни бемории гипертония шарёнӣ дар шахсони миёнсол ҳангоми якҷояшавии дастурҳои анъанавии оилавӣ ва стереотипҳои мардсифати гендерӣ.....	33
М.Х. Юсупова, Г.Р. Абдурашитова, З.Б. Бобоҳоҷаева. Натиҷаҳои дури муолиҷаи бемории музмини гурдаҳо.....	37
Н.Н. Ҳоҷаева, Қ.И. Исмоилов, Р.Ф. Латипов, Н.А. Мирзораҳматов. Хусусиятҳои зинаи ғайрихоса ва гуморалии масуният дар кӯдакони гирифтори камхунии норасоии оҳан.....	39

ТИБИ НАЗАРИЯВӢ

Р.А. Раҳмонов, М.Ҷ. Исоқова, М.Т. Ғаниева, Д.П. Зуурбекова, Т.Б. Тоҷиддинов, Д.М. Ҳасаналиева. Иллати асаби чеҳрава хусусиятҳоион аз нигоҳи Сино...43	
Э.Р. Раҳмонов, Ш.Қ. Матинов, А.А. Ворисов. Оби тоза - сарчашмаи ҳаёти солим.....45	
Р.А. Саидмуродова, З.М. Тоштемирова, М.С. Табаров. Дисфункцияи эндотелий дар гирифторони шакли ниҳонии бемории пиелонефрити музмин ва пиелонефрити музмин бо гипертензия шарёнӣ.....	50
З.У. Арабова, Ф.А. Шукуров. pH-и хуни шарёнӣ зимни норасогии оксиген дар шароити баландкӯҳ.....	53
З.У. Арабова, П.М. Зухурова, З.Х. Истамова. Динамикаи бо оксиген таъминшавии хуни шарёнӣ дар одамон дар раванди мутобиқшавӣ ва азнавмутобиқшавӣ ба норасогии оксиген дар баландкӯҳ.....	55
С.Р. Миралиев, И.Ш. Комилов, З.С. Истроилова, Б.С. Раҷабова. Арзёбии ҳолати ғизои занони сину соли таваллудӣ дар нохияҳои таҷрибавии вилояти Ҳатлон.....	57



ФАЙРИТИББЙ

А.И. Юсуфов. Мавқеи фарҳанги соҳавӣ дар танзим ва ҳамгунсозии истилоҳоти анатомӣ.....	60
М.А. Бузургов, П.Қ. Қурбонбекова, З.В. Абдураҳмонов. Таассуби динӣ - тавлидгари монеаҳо дар рушди ҷомеаи дуняй.....	64
К.А. Абдулҳаев. Маъниҳои ҳамшабех дар Авасто ва Қуръон.....	66
М.В. Урунова. Таъсири зиддигипоксияи шарбати родиолаи помируалай.....	78

РУБРИКАИ НАВ

М.Н. Назаров, Н.М. Назаров, Г.О. Раҷабов. Рустаниҳои ҳашаротхӯр ё рустаниҳои гӯштхӯрак.....	81
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----



ТИББИ АМАЛИ

БАҲОДИҲИ МАҶМӮЙ ВА ИСЛОҲИ ҲОЛАТИ СИСТЕМАИ ЛАХТАБАНДИИ ХУН ДАР ГИРИФТОРОНИ БЕМОРИИ СИНДРОМИ ПОПАНҶАИ ДИАБЕТИКӢ

Т.Ф.Ғайратов, М.Х.Набиев

Қафедраи ҷарроҳии умумии №2 (мудири қафедра н.и.т. М.Х. Набиев) -и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Беморхонаи шаҳрии клиники
№3-и ш. Душанбе

Калимаҳои калидӣ: синдроми попанҷаи диабетӣ, сулодексид, гиперкоагулятсия, муолиҷаи антикоагулянти.

Муҳиммият. Синдроми попанҷаи диабетӣ (СПД) маҷмӯи тағиیرёбихои анатомӣ-функционалии попанҷа мебошад, ки сабабгорашон нейропатияи диабетӣ, ангиопатия, остеоартропатияҳои аз инкишофи равандҳои фасодӣ-некрозӣ оризанокшуда мебошанд. Гипергликемияи музмин, дар патогенези диабет ҳамчун қисми ибтидоии спектри боиқтидори вайроншавиҳои гормоналӣ-метаболиеро, ки оқибат боиси осеби тақрибан тамоми системаҳои функционалии организм мешаванд, тазриқ мекунад 3,7. Тибқи маълумоти ТҮТ, то соли 2013 дар ҷаҳон 374 млн., дар Россия бошад, 3 млн 782 ҳазор нафар гирифтори диабети қанд (ДК) буданд. Паҳншавии диабети қанд дар аҳолӣ аз 2,5 то 3,8% бо ду баробар зиёдшавии шумораи беморон ҳар як 10-15 сол қайд мешавад 1. Басомади инкишофи СПД сољҳои охир зиёда аз 5 маротиба афзоиш ёфтааст (дар ҳар як шашум бемори мубталои синдроми диабетӣ(СД)), натиҷаҳои муолиҷаи гурӯҳи мазкури беморон бошад, номатлуб мебошанд 6. Дар ҷаҳон ҳар як 40 сония, ампутатсияи андомҳои поёни марбути гирифтешавии СД иҷро карда мешава. Дар як сол 1 млн нафар 9,10 аз андом маҳ-

рум мешаванд. Дар Россия ба ҳиссаи ампутатсияи андомҳои поён зимни СД аз 4,2 то 6,4 ба сари 1000 нафар рост меояд 5. Қисмати ҳатмии муолиҷаи нуқсхои решноку мавтшудаи попанҷа ҳангоми ДК коркарди радикалӣ ҷарроҳии манбаи фасод, бо минбаъда муолиҷаи ҷароҳати фасодӣ мебошад 4. Нишондод ва техникаи коркарди ҷарроҳии манбаъҳои фасод ҳангоми синдроми попанҷаи диабетӣ хеле хуб такмил дода шудаанд 2,5. Натиҷаҳои муолиҷаи ҷароҳатҳои фасодӣ ҳангоми СПД гайриқаноатбахш мебошанд 8,10. Дар Тоҷикистон то соли 2014 34853 нафар гирифтори бемории ДК қайд шудааст, ки аз инҳо 5249 нафар (63,6 ба сари 10000 аҳолӣ) аввалин маротиба бо ошкоршавии ДК, қайд шудаанд. Барои беморони мубталои шаклҳои оризаноки СПД нисбатан хос мушкилоти дер бистаришавӣ мебошад.

Мақсади таҳқиқоти мазкур аз омӯзиш ва ислоҳи вайроншавиҳои коагулологӣ ҳангоми шаклҳои оризаноки синдроми попанҷаи диабетикӣ иборат аст.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Асоси таҳқиқоти мазкурро натиҷаҳои мушоҳидаҳои клиникӣ ва муолиҷаи 183 гирифтторони бемории шаклҳои оризаноки СПД, ки дар шӯъбаи БКШ № 3-и Маркази эндокринӣ ва ҷарроҳии фасодӣ-септикийи ш. Душанбе муоина



муолица гирифтанд (95 (51,9%)-мард, 88 (48,1%)-зан, ташкил кард. Синну сол: аз 30 то 74- сола. Навъ, вазнинии чараён ва мархилаҳои СД тибқи таснифоти ТУТ (1985) муайян карда шуданд. СД-и навъи 1-ум дар 12 (6.5%), СД-и навъи 2-юм дар 171 (93.5%) ва дар 7 (3,8%) аввалин маротиба бемории СД ошкор карда шуд. Дар анамнези 98% bemoron bemoriҳои ҳамроҳи Kunanda, ки бештар bemorии гипертоникӣ - 76,1%, атеросклероз ва БИД - 73,5% ва анемияи дараҷаҳои гуногуни вазнинӣ дар 78,7% bemoron қайд шуд, муайян карда шуд.

Баҳодиҳии хусусиятҳои коагулологии хун ба таҳқиқҳои дараҷаи фибрин ва фибриноген, фибриногени В, тромботест, тобоварии плазма ба гепарин, индекси протромбини ва ПТВ Квик асос ёфт. Дар bemorone, ки гепарини гайрифраксионӣ (n=90) ва сулодексид (Vessel Due F)(n=93) қабул мекарданд, баҳодиҳии клиникии самаранокии антикоагулянтҳо гузаронда шуд. Истифодай гепарин дар вояи профилактикаи 2500 ЕД зери пӯст дар як рӯз 4 маротиба ва аз рӯи нишондодҳо вояи муолиҷавӣ то 20000 ЕД дохиливаридӣ, сулодексид - 1200 LSU як маротиба дар як шаборӯз дохили раг муддати 10 рӯз, сипас муддати 30 рӯз ба дохил ворид кардани 1 капсулагӣ 2 маротиба дар як рӯз пас аз x̄орок нисбатан самарабахштар аст. Ҳолати bemoron ҳангоми қабулшавӣ ва назорат аз болои динамикаи он ва чараёни раванди ҷарроҳатро тибқи маълумоти усуљҳои клиникӣ-озмоишгоҳӣ ва асбобии муоина баҳодиҳӣ кардем. Ҳачми осебҳои рагҳои асосии андомҳои поёнро тавассути ангиосканиркуни дуплексӣ ташхис гузоштем.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Дар муолиҷаи маҷмӯии bemoro-

ни мубталои DC муолиҷаҳои мақсадноки антибактериалӣ, дезинтоксикатсионӣ, масуниятангезанд, қандислоҳкунанда, ангиотропии умумимустаҳкамкунанда ва маводи хусусиятҳои реологии хунро беҳтаркунанда, дохил карда шуд. Тибқи нишондодҳо гемотрансфузияи плазмавӣ гузаронда шуд. Ҳангоми қабулшавӣ дар bemorон инкишофи гиперкоагулятсиияи вазнини сабабгораш гиперфибриногенемия, пастшавии фаъолнокии фибринолиз мушоҳида мешуд.

Миперфибриногенемияи максималӣ ба шаборӯзҳои 3-5-уми пас аз ҷарроҳӣ рост меомад. Танҳо шаборӯзҳои 10-12-ум тамоюли камшавии миқдори фибриноген қайд шуд, vale ин нишондиҳанда коагулограмма баланд бοқӣ монда буд. Ҳолати ҳамаи bemoron дар давраҳои тоҷарроҳӣ ва баъда зҷарроҳӣ назорати дақиқи гемокоагулятсионӣ ва муолиҷаи давомноки патогенетикии антикоагулянтӣ талаб мекард. Дар bemoroni нисбатан вазнин вайроншавиҳои системаи гемостазро ҳамчун шакли нопурра ва ё гузариши ДВС - синдром (n = 22) баҳодиҳӣ кардан мумкин аст. Ин дар намуди вайроншавиҳои микротсиркуляторӣ ҳам дар сатҳи узвҳои паренхиматозӣ (нокифоягии гурдаву чигар) (n = 12) ва ҳам дар сатҳи ҷароҳат (некрозҳои авҷиранда) зуҳур мейёбад (n = 10).

Аз рӯи маълумоти ангиосканиркуни дуплексӣ дар ин гурӯҳи bemoron вайроншавиҳои гемодинамиро ошкор соҳтем. Дар 12 (6,5%) bemor дар рагҳои рону зери зону, дар рагҳои сок - 79 (43,3%), дар рагҳои попанҷа бошад, 34 (18,6%) аз рӯи навъи стеноз, хунгардиши бетағийир дар 58(31,6%) bemoron мушоҳида шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти бактериологӣ нишон доданд, ки тақрибан дар ҳамаи



мушохидашо ассотсиатсияшо хоси рушди микроб вучуд доранд. Нисбатан бештар ассотсиатсияшо стафилококк бо микрофлораи грамманфӣ (клебсиелла, энтеробактерия) қайд шуд. Дар 14,9% мушохидашо микрофлора дар намуди яккашиши *Staphylococcus*, *Enterococcus*, *Proteus* буд. Аксаран дар ассотсиатсия микроорганизмҳои граммусбати *St.aureus*, *Enterococcusfaecalis* мавҷуд буданд.

Омӯзиши системаи гемостаз дар беморони гирифтари бемории СД, бо шаклҳои оризаноки СПД мавҷудияти вайроншавиҳои гемореологии нишонаҳои гиперкоагулятсияро нишон дод, ки бо мурури авҷирии раванди фасодӣ-мавтӣ дучанд мешаванд ва дар навбати худ боиси гипоксияи бофта мешавад. Махсусан зиёд микдори фибрин ва фибриноген қайд шуд, ки дар як қатор беморон мутобиқан то 40-50 мг ва 11-13 г/л расид. Дар 93 беморони мубталои ОФ СПД-и гурӯхи асосӣ зери анестезияи ҷузъӣ милзаний (кате-

теризатсия)-и раги эпигастралии поёнӣ бо дастрасии параректалӣ поёнтар аз ноф, бо истифода аз катетерҳои тамӣизии пластики тарики воридкунни доҳилирагии доруҳо иҷро карда шуд. Дар як шаборӯз як маротиба доҳили раг бо ёрии насоси микровоягии фаврагии маҳлули сулодексид - 1200 LSU ва 20 мл маҳлули физиологӣ муддати 2 соат давоми 10 рӯз ворид мекардем. Истифодаи сулодексид ба беҳтаршавии назарраси нишондиҳандаҳои гемореологӣ (дар қиёс бо натиҷаҳои ибтидой) мусоидат кард.

Ҳамин тавр, вақти лаҳтабандӣ дар гурӯҳи асосӣ дар фарқият аз нишондиҳандаҳои ибтидой 1,5 маротиба зиёдтар шуда, микдори фибрин ва фибриноген мутаносибан 2,4 ва 2,1 маротиба камтар шуд. Фибриноген В ва тромботест муътадил шуданд. Вақти рекалсификатсияи плазма ва тобоварии плазма ба гепарин мутобиқан 1,9 ва 1,6 маротиба зиёдтар шуд. Индекси протромбиншуда 16,2%-ро ташкил кард.

Ҷадвали 1

Таъсири муолиҷаи маҷмӯй бо истифодаи маводи сулодексид ба ҳолати гемостаз (**M+m**)

Нишондиҳандаҳо	Ибтидой (n=183)	Гурӯҳи назоратӣ (n=90)	Гурӯҳи асосӣ (n=93)
Вақти лаҳтабандӣ тибқи Сухарев, д.	н-1,0±0,4 к- 2,6±0,6	н-1,2±0,6 к-3,1±0,7	н-1,5±0,3 к-4,0±0,6
Фибрин, мг	36,5± 1,2	21,7± 1,5 *	15,9 ±0,8**
Фибриноген, г/л	8,9± 0,3	5,52± 0,3	4,3± 0,1**
Фибриноген В	++++	+++	++
Тромботест, ст	VII	VI	IV – V
Вақти рекалсификатсияи плазма, сон.	49,4 ±4,5	71,9± 4,9	91,2± 5,0
Тобоварии плазма ба гепарин, дақ.	338,4 ±46	475,2 ±54	522,7 50
Индекси протромбинӣ, %	106,4± 8	98,6± 7,5	90,2± 8,2

Эзоҳ: * $p<0,05$ эътиимодияти фарқият нисбат ба маълумоти ибтидой

** $p<0,05$ эътиимодияти тафовут нисбат бо гурӯҳи назоратӣ

Таҳлили натиҷаҳои таҳқиқот нишон дод, ки шаборӯзи 1-уми пас аз ҷарроҳӣ дар ситограммаҳо дар ҳамаи беморон микдори зиёди лейкотситҳои дегенера-

тивӣ-тағиӣирёфта, полиморфӣ-ҳастай қайд мешавад. Микдори лейкотситҳои сегментоҳастай то 80% расид. Пас аз массаҳои некрозӣ тоза кардани ҷаро-



хатҳои фасодӣ, дар ситограммаҳо миқдори лейкотситҳои дегенеративӣ-тағӣ-ирёфта, полиморфӣ-ҳастай кам шуда, миқдори шаклҳои ҷавони лейкотситҳои нейтрофилӣ бо соҳтори муътадил ва контураҳои дақиқ зиёд шуд. Дар маҷмӯъ дар беморон таҳлили динамикаи элементҳои ҳуҷайравии ситограммаҳо ҷараёни матлуби раванди ҷароҳат ва инъикос меқунад ва ба навъи илтиҳобӣ ва илтиҳобӣ-рекенегаторӣ мувофиқат меқунад. Зимни гузаронданни муолиҷаи маҷмӯии беморони мубталои СПД бо истифодаи сулодексид динамикаи назарраси мусбати раванди ҷароҳат қайд шуд. Муоинаи клиникӣ нишон дод, ки ҳангоми истифодаи сулодексид, рӯзи 9-уми пас аз оғози даври муолиҷа дар 54 бемор ҷароҳатҳо аз бофтаҳои некрозӣ тоза шуда, бо бофтаи гранулятсионии эпителизацияи фаъоли канорӣ пӯшида шуданд. Дар бокимонда 49 бемор кам шудани фасодрезӣ рӯзи 14-уми пас аз оғози даври муолиҷа қайд шуд. Бо назардошти паҳншавандагии ГНП ва ҳассосияти микрофлора ба антибиотикҳо муолиҷаи антибактериалий гузаронда шуд. Аз рӯи мушоҳидаҳои мо, доҳили варид ворид кардани маводи оғлоксатсин (то 1,0 г/дар як шаборӯз) дар якҷояй бо маводи метрогил (то 1,5 г/дар як шаборӯз) ё Селтум (то 1,0 г/дар як шаборӯз) бо метрогил (то 1,5 г/дар як шаборӯз) самари хуби клиникӣ мерасонад.

Асоси муолиҷаи ҷузъии раванди ҷароҳат дар беморони мубталои СПД-ро коркарди ҷарроҳии заҳм, ҷоккуни васеи он бо ташрехи тамоми ҷайбҳо вазатекҳои фасодӣ; ҷоккуни ҳамаи бофтаҳои потенциалий-қобилияти ҳаёти-дошта; таъмини шароит барои ҷараёни бозгашти комили обияти ҷароҳатро пешбинikuнанда, ташкил мекард.

Аломати муътамади қобилияти ҳаёти бофтаҳоро мо дар раванди ҷоккуни бофтаҳо пайдо шудани хунравии зиёди капиллярӣ, қашиши хуби мушакҳо мешуморем.

Басомади ампутатсияҳои баланд дар беморони гурӯҳи назоратӣ 15 (16,6%), дар гурӯҳи асосӣ бошад, танҳо дар 5(5,3%)-и беморон ташкил кард. Фавтияти умумӣ дар бемороне, ки гепарини гайрифраксионӣ истеъмол мекарданд (гурӯҳи назоратӣ) 13,3% (12 беморон) қайд шуд. Сабаби асосии марги беморон инфаркти миокард дар 5 ҳолат, дар 2 ҳолат тромбоэмболияи раги шуш, дар бокимонда 5 ҳолат сабаби марг зуҳуроти эндотоксикози давомкунанда буд. Ҳангоми истифодаи сулодексид дар беморони гурӯҳи 5(5,3%) фавтиданд. Муолиҷаи антикоагулянтиро дар якҷояй бо ислоҳи мубодилаи карбогидратҳо, боздории раванди сироятий ва ишемияи критикӣ гузарондан мебояд. Танҳо дар якҷояй истифода шудани ин тадбирҳои муолиҷавӣ ба муътадилшавии нишондиҳандаҳои гемокоагулятсионӣ ва ба кам шудани ҳавфиоризаҳои рагҳо ва тромботикий мусоидат меқунад. Зимни муолиҷаи маҷмӯӣ дар беморони мубталои СПД бо истифодаи сулодексид динамикаи мусбати раванди ҷароҳат қайд шуд ва ислоҳи самараҳаҳои вайроншавиҳои коагулятсионӣ ва профилактикаи оризаҳои тромботикиро таъмин мекунад.

Ҳамин тавр, истифодаи маводи сулодексид дар маҷмӯи муолиҷаи консервативӣ ва ҷарроҳии шаклҳои оризанони синдроми попанҷаи диабетикий ислоҳи нисбатан самараноки вайроншавиҳои коагулятсионӣва профилактикаи оризаҳои тромботикиро таъмин мекунад, ки дар натиҷа миқдори ампутатсияҳо ва фавтияти госпиталиро кам мекунад.



Хулоса. Маводи сулодексид дарацай фибриногенро боэйтимод кам, фаъолнокии фибринолитикии хунро зиёд ва ислохи самарабахши вайроншавихои коагулятсиониро таъмин мекунад. Гузарондани муолиҷаи антикоагулянтиро дар якчоягӣ бо ислохи мубодилаи карбогидратҳо,

боздории раванди сироятйва ишемияи критикӣ гузарондан лозим аст. Танҳо дар якчоягӣ истифода шудани ин тадбирҳои муолиҷавӣ мӯътадилшавии нишондиҳандаҳои гемокоагулятсиониро таъмин карда, хавфи оризаҳои раг ва тромботикиро кам мекунанд.

Адабиёт

1. Абдуллоев Д.А., Юсупова Ш.Ю., Набиев М.Х. ва др. Дифференцированное лечение синдроми попанчаи диабетики, осложнённого гнойно-некротическими процессами//Вестник Авиценна. 2014; (2):69-73.
2. Войнов А. В., Бедров А.Я., Войнов В.А. Синдром "диабетической стопы" // Вестн хир 2012. №3. С. 106-109.
3. Осинцев Е.Ю., Слободской А.Б., Мельситов В.А. ва др. Оптимизатсия аспиратционно-промывного дренирования гнойных ран. Вестн. хир.2012. №5.С.61-64.
4. Петрова В.В., Спесивцев Ю.А., Ларионова В.И. ва др. Патогенетические и клинические особенности течения гнойно - некротических осложнений синдроми попанчаи диабетики : Обзор//Вестн. Хир. 2010. №2.С.121-124.
5. Сунцов Ю.И., Болотская Л.Л., Маслова О.В., Казаков И.В. Эпидемиология сахарного диабета ва прогноз его распространённости в Российской Федерации. Сахарный диабет. 2011; (1): 15-18.
6. Суковатых Б.С., Панкрушева Т. А., Абрамова С. А.. Оптимизатсия лечение гнойных ран и больных с синдромом диабетической стопы. Вестник хирургии имени И.И. Грекова. Том 173. №3. 2014. С. 28-32.
7. Юсупова Ш.Ю., Набиев М.Х., Зокиров Р.А. ва др. Распространённость осложнённых форм синдроми попанчаи диабетики в Республике Таджикистан// Вестник Авиценна. 2015; (4):13-18.
8. Sreeramoju P., Porbandarwalla N.S., Arango J. et.al. Recurrent skin and soft tissue infections due to methicillin-resistant Staphylococcus requiring operative debridement//Am. J. Surg. 2011. Vol.201, (2):P.216-220.

ПЕШГИРИИ ИНКИШОФИ ОРИЗАҲОИ ФАСОДӢ ДАР БЕМОРОНИ МУБТАЛОИ СИНДРОМИ ПОПАНЧАИ ДИАБЕТӢ

М.Х.Набиев, Т.Ф.Файратов

Кафедраи ҷарроҳии умумии №2 (мудири кафедра н.и.т. Набиев М.Х.)-и
ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино

Калимаҳои қалидӣ: диабети қанд, синдроми попанчаи диабетӣ, оризаҳои фасодӣ.

Муҳиммият. Синдроми попанчаи диабетӣ (СПД) - маҷмӯи тағийирёбихои анатомӣ-функционалии попанча мебо-



шад, ки сабабгорашон нейропатия и диабетӣ, ангиопатия, остеоартропатияҳои аз инкишофи равандҳои фасодӣ-мавтӣ оризанокшуда мебошанд. Гипергликемияи музмин, дар патогенези диабет ҳамчун қисми ибтидоии таъсири боиктидори вайроншавиҳои гормоналӣ-метаболиеро, ки оқибат боиси осеби такрибан тамоми системаҳои функционалии организм мешавад, тазриқ мекунад 3,7.

Тибқи маълумоти ТУТ, то соли 2013 дар ҷаҳон 374 млн., дар Русия бошад, 3 млн 782 ҳазор нафар гирифтори диабети қанд (ДК) буданд. Паҳншавии диабети қанд дар аҳолӣ аз 2,5 то 3,8% бо ду баробар зиёдшавии шуморай беморон ҳар як 10-15 сол қайд мешавад 1. Басомади инкишофи синдроми попанҷаи диабетӣ (СПД) солҳои охир зиёда аз 5 маротиба афзоиш ёфтаст (дар ҳар як шашум бемори мубталои СД), натиҷаҳои муолиҷаи гурӯҳи мазкури беморон бошад, хуб нестанд 6. Дар ҷаҳон ҳар як 40 сония ампутатсияи андомҳои поёни марбути гирифторшавии СД иҷро карда мешавад, дар як сол бошад, 1 млн нафар 9,10 аз андом маҳрум мешаванд. Дар Русия дар як ба ҳиссаи ампутатсияи андомҳои поён зимни СД аз 4,2 то 6,4 ба сари 1000 нафар рост меояд 5.

Қисмати ҳатмии муолиҷаи нуқсҳои решноку мавтшудаи попанҷа ҳангоми ДК коркарди радиқалии ҷарроҳии манбаи фасод, бо минбаъда муолиҷаи ҷароҳати фасодӣ мебошад 4. Нишондод ва техникаи коркарди ҷарроҳии манбаъҳои фасод ҳангоми синдроми попанҷаи диабетӣ хеле хуб такмил карда шудаанд 2,5. Натиҷаҳои муолиҷаи ҷароҳатҳои фасодӣ ҳангоми СПД ғайриқаноатбахш мебошанд 8,10. Дар Тоҷикистон то соли 2014 34853 нафар гирифтори бемории ДК қайд шудааст,

ки аз инҳо 5249 нафар бо ошкоршавии аввалини ДК мебошанд (63,6 ба сари 100000 нафар) ва барои беморони мубталои шаклҳои оризаноки СПД мушкилоти дер бистаришавӣ нисбатан хос мебошад.

Мақсади таҳқиқоти мазкур аз пешгирии инкишофи оризаҳои фасодӣ ҳангоми синдроми попанҷаи диабетӣ дар марҳилаи тогоспиталӣ иборат буд.

Мавод ва усуљҳои таҳқиқот. Асоси таҳқиқотро натиҷаҳои муоина ва муолиҷаи клиникии 183 беморони гирифтори шаклҳои оризаноки СПД, ки дар шуъбаи ҷарроҳии БШК № 3-и Маркази ҷарроҳии эндокринӣ ва фасодӣ-септиқӣ бистарӣ буданд, ташкил кард. Мардон - 95 (51,9%), занҳо - 88 (48,1%)-ро ташкил карданд. Синни беморон аз 30 то 74-сола. Навъ, вазнинии ҷараён ва марҳилаи ДК мутобики таснифоти ТУТ (1985) муайян карда шуд. ДК-и навъи 1-ум дар 12 (6.5%), ДК навъи 2-юм дар 171 (93.5%) ва дар 7 (3,8%) гирифтори бемории ДК аввалин маротиба ошкор шуд. Дар анамнези 98% беморон бемориҳои ҳамроҳикунанда ошкор шуд, ки дар байни онҳо бештар бемории гипертоникӣ - 76,1%, атеросклероз ва БИД - 73,5% ва анемияи дараҷаҳои вазнинии гуногун дар 78,7% беморон қайд шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Сабабҳои асосии бистаришавии беморон ва муроҷиати ҷиҳати ёрии ҷарроҳӣ вайроншавиҳои авҷгирандаи трофиқӣ дар бофтаҳои попанҷа, решҳо, равандҳои фасодӣ-илтиҳобӣ ва мавтӣ (гангренаи ангуштон ё худи попанҷа ва ноҳияҳои дисталии андомҳои поён) буданд. Беморони пеш аз ин во-баста ба оризаи попанҷаи диабетӣ ҷарроҳишуда 18 (9,2%), муолиҷаи консервативӣ гузаронда - 6 (2,4%)-ро ташкил карданд. Дар байни ҷарроҳишулагон



барои ёрии чарроҳӣ бештар беморони гирифтори осеби андоми ипсилатералий (40,4%) муроҷиат мекарданд. Барои беморони гирифтори шаклҳои оризаноки СПД мушкилоти дер бистаришавӣ нисбатан хос мебошад. Муддати то 14 шаборӯз аз оғози беморӣ 64 (34,9%) бемор, аз 15 рӯз то як моҳ 74 (40,5%), зиёда аз як моҳ 45 (24,1%) бемор қабул шуд. Дер муроҷиат кардани беморон боиси пахншавии раванди фасодӣ-мавтӣ дар 35 (19,1%) бемор гардид, ки ба онҳо ампутатсияҳои баланд ичро карда шуд. Дар давраи байдичарроҳӣ, 12 (34,2%)- бемор фавтид. Ба боқимонда 148 (80,9%) бемор чарроҳиҳои хурд амалӣ карда шуд.

Таҳлили натиҷаҳои муолиҷаи чарроҳӣ нишон медиҳад, ки даҳолатҳои хурди чарроҳӣ ҳангоми равандҳои фасодӣ-мавтиро ҳамчун давраи тайёрӣ ба ампутатсияи минбаъдаи андом шуморидан нашояд. Даҳолатҳои хурди чарроҳӣ ба ампутатсияҳои дисталий, камсафӣ андомҳои поён бо мақсади нигоҳдории андом ва ақаллан функсияи такягоҳии он дохил мешаванд. Ба тамоми 148 (80,9%) амалҳои гуногуни чарроҳӣ (621) ичро карда шуд. Ба 12 бемор якторӣ чарроҳӣ, аз tol се чарроҳӣ ба 58 ва аз чор шаш чарроҳӣ ба 42 бемор ва зиёда аз 7 чарроҳӣ ба 36 бемор ичро карда шуд. Пас аз чарроҳиҳои хурд дар 4 (2,7%) бемор ампутатсияҳои баланди марҳилавӣ ичро карда шуд.

Сабаби зиёдшавии басомади чарроҳиҳои хурд даҳолатҳои такрорӣ ба попанча вобаста ба раванди давомкунандай фасодӣ-мавтӣ мебошад. Басомади нисбатан зиёди даҳолатҳои хурди чарроҳӣ дар некэктомияҳои марҳилавӣ қайд шуд. Басомади некрэктомияҳои марҳилавӣ аз ду то се ва зиёда аз ин ҳолатҳо ба як беморро ташкил

кард. Таҳлили қиёсии маводи клиникӣ шаҳодат бар он медиҳад, ки ҳангоми иссеченияи ибтидой ё марҳилавии решҳои нейропатикӣ дар раванди муолиҷаи маҷмӯй суръати илтиёми онҳо дар қиёс бо тарзи анъанавӣ, ки санатсияи чарроҳии решро истисно мекунад, ду маротиба тезтар мешавад.

Фавтияти умумӣ 8,2%-ро ташкил кард. Сабабҳои асосии марги беморон нокифоягии шадиди дилу рагҳо ва эндотоксикози давомкунанда буд. Резексияҳои метатарзалий ва экзартикулятсияи ангуштони попанча дар 82,1% ҳолатҳо сабаби такроран бистаришавиҳои беморони гирифтори осеби ипсилатералии андом дар натиҷаи сари вақт ислоҳнакуни ортопедии вайроншавиҳои функсияи такягоҳии попанча шуданд.

Ба профилактикаи инкишофи равандҳои фасодӣ-мавтӣ ҳангоми ДҚ дар марҳилаи тогоспиталий дикқат махсус дода мешавад. Ҷалб кардани табибони оилавӣ ва дигар мутахассисон (эндокринологҳо, чарроҳон, терапевтҳо, невропатологҳо ва диг.) ба профилактикаи оризаҳои фасодӣ тарзи маҷмӯии расондани ёрӣ ба беморони мазкурро ба дараҷаи тогоспиталий таъмин мекунад ва бо ин ташаккули равандҳои фасодӣ-мавтӣ пешгирий карда мешавад, ки ин тавассути нормогликемия, диетотерапия, омӯзондани беморон оиди нигоҳубини попанҷаҳо, ноҳунҳо, интихоби дуруст ва пӯшидани пойафзолҳо ва бурдани тарзи дурустӣ ҳаёт миҷассар мегардад.

Солҳои пеш профилактикаи СПД -ро ҳамчун истифодаи васеи ангиопротекторҳо мефаҳмиданд, зоро чунин шуморида мешуд, ки дар инкишофи ин патолгия омили асосии патогенетикӣ ангиопатияи рагҳои андомҳои поён мебошад. Аммо таҳқиқоти сорлҳои



охир нишон доданд, ки ангиопатияҳо дар кам маврид инкишофи решҳои диабетикии попанҷаро муайян мекунанд.

Айни ҳол, дар инкишофи решҳои диабетикӣ асосӣ ба полинейропатияи диабетикии сенсомоторӣ ва ҳассосияти ба он попанҷа ва тағиیرёбии шакли он дода мешавад, ки таҳқиқоти мо низ инро тасдиқ мекунад: аз 183 гирифтори бемории СПД дар 160 нафар дар натиҷаи пастшавии ҳассосият, осеби сари вақт ошкорнашудаи попанҷа сабаби инкишофи реши диабетикӣ ва гангрена шуданд. Решҳои трофикии андомҳои поён дар мушоҳидаҳои мо дар 65 беморон, деформатсияи попанҷа ва остеоартропатия дар 30 ҳолат дар натиҷаи полинейропатияи диабетикӣ инкишоф ёфт. Камшавии ҳассосияти дард ва ҳисси бугумҳо боис бар он мешавад, ки ташаккули реш ноаён мемонад. Аксарон бо сабаби ҳассосияти кам беморон аз ҳифзи таъсирҳои гуногуни зараррасонандай муҳити беруна (масалан ҳароратҳои баланд ё нурӯҳои ултрабунафш) маҳруманд, ки дар таҳқиқҳои мо дар 71(38,7%) беморин ҳол мушоҳида шуд.

Мавҷудияти нейропатия дар беморон бисёр вақт шикастагиҳои худбаҳудии устухонҳои попанҷа (31бемор)-ро ки дар клиника танҳо ҳангоми муоини рентгенологӣ ошкор мешуд, пинҳон мекард (мепӯшонд).

Табиони оилавӣ ҳангоми муайян кардани беморони на танҳо мубталои шаклҳои оризаноки синдроми попанҷаи диабетӣ, балки ҳангоми муайян-

куни мавҷудияти попанҷаи диабетии дараҷаи I-ум низ бояд беморонро ба шӯъбаҳои маҳсус барои муолиҷаи профилактиկӣ равон кунанд.

Ҳамин тавр, сари вақт ошкор кардани беморони гирифтори синдроми попанҷаи диабетӣ ва гузарондани омӯзиши профилактиկӣ доир ба нигоҳубини попанҷаҳо, бо таъмини назорати оптималии метаболикӣ, омӯзонданни беморон худназорати диабет ва профилактикаи маҷмӯй дар давраи тогоспиталӣ ба кам шудани басомади беморӣ ва муҳлатҳои бистаришавӣ имкон медиҳанд, ки боиси камшавии миқдори ампутатсияҳо ва оқибатҳои фавтияти гирифторони иллатҳои фасодӣ-мавтии попанҷаҳо зимни ДҚ мешавад.

Хулоса. Муолиҷаи ҷарроҳии шаклҳои оризаноки СПД-ро ҳамчун марҳилаи барқароршавии маҷмӯии байни дисциплинарии беморон, ки натиҷаҳояшон, пеш аз ҳама аз мақсаднокӣ ва адекватии ҷораҳои профилактиկӣ дар марҳилаи тогоспиталӣ, бистариқунии саривақтии беморон дар муассисаҳои маҳсуси муолиҷавӣ вобастағӣ дорад. Сари вақт ошкор кардани гирифторони бемории синдроми попанҷаи диабетӣ ва профилактикаи маҷмӯй дар марҳилаи тогоспиталӣ ба кам кардани басомад ва муҳлатҳои бистаришавии дер имкон медиҳанд, ки ин ба кам шудани миқдори ампутатсияҳо ва кам шудани оқибатҳои фавтият дар беморони мубталои иллатҳои фасодӣ-мавтии попанҷа зимни ДҚ мусоидат мекунад.

Адабиёт

1. Войнов А. В., Бедров А.Я., Войнов В.А. Синдром "диабетической стопы" // Вестн хир 2012. №3. С. 106-109.
2. Дубощина Т. Б., Яйлахнян К. С. Оптимизация хирургического лечения больных с осложненными формами диабетической стопы. "Вестн. Хир. 2008 №2. С.98-100.



- 3.Магомедов С.Н., Ермолов А.С. "Предупреждение высоких ампутаций нижней конечности у больных с диабетической стопой", Русийский Медицинский журнал, 1998 г., №5, стр. 21-26.
- 4.Осинцев Е.Ю., Слободской А.Б., Мельситов В.А. и др. Оптимизация аспирационно-промывного дренирования гнойных ран. Вестн. хир.2012. №5.С.61-64.
- 5.Павлов Ю.И. Анализ основных причин низкой эффективности оказания помощи при гноично-некротических осложнениях синдрома диабетической стопы . Вестн. Хир. 2007. №5. С. 28-31.
- 6.Петрова В.В., Спесивцев Ю.А., Ларионова В.И. и др. Патогенетические и клинические особенности течения гноично - некротических осложнений синдрома диабетической стопы: Обзор//Вестн. Хир. 2010. №2.С.121-124.
- 7.Светухин А.М., Амирасланов Ю.А., Земляной А.Б.и др. "Особенности нарушений системы гемокоагуляций и их коррекция у больных с гноично-некротическими формами синдрома диабетической стопы" Хирургия, 2006 г., №10, стр. 30-34.
- 8.Суковатых Б.С., Панкрушева Т. А., Абрамова С. А.. Оптимизация лечения гнойных ран у больных с синдромом диабетической стопы. Вестник хирургии имени И.И.Грекова. Том 173. №3. 2014. С. 28-32.
- 9.Dinh T.L. Veves A Treatment of diabetic ulcers Dermatol. Ther. 2006. №6. Р. 348-355.
- 10.Clayton W.. Elasy T. A review of th pathophysiology . classification . and treatment of foot ulcers in diabetic patients Clinical diabetes. 2009. Vol. 27.№2. Р/ 52-58.

МУШКИЛОТИ КОЛОПРОКОЛОГӢ ДАР ОИЛА ВА РОҲҲОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОН

А.С. Сайдов, Б.А. Сайдов, М.Х. Ҳакимов, Ш.М. Муродова

Кафедраи ҷарроҳи умумии №1 (мудири кафедра н.и.т., дотсент
О.С. Боймуродов)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Муҳиммият. Солимгардонии оила аз солимгардонии маънавӣ, иҷтимоӣ ва тиббӣ иборат буда, оилаи солим асоси ҷомеаи солимро ташкил медиҳад. Бино бар ин, ҳукумати ҷумҳурий солимгардонии оила ва ҷомеаро самтҳои афзалиятноки ҳуд шуморида ба ин масъала диққати маҳсус медиҳад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомали Рахмон дар ҳамаи воҳӯриҳояшон бо кормандони соҳаи тиб инро таъкид намуда, аз кормандони соҳаи тандурустӣ талаб менамоянд, ки хизмарасонии тиббӣ ба оила ва ҷомеа дар сатҳи

баланд расонида шавад. Аз ин рӯ, аз тарафи Президенти кишвар соли 2015-ро эълон намудани "Соли оила" ин боз ҳам ҷалб намудани диққати ҷомеа барои беҳтар намудани ҳамаи ҷабҳаҳои солимӣ ва оромии оила мебошад. Солимии ҷомеа ба солимии оила ва солими оила ба солимии аъзоёни он вобаста аст. Дар солимгардонии тибии оила ва ҷомеа нақши илми тиб, муассисаҳои тиббӣ ва кормандони соҳаи тандурустӣ хеле баланд мебошад. Вале мутаассифона як гурӯҳи бемориҳои муайян, аз ҷомеа дар сатҳи



логй солимии оилавиро халалдор менамоянд ва ҳатто сабаби вайроншавии оила мегарданд.

Мақсади таҳқиқот. Беҳтар намудани роҳҳои ҳалли мушкилоти проктологӣ дар оила.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҷриба ва таҳқиқоти мо нишон медиҳанд, ки бемориҳои проктологӣ, ки мушкилоти оилавиро эҷод менамоянд ва баъзан сабаби вайрон шудани оила мегарданд инҳоянд:

- даридани чатани занҳо баъд аз таввалуд кардани қӯдак

- нуқсони модарзодии гуногуни чатан ва маҳбал (атрезия, эктопия)

- носурҳои ректовагиналий (байни рӯдаи рост ва маҳбал)

- ректоселе, систоселе

- фаромадани бачадон ва рӯдаи рост

- илеостома ва колостома.

- норасогии ҳалқамушаки мақъад.

Аслан 5 гурӯҳи бемориҳои аввали мазкур фақат дар занҳо вомехӯрад ва дар вақти алоқаи ҷинсӣ мушкилот ба вуҷуд меорад, баъзан ҳатто ин амал ғайриимкон мешавад. Дар ин ҳол, зан бояд ба табиб муроҷиат намуда, аз муоинаи тиббӣ гузарад.

Ду ҳолати охирин - колостома, илеостома ва норасогии мақъад дар ҳарду ҷинс вомехӯрад ва агар ин ҳолат то издивоҷ вуҷуд дошта бошад онҳо на метавонанд оила солим барпо намоянд.

Дар давоми 30 сол дар шуъбаи колопрктологии БКШ №5, Маркази колопрктологии шаҳри ва Маркази ташхису табобатии ДДТТ зиёда аз 1398 нафар беморон бо ташхисҳои дар боло нишондода шуда табобат гирифтанд, аз он ҷумла:

№	Номгӯи беморӣ	Миқдор	%
1	даридани чатани занҳо баъд аз таввалуд кардани қӯдак	650	48 %
2	нуқсони модарзодии чатан ва маҳбал (атрезия, эктопия)	45	3 %
3	носурҳои ректовагиналий (байни рӯдаи рост ва маҳбал)	135	8,7 %
4	ректоселе, систоселе	128	8 %
5	фаромадани бачадон ва рӯдаи рост	150	9,6 %
6	илемостома ва колостома.	230	14,8 %
7	норасогии ҳалқамушаки мақъад	210	13,5%
Ҳамагӣ:	7 гурӯҳ	1548	100 %

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Бояд қайд кард, ки сабаби ба муроҷиат намудани беморон дар бисёр маврид на беморӣ, балки вайрон шудани муносибати оилавӣ (75%) байни зану шавҳар буд. Аз ин миқдор 25% -и онҳо дар ҳолати вайроншавии оила қарор доштанд.

Барои муайян намудани ташхис, ба гайр аз муоина ва таҳқиқоти клиники ми ҳолати рӯҳӣ - асабии онҳоро омӯҳтем. Барои ин, ба гайр аз сухбат, мозули тестӣ, ки кафедраи физиоло-

гияи ДДТТ пешниҳод намудааст, истифода бурдем. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки дар ҳама мавридҳо ҳолати рӯҳӣ - асабии занҳо коҳиши ёфта буд. Дар 52%-и онҳо ҳолати асабонӣ ва дар 30% нишонаҳои депрессия мушоҳида карда шуд. Дар якчанд нафари онҳо ҳатто нишонаҳои дилхунукий аз зиндагӣ, фикрҳои худкуший қайд шуд.

Ҳамаи беморони мазкур ҷарроҳӣ карда шуданд, ки натиҷаи он дар ҷадвал оварда шудааст.



Номгүй беморихо	Микдор	Намуди чаррохӣ	Такроршавии беморӣ
Дариданӣ баъд аз таввалудии чатан	650	Сфинктеролеваторопластика	6 (0,9 %)
Нуқсони модарзодии чатан ва маҳбал (эктоопия, атрезия)	45	Бартараф намудани нуқсон, пластикаи маҳбал.	-
Носурҳои ректовагиналӣ	135	Бартараф намудани носур	2 (1,5 %)
Ректоселе, систоселе	128	Бартараф намудани ректоселе ва систоселе, колпорафияи девораҳои маҳбал	
Фаромадани бачадон ва рӯдаи рост	150	Утеронексия, ректопексия бо сфинктеролеваторопластика	2 (1,3 %)
Илеостома, колостома	230	Бартараф намудани илеостома ва колостома	-
Норасогии ҳалқамушаки мақъад	210	Сфинктеропластика	4 (2%)
Ҳамагӣ	1548	6	14 (0,9%)

Тавре аз ҷадвал бармеояд, бештар беморон бо дариданӣ баъди таввалуд-куни чатан (48%), бо носурҳои сунъии рӯда (14,8%) ва норасогии ҳалқамушаки мақъад (13,5%) мушоҳида карда шуданд. Нуқсони модарзодии чатан нисбатан камтар (3%) мушоҳида карда шуд.

Нисбати дариданӣ чатан ҳаминро бояд қайд кард, ки ин ҳолат асосан дар занҳо мушоҳида шуд, ки дар хона таввалуд карданд. Азбаски дар ин маврид табиб - гинеколог ҳузур надорад, омили "ҳимояи чатан" дар вақти таввалудкуни ҷиро карда намешавад ва дар натиҷа чатан медарад. Бо сабабҳои гуногун занҳо сари вақт ба табиб муроҷиат намекунанд. Баъд аз пайдо шудани мушкилот дар саломатӣ маҷбур мешаванд, ки ба проктолог муроҷиат намоянд. Ҳамаи 650 нафар занҳои ба муроҷиат карда ҷарроҳӣ карда шуданд. Ба онҳо ҷарроҳии сфинктеролеваторопластика бо усули А.Н. Қаҳоров газаронида шуд. Дар 6 ҳолат (0,9%) бо сабаби фасодгирии заҳм беморӣ аз сари нав такрор шуд. Баъд аз такроран ҷарроҳӣ газаронидан, ҳамаи онҳо шифо ёфтанд.

Осеби чатан ва маҳбал дар 45 нафар мушоҳида карда шуд. Бояд қайд кард, ки бисёри духтарон дар ин ҳолат то ба шавҳар баромаданашон намедонистанд, ки онҳо нуқсони модарзоди доранд. Баъд аз ба шавҳар баромадан, вақте, ки мушкилот дар алоқаи ҷинсӣ байни зану шавҳар пайдо шуд, онҳо аз бемории худ ҳабардор шуданд. Аксари волидайни ин духтарон никоҳи хешу таборӣ доштанд. Ба ҳамаи онҳо ҷарроҳии пластикии маҳбал аз рӯда ва ба ҷои муқаррарӣ кучонидани мақъад гузаронида шуд. Дар баъзе мавриҷҳо онҳо таъчилан бо ташхиси дариданӣ маҳбал бистарӣ ва ҷарроҳӣ карда шуданд. Роҳи пешгирии чунин авориз ин пеш аз издивоҷ аз муоинай табиб - гинеколог гузаронидани духтарон мебошад.

Носурҳои ректовагиналӣ дар 8,7 % беморон мушоҳида карда шуд. Сабабҳои ин осеби маҳбал ҳангоми таввалуди кӯдак бо истифодабарии асбобҳои акушерӣ, алоқаи нодурусти ҷинсӣ, аномалияи маҳбал, бартолинит ва паропрктит буданд. Ба ҳамаи онҳо ҷарроҳии бартарафкунии носур бо усули пешниҳодкардаи мо гузаронида шуд.



Дар 8% беморон ректоселе ва систоселе мушоҳида карда шуд. Сабаби инро беморон ба қабзияти музмин, таввалуди вазнин ва кори вазнин пайваст намуданд. Ин ҳолат боиси мушкилии қазои ҳочат ва дошта натавонистани пешоб мешавад. Ба онҳо ҷарроҳии бартарафкуни ректоселе ва систоселе бо истифодабарии колпорафияи пеш ва ақиб гузаронида шуд.

Фаромадани бачадон ва рӯдай рост дар 9,6 % беморон мушоҳида карда шуд, ки ин нишонаи сустии мушакҳои қаъри косро нишон медиҳад.

Ин ҳолат дар занҳое бештар вмехӯрад, ки бисёр ва ё вазнин таввалуд кардаанд. Ба ин гурӯҳи беморон ҷарроҳии утеропексия ва ректопексияро бо якҷоягии сфинктеролеваторпластика гузаронидем. Фақат дар 2 нафар бемори ин гурӯҳ такроршавии беморӣ мушоҳида карда шуд. Баъд аз ҷарроҳии такрорӣ онҳо сиҳат шуданд.

Дигар мушкилоти оилавӣ ин бемориҳои илеостома ва колостома мебошанд. Микдори чунин беморон 14,8 % -ро ташкил дод. Ин ҳолати гайри-одӣ мебошад, ки беморон онро қатъ-иян қабул намекунанд. Стома фаъолияти беморро маҳдуд гардонида нигоҳубини он малакаҳои махсусро талаб менамояд ва на ҳамаи беморон аз уҳдаи ин мебароянд. Дар ин маврид, ҳар ду азоби рӯҳӣ мекашанд, vale ин азоб дар занҳо бештар мушоҳида карда шуд. Аксари беморони ин гурӯҳ дигар шудани муносибати ҳамсари худро дар оила ба стома вобаста намудаанд. Бинобар ин, онҳо зудтар бартараф намудани стомаро талаб менамоянд.

Ҳамаи беморони гирифтори стомаи мувакқатӣ баъд аз 4 моҳи ҷарроҳии аввала бо усулҳои гуногун ҷарроҳӣ карда шуданд. Дар мавриди стомаи

доимӣ гузаронидан, сухбати махсус ва ёд додани малакаҳои хусусӣ ба бемор, тавсия намудани ҳалтachaҳои махсуси замонавӣ барои стома қобили қабул аст. Азбаски ин амалҳо беморонро қонеъ намегардонанд, баъзан мо ба қадри имкон ин намуди стомаҳоро низ бо усули ҷарроҳӣ бартараф намудем.

Бемории дигари мушкилоти оила-виро бавуҷудоранд а ин норасогии ҳалқамушаки мақъад мебошад. Ин ҳолат дар 13,5 % беморон мушоҳида карда шуда, барои ҳар ду ҷинс як хел мушкилотро ба вуҷуд меоварад. Сабабҳои ин беморӣ гуногун буданд. Ба ин гурӯҳи беморон мо усулҳои гуногуни ҷарроҳии сфинктеропластикаро гузаронида, баъди ҷарроҳӣ табобати консервативиро низ таъйин намудем, ки он натиҷаи хеле хуб дод. Тавре аз ҷадвал бармеояд, 98 % беморони ин гурӯҳ сиҳат шуда, такроршавии беморӣ ҳамагӣ дар 2 % беморон қайд шуд.

Баъд аз гузаронидани муолиҷа мо ҳамаи беморонро бо усули анкетаронии махсус пурсиш гузаронидем. Ҳамаи онҳо хеле хуб шудани ҳолати рӯҳӣ ва муносибати оилавии худро эҳсос намуданд ва ҳатто баъзе оилаҳои вайроншуда аз сари нав барқарор шуданд.

Хулоса. Мушкилоти колопроктолоғӣ дар оила бартарафшавандаанд ва барои ҳалли ин бояд ҳамсарон сари вақт ба табиб - колопроктолог муроҷиат намоянд. Барои муайян намудани нуксони модарзодии чатан, муоини пеш аз издивоҷии духтарон аз тарафи табиб - гинеколог зарур аст. Барои ҳалли ин масъалаҳо баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ тибии аҳолӣ (ташкил намудани сухбату маърӯзахои махсус, таблиғот ва ғайра) зарур мебошад.

**Адабиёт**

1. А.М. Аминев. Дастурамал аз проктология, Т.1- 4, с. 1965-79.
2. В.Д. Федоров, Ю.В. Дульцев, Проктология, М, с. 1999
5. В.Л. Ривкин, Колопроктология, М. с. 2011

**ХОЛАТИ УЗВҲОИ КОВОКИИ ДАҲОН ҲАНГОМИ БЕМОРИИ
ПСОРИАЗ****Х.Д. Усмонова, Ш.Б. Эгамова, Н.С. Кароматуллоева**

Кафедраи дерматовенерология (мудири кафедра д.и.т.

К.М. Мұхаммадиева) -и ДДТТ ба номи Абұлай ибни Сино

Мұхиммият. Бемории псориаз бемории мултифакториалии музмини илтиҳобиест, ки алматхои асосии морфологии он гиперпролифераумяи кератинотситҳо дар якчоягӣ бо тафриқаи нопурраи онҳо ва бо бемории апоптоз ва илтиҳоби масунӣ ҳамроҳи кунанда мебошанд.

Тамоюли бемории псориаз сабабҳои генетикӣ доранд (1). Аксарияти беморон (2/3) аз нағъи яқуми бемории псориаз азият мекашанд (саршавии беморӣ то 20 - 30-солагӣ). Омилҳои барангезанда метавонанд таъсирҳои ҷузъии пролифератсияи кератинотситҳоро фаъолкунанда ва фаъолнокии Т-лимфотситҳои олигеоклонаӣ шаванд.

Реаксияи изоморфӣ (феномени Кёпнер), дар гирифторони бемории псориаз, ки дар ҷойи ҷароҳати меҳаникӣ ба вуҷуд меояд, мисоли равшани он ба ҳисоб меравад, ки вайроншавии раванди пролифератсияи кератинотситҳо дар баъзе ҳолатҳо метавонад оқибати талафи яклухтии эпидермис гардад (2).

Қайд кардан ба маврид аст, ки ба муваффақияти муолиҷаи ҳама гуна бемории пайдоишаш номуайян, ки бешубҳа бемории псориаз низ ба он шомил аст, аз мавҷудияти имконпазирии таъсир ба микдори максималии қисмҳои патогенез вобаста аст.

Ҳалли мушкилоти ёрии тахассусӣ ба гирифторони бемории музмини дерматозӣ таҳлили ҳаматарафаи сабабҳое, ки боиси инкишоф ва такроршавии беморӣ мешаванд, талаб менамояд. Дар байнан ҳамаи омилҳои мусоидаткунандаи инкишофи бемории псориаз патологияи ковокии даҳон, ки манбааш сирояти музмин мебошад, аҳамияти калон дорад (1,2,3).

Мақсади таҳқиқот: **муайян намудани ҳолати узвҳои ковокии даҳон дар беморони гирифтори бемории псориаз.**

Мавод ва усули таҳқиқот. Таҳти назорат 120 нафар гирифтори бемории псориаз қарор доштанд, ки аз онҳо 100 (83,3%) нафарашон гирифтори шакли паҳнгашта ва 20 нафари дигар гирифтори шакли маҳдуди беморӣ буданд. Синни беморон аз 16 то 73-соларо ташкил медод, ки 52,5% -ро мардон ва 47,5% -ро занон ташкил медонанд. Ҳамаи беморон аз муоинаи умумиклиникӣ гузаштанд. Барои муқаррар пар кардани давра ва мавсимияти псориаз феномени Киёпнер, биодозаи квартс муайян карда шуд, ки барои дуруст гузаштани ташхис ва ислохи муолиҷа хеле муҳим аст.

Мувофиқи усули иловагии муоинаи гузаронидашуда, ки дар 75 (62,5%) бемор марҳилаи афзуншаванда, дар 38 (31,7%) статсионарӣ ва дар 7 (5,8%) ма-



рхилаи регрессивии бемориро муайян намуданд. Дар мавриди мавсимиияти беморӣ бошад, дар 33 (27,5%) нафар баҳорӣ - тобистонӣ, дар 31 (25,8%) нафар тирамоҳӣ - зимистонӣ ва дар 56 (46,7%) нафар шакли бемавсими бемории псориаз қайд шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Дар гирифткорони бемории псориаз мавқеи раванди хос дар луоби ковокии даҳон - дар 13 (10,8%) бемор мушоҳида мешаванд, ки 11 нафарашон шакли паҳншудаи дерматозӣ атропатияи псориатикӣ доштанд. Дар луоби ковокии даҳон шакли папулёзии псориази як, ду баъзан аз ин зиёда элемен-тҳои ранги сафедтоб бо ҳошияи як-дафъагӣ зоҳиршаванда қайд карда шуд, ки бо осонӣ дар луобпардаи ихотакунанда бе ягон хисси субективӣ мебарояд. Дар боқимонда гирифткорони бемории псориаз дар пӯсти қисми мӯйдори сар, дасту пой ва бадан маҳдуд мешаванд.

Муҳлатҳои беморӣ аз 4 моҳ то 40 солро дар бар мегирифт. Омили ирсии беморӣ дар 31 (25,8%) бемор ва дар 89 (74,2%) нафари дигар бошад, псориази вазниннашуда ба қайд гирифта шуд.

Дар қисми зиёди гирифткорони бемории псориаз патологияи бофтаҳои саҳти дандон, дурдаҳои дандон, бемории парадонтӣ ва ғ. фарқ доштанд. Кариеси дараҷаҳои гуногуни шиддат-нокии дандон (сатҳӣ дар 24,7 %, миёна дар 20%, чуқур дар 5,9% ва омехта дар

43,2%) дар 85 (70,8%) бемор, дурдаҳои дандон дар 55 (45,8%) бемор ва бемории парадонт (пародонтоз дар 56,8%, гингивит дар 43,2%)) дар 37 бемор мушоҳида шуд, ки 30,8% - и 120 беморро ташкил медиҳад. Дандонҳои пломбашуда дар 60 (50%) бемор, дандонҳои кандашуда дар 78 (60,0%), гилофакҳои якка ва пулмононд дар 41(34,2%) протезҳои гирифташаванда дар 4 (3,3%) бемор ба қайд гирифта шуданд. Танҳо 5 (4,2%) гирифткори бемории псориаз узвҳои ковокии даҳонашон осебнадида буд. Дар ҳолати газиш тағиироти калон дида намешуд.

Хулоса, тағиироти мазкури ковокии даҳон имкон медиҳанд, ки оиди ислоҳи ҳолати ковокии даҳон дар шакли санатсия (муолиҷаи раванди кариозӣ, нестқунни дандонҳои барқарорнашаванда), муолиҷаи бемории пародонт (бартараф кардани таҳшинҳои дандон, истеъмоли витаминҳо, электрофорез ва ғ.) ва протезмонии мувофиқи мақсад, гайр аз муолиҷаи патогенетикии бемории асосӣ, ҷорабинҳои муолиҷавӣ - профилактикаи гузаронида шаванд.

Ҳамин тавр, тавассути гузаронидани санатсияи саривақтии ковокии даҳон дар гирифткорони бемории псориаз такроршавии раванди бемории пӯстро пешгирий кардан мумкин аст. Муолиҷаи бемории асосӣ ва санатсияи параллелии ковокии даҳон натиҷаҳои хуби мусбат медиҳад, ки сифати хаёти беморро нисбатан беҳтар мекунад.

Адабиёт

1. Безрукова А.П. Эмбриогенетическая теория развития заболеваний пародонта. // Пародонтология. 2000, №4 (18), стр.16 - 18.
2. Борисова Я.Н. Гадоева М.В. - Состояние полости рта у пожилых людей на фоне сематических заболеваний. 2000, №6, стр. 15 - 19.
3. Кирсанов А.И., Горбачёва И.А. Механизм взаимосвязи патологии внутренних органов и пародонта. // Пародонтология, 1999, №1 (2), стр. 35 - 38.



СИФАТИ ҲАЁТИ ГИРИФТОРОНИ БЕМОРИИ БАРАС (ВИТИЛИГО)

К.М. Мұхаммадиева, У.С. Рахимов

Кафедра дерматовенерология (мудири кафедра д.и.т.
К.М. Мұхаммадиева) -и ДДТТ ба номи Абұалій ибни Сино

Мұхиммият. Дар байни бемориҳои дерматологии марбути вайроншавии дөгсөрй, бештар бемории барас вомех-үрад. Афзоиши гирифтөршавии күдакон, چавонон ва шахсони синну соли коршоямй ба ин беморй, қараёни устувору дуру дароз ва самаранокии ками муолиҷа мұхиммияти ичтимоии онро зиёд мекунанд. Бояд қайд кард, ки дар байни мардум тасаввуроти но-дурусти табиати беморй боиси муносибати манфй ба шахсони дар пұст дорои дөгхөи сафеддоштаро ташаккул медиҳад [2,4].

Маълум аст, ки дар 40% беморони бемории пұст бо нүқси косметикй хамрохиқунанда, юиси пастшавии статуси ичтимой мешавад ва ба фә-олияти касбии беморон таъсири манфй мерасонанд [3]. Ду гурӯҳи асосии навъҳои муносибат ба бемориро чудо мекунанд - адаптивй ва дезадаптивй. Мутобиқи назарияи стресси әхсосотй, реаксия ба нүқси косметикй, дар баъзе ҳолатҳо аз рӯи навъи реаксияҳои невротикй қараён мекунад ва дар ҳолатҳои дигар - ҳолати патологй боиси қараён давомноки астеникй, ипохондрй ва психопатий мешавад [4]. Реаксияи шахсият ба нүқси косметикй ҳангоми бемории барас на танҳо ба ҳолати рӯху әхсосотии бемор таъсири манфй расонда, худбаҳодиҳиро паст мекунад, балки барои бо табиб ҳамкорй кардан монеа мешавад, ки дар натиҷа дар муолиҷаи патологияи мазкур на-тичаҳои дилхөх ҳосил намешаванд [1,2,3,5].

Мақсади таҳқиқот: баҳодиҳии си-фати ҳаёти беморони гирифтори шаклҳои гуногуни бемории барас.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Зери назорат 35 нафар гирифтори шаклҳои мавқей (14) ва мунташир (21)-и бемории бараси синну соли 17 - 25-сола (17 март, 18 зан) қарор доштанд. Давомнокии миёнаи беморй - 1,5 солро таш-кил мекард. Мавқеи бемории барас дар ноҳияи күшодаи бадан дар 20 бемор, дар ноҳияҳои пұшида - дар 15 бемор қайд шуд. Тавассути саволномаи ин-декси дерматологии сифати ҳаёт (ИДСХ) муайян карда шуд, ки алому-тҳои калонашро ба таъсири бештари бемории барас ба сифати ҳаёти бемор мұқаррар кардем.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Баҳодиҳии қиёсии ИДСХ дар беморони гирифтори манбаъҳои бемории барас дар ноҳияҳои күшода ва пұшидаи бадан нишон дод, ки ИДСХ бештар дар беморони гирифтори шаклҳои мунташири бемории барас, новобаста ба мавқеи онҳо ошкор карда шуд. Индекси зиёдтарин дар байни ги-рифтөрорни бемории бараси мавқеи ноҳияҳои күшодаи бадан дар беморони шакли акрофассиалии бемории ба-рас (23,09) муайян карда шуд, ки нис-бат ба ҳангоми шакли сегментарий (14,0) 1,6 маротиба ва нисбат ба шакли фокалй 3,2 (7,02) маротиба зиёдтар буд. Баҳодиҳии қиёсии ИДСХ дар байни беморони гирифтори мавқеи бемории барас дар ноҳияҳои күшода ва пұшидаи бадан нишон дод, ки дар беморони гирифтори шакли акрофасси-



алии бемории барас ИДСХ дар нохияҳои кушодаи пӯст 1,3 маротиба нисбат ба нохияҳои пӯшида, нисбат ба шаклҳои сегментарӣ ва фокалӣ - в 1,2 маротиба зиёдтар қайд шуд.

Сифати ҳаёти беморони гирифтори шакли акрофассиалии барас новобаста ба ҷойгиршавии доғҳои депигментӣ, дар бад шудани сфераи ҳам иҷтимоӣ ва ҳам эҳсосотӣ зоҳир мешуд. Ҳолати иҷтимоии (кор ва таълим) ин беморон 2,2 маротиба нисбат ба ҳангоми ҷойгиршавии онҳо дар нохияҳои пӯшидаи пӯст бадтар қайд карда шуд. Дар бемороне, ки мавқеи манбаъҳои барас дар нохияҳои кушодаи бадан ҷойгир буданд, нишондиҳандаҳои ИДСХ аз рӯи фаслҳои сфераи иҷтимоӣ, яне кор ва таълим баланд буданд. Дар байни беморони гирифтори мавқеи

барас дар нохияҳои пӯшидаи бадан нишондиҳандаи зиёдтари ИДСХ аз тарафи сфераи эҳсосотӣ аз рӯи фасли муносибатҳои байнишахсиятӣ дар беморони гирифтори шакли мавзеии барас (4,01) нисбат ба сегментарӣ (3,75) ва акрофассиалиӣ (2,15) ошкор карда шуд. Аз рӯи фасли "муолиҷа" дар беморони гирифтори шакли акрофассиалии бемории барас ИДСХ нисбат ба шаклҳои сегментарӣ ва фокалӣ (лонаӣ) мутобиқан 1,5 ва 1,6 маротиба зиёдтар мушоҳидат шуд.

Хулоса. Ҳамин тавр, муқаррар карда шуд, ки новобаста ба мавқеи манбаъҳои осеб, патологияи барас ба ҳолати рӯҳу эҳсосотии беморон таъсирӣ манфӣ расонда, сабаби асосии стигматизатсияи ин гурӯҳи беморон ва бадтар шудани сифати ҳаёти беморон мешавад.

Адабиёт

1. Alkhateeb A., Fain P.R., Thody A., Bennett D.C., Spritz R.A. Epidemiology of vitiligo and associated autoimmune diseases in Caucasian probands and their relatives. *Pigment Cell Res.* 2003; 16(3): 208-14.
2. BoisseauAGarsand A.M., SaintACyl I., Quist D. Epidemiology of familial vitiligo in the French West Indies (Martinique)// *Ann. Dermatol. Venereol.*- 2002.- Vol. 129.- Suppl. 1.- Р. 1S 740.
3. Адаскевич В.П. Индекс сифати ҳаёти в дерматологических тахникотх/В.П.Адаскевич, В.П.Дуброва// Российский журнал кожных и венерических болезней.- 2003- №4- С. 42-45
4. Зайцева О.Г. Психические расстройства дар беморони дерматозами: дисс...- канд. мед. наук/О.Г. Зайцева- СПб. - 2000. -185с.
5. Федотов В.П. Дисхромии/В.П. Федотов//Дermatovenерология. Косметология. Сексопатология.-2014-№1-2-С.114-130.



ПЕШГИРИИ ПАҲНШАВИИ ГЕПАТИТҲО

С.А.Таибов, Л.Н. Почочонова

МТК "Стоматология"-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино,
Шуъбаи ҷарроҳии ҷоғу рӯйи ПИКС ҶҖР ВТва ҲИА ҔТ

Муҳиммият: Солҳои охир ҳатари паҳншавии гепатитҳо дар байни аҳолӣ зиёд шуда, боиси ташвиши аҳли чомеа гаштааст. Дар робита бо ин, дар қабули стоматологҳо, хусусан тавассути асбобҳо, қолаби қатори дандонҳо ва дигар маснуоти таъйиноти стоматологӣ, ки бо қовокии даҳон алоқамандӣ доранд, ҳамеша ҳатари баланди сироятёбӣ ва интиқоли сироят мавҷуд аст. Муайян шудааст, ки дар пайҳои стоматологӣ пас аз як шабонарӯзи ҳосил шуданашон баъзе бактерияҳои беморизо, масалан энтерококкҳо 100 маротиба зиёдтар мешаванд [Саркисян М.С., 2006]. Имрӯзҳо дар стоматология усули поксозии кимиёвӣ бо ёрии пайвастагиҳои синфҳои муҳталиф васеъ истифода мешавад. Баъзан барои патсиент интиҳоби усули гандзидӣ ё ба амал овардани ҳадди охирин бо поксозии пас аз муоинаи категорияи ҳатар душвор аст. Интиҳоби дурусти мавод хеле муҳим аст, зоро самаранокии гандзидӣ аз наъви мавод, омехтаи компонентҳо, синергизми таъсири онҳо, давомнокии коркард (экспозитсия) вобастагӣ дорад. Вобаста ба ин МТК "Стоматология"-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино бо ПИК Гастроэнтералогия ВТ ҔТ барои сари вақт муайян намудан ва пешгирий намудани паҳншавии он ҷораҳои зарурӣ меандешанд. Аз 50 нафар беморе, ки ба таҳқиқоти илмии мо фаро гирифта шуданд, 49 нафар - аз хизматрасонҳои тиббӣ (меникюр, пеникюр, хунгузаронӣ, асбобҳои ҷарроҳӣ, сӯзандорӯ ва алоқаи ҷинсӣ ва ғ.) истифода намуданд.

Мақсади таҳқиқот. Барои пешгирии паҳншавии гепатитҳо сари вақт муайян намудани беморӣ, баланд бардоштани сатҳи дониш ва масъулияти мутахассисони соҳа, самаранокии поксозии асбобҳои стоматологӣ, пайҳо бо роҳи истифодаи аз ҷиҳати илмӣ асоснок гардидаи гандзидоии кимиёвӣ ва омехта, тавассути дезинфектантҳои беалдегид, инчунин ба воситаи коркарди ултрасадоии дорои таъсири васеи зиддимикробӣ, лозим аст.

- Дар беморони бемориҳои музмини интишорёфтаи ҷигар дар қиёс бо одамони солим бад шудани ҳолати беҳдоштии қовокии даҳон, зиёд шудани шиддатнокӣ ва вазниншавии раванди қариес, гингивит ва пародонтит мушоҳида мешавад.

- Муоинаи стоматологӣ беҳдошти бади қовокии даҳон ($ИГ=3,45$), сатҳи баланди шиддатнокии қариес ($КПУ=11,6$) ва вазнинии дараҷаи миёнаи гингивит ($РМА=39,3\%$)-ро дар гирифтторони гепатози ҷарбӣ ошкор намуд.

- Мақоми стоматологӣ, дар беморони гирифттори гепатити музмин, бо беҳдошти бади қовокии даҳон ($ИГ=2,68$) тавсиф меёбад.

Шиддатнокии раванди қариесӣ ҳангоми ГМ ($КПУ=5,4$) дар қиёс ба ГМВ (13,2) ва ГМС (10,8) зиёдтар аст.

Дар беморони гирифттори гепатити музмини этиологияшон вирусӣ пародонтни вазнин ($РМА - 32,1\%$; атрофияи тавораи байниалвеолярии УГ ва зиёда дар 25,7%-и беморон) қиёсан ба гепатити генезашон алиментарӣ ($РМА$



= 28,1%; атрофия - дар 22,2%-и беморон) мушохидা мешавад.

- Дар гирифтторони сиррози чигар, ҳолати беҳдошти ковокии даҳон (ИГ= 3,65), дараҷаи вазнини раванди кариес (КПУ = 15,9 ; КПУп = 58,8) ва гингивит (РМА = 61,1%) хеле бад аст. Шиддатнокии бемориҳои стоматологӣ ҳангоми СЧ-и генези омехта, камтар (КПУ = 13,9 ; КПУп = 38,4 ; РМА = 40,1%) мебошад.

- Дар гирифтторони бемории музмини интишорёфтаи чигар ошкор намудани тағйироти ҳоси нишондиҳандаҳои биохимиявии ангезишнаёфтаи омехта ва моеги милкӣ мустақиман, ҳам аз нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хун ва ҳам аз солимгардонии ковокии даҳон вобастагӣ дорад.

- Дар беморони ХДЗП иҳтилоли микрографдиш дар қисмҳои дисталии ҷараёни рагии пародонт (милк ва пистонаки милки устуворгардида) аз омилҳои мавзӣ, ҳусусан аз ҳолати беҳдошти ковокии даҳон ва вазнинии гингивит вобастагӣ дорад. Ба ҳолати микрографдиш, дар рагҳои нисбатан қалонтари луобпардаи ковокии даҳон, вазнинии бемории умумӣ таъсир мерасонад, зимнан ҷандиири девораи рагҳо қоҳиш ёфта, муқовимати периферӣ дар рагҳо меафзояд.

1. Муолиҷаи гирифтторони бемории гепатит бояд дар якҷоягӣ бо муолиҷа дар назди стоматолог дар клиникаҳои муолиҷавӣ оғоз ёбад. Муайян карданни индекси беҳдошт, пок кардани дандонҳо, риояи беҳдошти қасбӣ ва солимгардонии ковокии даҳон бо диспансеризатсияи минбаъда зарур аст.

2. Беморони гирифттори бемориҳои музмини чигар бояд дар қайди диспансерии гастроэнтеролог бошанд ва дар шароити амбулаторӣ таркиби биохимиявии зардоби хуни беморони ХДЗП-ро назорат карда шавад;

Бо мақсади пешгирий аз сироятёбии гепатитҳо, бояд қоидаҳои одӣ, аз ҷумла пеш аз ғизоҳӯрӣ дастҳоро шустан, истеъмоли оби ҷӯшида, меваю сабзавотро пеш аз итстеъмол тоза шустан ва м.инҳоро ҳатман риоя кардан лозим аст.

Барои пешгирии гепатитҳои В ва С дар навбати аввал аз хун:

Истифодаи умумии асбоби ришиғирий, ҷуткаи дандон, қайчӣ барои ноҳунгирий мумкин нест, зеро хун ба миқдори микроскопӣ ҷунин ашё боқӣ мемонад ва эҳтимоли ба дигар нафар гузаштани он мавҷуд аст.

Дар муассисаҳои тиббӣ ҷораҳои пешгириқунандаи сироятёбӣ аз гепатитҳоро гузаронда мешавад.

Ҳеч гоҳ аз сӯзандоруҳои умумӣ ва сӯзанҳо барои қабули маводи муҳаддир истифода накунед, бо асбобҳои тамилизношуда пирсинг ва холқӯбӣ на намоед. Фаромӯш накунед, ки вируси гепатит муддати тӯлонӣ (баъзан то якчанд ҳафта) дар муҳит ҳифз мешавад.

Сироятёбӣ ба гепатиҳои В ва С тавассути алоқаи ҷинсӣ, инҷунин аз модари бемор ба қӯдаки навзод низ имкон дорад. Дар ҳолати даҳолати тиббӣ мумкин аст қӯдакро аз сироятёбӣ наҷот дод, ки ин риояи ҷиддии қоидаҳои беҳдошту истеъмоли қабули доруҳои маҳсусро талаб мекунад.

Қайд кардан лозим аст, ки дар аксари ҳолатҳо роҳҳои сироятёбии гепатит норавшан боқӣ мемонад. Аз ин сабаб, бар зидди он мояқӯбӣ кардан мувоғики мақсад аст. Ҳоло дар амалияи тиббӣ танҳо мояқӯбии таъсирбахш бар муқобили гепатити А ва В мавҷуд асту ҳалос. Тадқиқот барои тайёр кардани мояқӯбӣ бар зидди гепатити С давом доранд, зеро тағйирёбии баланди вирус ва мавҷуд набудани коркар-



ди самараноки ҹавобии зитанҳои муҳофизатӣ пас аз сар гузаронидани гепатити С ба амал овардани чунин тадқиқотро душвор мегардонад. Дар ро-бита бо ин, ба муқобили гепатити С муолиҷаи саривақтӣ оғоз шуда, метавонад рушди тағйироти вазнини хурӯ-ҷунаандаро дар бофтаҳои чигар пеш-гирий намояд, ки бегуфтугӯ сифати ҳаёти беморро беҳтар мекунад.

Худро аз бемории гепатити А ҳифз кардан душвор нест, як мояқӯбӣ кардан ба муҳлати зиёда аз 1 сол қасро аз ҳавфи сироят ёфтани эмин медорад. Вояи дуюм, ки пас аз 6-12 моҳ гирифта мешавад, муҳофизати дарозмуддатро таъмин менамояд. Мояқӯбӣ ба қалонсолон ба вояи 0,5мл дохили мушак ворид карда мешавад. Ба қӯдакон 0,25мл ба мушак ду маротиба бо фосилаи 1- моҳӣ ворид карда мешавад. Мувофиқи нақша бар зидди гепатити А ба кормандони тиббӣ, кормандони муассисаҳои томактабии қӯдакона, кормандони соҳаи хизматрасонӣ (пеш аз ҳама дар муассисаҳои хӯроки умумӣ, обу корезӣ ва г.); ба ноҳия ва мамлакат (Шарқи Дур, Африқо, Амрикои Лотинӣ, Индонезия)-ҳои тибқи гепатити А гиперэдемӣ сафардошта; ҳангоми садама дар иншоотҳои канализатсионӣ ва хати об (ба обҳои гандида ва хатҳои об афтидан), мояқӯбӣ бар зидди гепатити А ба ашхосе карда мешавад, ки аз хати асосии оби мазкур истифода мебаранд.

Мояқӯбӣ дар 95% барои пешгирии вируси гепатити В самаранок ба ҳисоб меравад. Бо вучуди он ки ҳомилони музмини вируси гепатити В ба хатари баланди фавтнокӣ дар натиҷаи сирроз ва саратони чигар мубталоянд, мояқӯбӣ бар зидди гепатити В аввалин мояқубии зиддисаратонӣ мебошад. Созмони Умумибашарии тандурустӣ

соли 1972 бо назардошти муҳимијати барҷастаи моякуби бар зидди гепатити В тамоми мамлакатҳоро таклиф намуд, ки ба тақвими миллии мояқубӣ бар зидди вируси гепатити В худро шомил намоянд. Имрӯз зиёда аз 100 мамлакат ба тақвими худ мояқубӣ зидди вируси гепатити В-ро шомил намудаанд. Илова бар ин, дар аксари мамлакатҳои аз ҷиҳати саноати мутараққӣ эмкуниро ба наврасон низ мегузаронанд. Дар бальзе иёлоти ИМА тамоми навзодонро як-як эм мекунанд.

Соли 1996 ба тақвими миллии мояқубии профилактикӣ мояқубӣ зидди гепатити В ворид карда шуд.

Тибқи Тақвими миллии мояқубии профилактикӣ аввалин мояқубӣ бар муқобили гепатити вирусии В ба на-взодон дар 12 соати аввали ҳаёт, дуюмӣ дар 1 моҳагӣ ва сеюм бошад, дар 6 моҳагӣ гузаронида мешавад.

Тифлоне, ки аз модари ҳомили вируси гепатити В ё гирифторони гепатити вирусии В ба дунё меоянд, дар семоҳаи саввуми ҳомиладорӣ тибқи нақшай зерин - 0-1-2-12-моҳагӣ зидди гепатити вирусии В мояқубитсӣ карда мешаванд.

Реаксияҳои пас аз мояқубӣ зимни истифодаи мояқубӣ аҳёнан мушоҳида мешавад. Дар 3,5-5%-и ҳолатҳо дарди мавзии рафъшаванд, сурхлакка ва саҳтшавии ҷойи тазриқ, иҷунин ҳарорати начандон баланд, шикоят аз бе-ҳолӣ, ҳастагӣ, дарди мушакҳо, дарди сар сарчарҳзаниӣ, дилбеҳузурӣ имкон-пазир аст. Реаксияҳои номбаршуда пас аз ду тазриқи аввал пайдо шуда, пас аз ду-се рӯз мегузаранд. Дар нафароне, ки ҳассосияти баланд доранд, реаксияи навъи таъхирнапазир имконпазир аст, аз ин рӯ эмкардагон ба муддати 30 дақиқа бояд таҳти назорати табиб бошанд.



Хулоса: Гепатитҳои вирусӣ бемориҳои сироятии интишорёфтаи хатарнок ба ҳисоб мераванд. Бемориҳои мазкур дар шаклҳои муҳталиф зоҳир мешаванд, вале дар байни симптомҳои асосӣ зардӣ ва дарди зери қабургаи роstro чудо мекунанд. Ба хотири ташхис гузоштан бояд таҳлили хун, пешоб ва дар ҳолатҳои вазнин бошад, биопсияи ҷигар зарур аст. Аз тамоми анвои гепатит гепатити А нисбатан паҳншудатарин ба шумор меравад. Аз лаҳзаи сироятёбӣ то пайдо шудани аломатҳои аввалини беморӣ аз 7 то 50 рӯз мегузарад. Бештар оғози бемориро ҳарорати баланд ҳамбаста буда, ба хотир зукомро меорад. Дар аксари ҳолат бо сиҳатёбии ғайрииҳтиёрӣ анҷом мепазираад ва муолиҷаи фаъолро низ тақозо намекунад. Зимни ҷараёни вазнин чаконданӣ доруҳоро таъйин мекунанд, ки таъсири заҳролуди вирусро ба ҷигар бар-

тараф намоянд. Вируси гепатити В тавассути алоқаи ҷинсӣ, тавассути тазриқ аз сӯзандоруҳои тамийизнашуда дар истифодабарандагони маводи муҳаддир, инҷунин аз модар ба ҷанин мегузарад. Дар ҳолатҳои маъмулӣ беморӣ аз баландшавии ҳарорат, сустӣ, дарди буғумҳо, дилбехузурӣ қайкунӣ оғоз мейбад. Гоҳо бусурот пайдо мешавад. Ҷигар ва сипурз қалон мешаванд. Тирагии пешоб ва берангии фазла қайд мешавад. Гепатити С шакли нисбатан вазнини гепатити вирусӣ ба ҳисоб меравад, ки онро гепатити пас аз хунгузаронӣ низ номгузорӣ намудаанд. Роҳҳои алоқаи ҷинсӣ ва модар ба қӯдак низ имконпазир аст. Шакли музмини бемории мазкур ҳатари зиёдтар дорад, ки аксаран ба сирроз ва саратони ҷигар оварда мерасонад. Такрибан дар 70-80%-и беморон ҷараёни музмин инкишоф мейбад..

Адабиёт

- Сопоставление биохимических параметров сыворотки крови, слюнь' и десневой жидкости при заболеваниях печени //Материалы научно-практической конференции Федерального научно-практического Центра медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов <о Проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитологии ў рубеже XXI века " М., 2000.
- Состояние микроциркуляции слизистой оболочки полости рта) больных с хроническими заболеваниями печени // Российские журнал гастроэнтерологии , гепатологии и колопроктологии . М. 2001,- № 5,- С.132 (соавт. А.Ю.Васильев, Н.А.Постнова).
- Сопоставление основных биохимических параметров в различны? биологических средах при заболеваниях печени II Проблема стандартизации в здравоохранении . М., 2001,- № 1. - С .131.
- Изменения ферментативного спектра слюны и десневой жидкое" при некоторых заболеваниях печени // Актуальные вопросы медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел \ военнослужащих внутренних войск МВД России. С-Пб., 2001,- С.45' (соавт. В.Ю.Майчук



БАСОМАДИ ВАЗНИ БАРЗИЁД ВА ФАРБЕХЙ ДАР БАЙНИ КҮДАКОН ВА НАВРАСОН

Ш.С. Авшарова, Н.Ф. Ниёзова, Н.А. Иноярова, М.Қ. Носирова

Кафедраи эндокринология (мудири кафедра н.и.т. Н.Ф. Ниёзова) - и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Мухиммият. Яке аз бемориҳои паҳншудаи музмин дар ҷаҳон фарбехӣ ме-бошад. Аксарияти муҳаққиқон фарбехиро вабои асри 21 номидаанд (1.2). Сабабҳои асосии васеъ паҳн шудани ин беморӣ шаҳришавӣ, фаъолнокии кама ҷисмонӣ ва истеъмоли зиёди маводи серғизо мебошад. Мувофиқи маълумоти Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (соли 2003), такрибан дар 1,7 млрд одамони тамоми дунё вазни барзиёди бадан ё фарбехӣ мушоҳида мешавад. Бештар он дар ИМА (дар 34%-и аҳолии қалонсоли ин мамлакат вазни барзиёди бадан ва дар 27% - фарбехӣ қайд мешавад), Олмон ва Канада вомехӯрад. Фарбехӣ бемории музмини гетерогениест, ки ба як қатор омилҳои генетикий ва неврологӣ, тарзи ҳаёт, тарзи истеъмоли ғизо, тағиیرёбии функсияи системаи эндокренӣ ва ба вайроншавии мувозинаи энергетикий вобастагӣ дорад. Ҳангоми фарбехӣ дар организм ҳам дар ҷойҳои ма-вқеи физиологии он ва ҳам дар системаи узвҳо ва бофтаҳо ҷамъшавии барзиёди ҷарбу ба вуқӯъ меояд, ки бо зиёдшавии вазни умумии бофтаи ҷарбу ҳамроҳиқунанда аст.

Фарбехӣ на танҳо боиси нуқсҳои косметикий ва бад шудани сифати ҳаёт мешавад, балки ба инкишофи бемориҳои сершумор, маъюбият ва камшавии давомнокии умумии беморон низ мусоидат мекунад. Бофтаи ҷарбу махзани муҳимтарини энергетикий мебошад. Дар он равандҳои гуногуни метаболикӣ, аз ҷумла сикли синтези кис-

лотаҳои равганин ва фосфолипидҳо, сикли оксидшавии кислотаҳои равганин, таъсири липазаҳои хос, таъсири ферментҳое, ки дар метаболизми фосфолипидҳо иштирок мекунанд, сикли Эмбден-Мейерхоф-Парнас, сикли пентозӣ, сикли Кребс, сикли уридиновӣ, ки сикли гликоген мебошад, таъсири ферментҳои синтези сафедаҳо ва ароматизатсияи ғормонҳои ҷинсӣ ба вуқӯъ меоянд. Бофтаи ҷарбу, дар қатори дигар бофтаҳо-мишенҳо, узви инсулин-вобаста мебошад (инсулин озодшавии кислотаҳои озоди равганин (КОР) ва глитсеринро ба ҷараёни хун кам мекунад, утилизатсияи глюкозаро бо роҳи пентозофосфатӣ, липогенез таъмин мекунад).

Тақсимоти ҷарбу дар организм нобаробар аст. Солҳои охир дар тадқиқот ба сифати индикаторҳои ҳавфи патологияи марбути фарбехӣ, ба гайр аз ИМТ, нишондиҳандаҳои тақсимоти ҷарбу тавсифкунанда-“миён / рон”, атрофи миён, маълумоти ТК, ЯМРТ ва дэнситометрия истифода мешаванд. Баъзе маълумот аз он шаҳодат медиҳанд, ки тақсимоти ҷарбу ин нишондиҳандаи нисбатан эъти-модноки ҳавфи инкишофи аксарият тағиироти патологияи марбути фарбехӣ, аз ҷумла ҳавфи баланди фавтият мебошад. (7,8). Қабатҳои афзалиятноктари ҷарбу зери пӯсти ноҳияи ронҳо ва суринҳо барои занҳо нисбатан хос аст, аз ин рӯ, онро “гинойдӣ” (периферӣ) ё фарбехии намуди поёнӣ меноманд.



Чамъшавии барзиёди чарбу дар нохияи бадан, бахусус дар нохияи шикам (фарбехии мобайнӣ ё "болоӣ" ва ё абдоминалӣ) бо бартарии қабатҳои равған дар ковокии шикам барои мардон нисбатан хос аст, аз ин сабаб онро бисёр вақт "андроидӣ" меноманд. Тадқиқоти сершумор исбот кардаанд, ки ҳангоми нишондиҳандай якхелай ИМТ фарбехии абдоминалӣ дар қиёс бо фарбехии периферӣ бо ҳавфи нисбатан баланди инкишофи бемориҳои дилу рагҳо, диабети қанди намуди 2, атеросклероз ҳамроҳикунанда мебошад. Бофтаи виссералии чарбӯй дар фарқият аз бофтаи ҷарбӯи мавқеи дигар аз асад ғанитар таъмин шудааст, дорои тури нисбатан паҳнтари капиллярҳо мебошад ва бо системаи порталӣ алокаи бевосита дорад. Адипотситҳои виссералӣ зичии баланди адренорет-септорҳои b3, ретсепторҳои кортико-стероидиу андрогенӣ ва зичии нисбатан ками адреноретсепторҳои A2 доранд.

Ин ҳусусиятҳо ҳассосияти баланди бофтаи виссералии ҷарбӯиро нисбат ба таъсири липолитикии катехолами-нҳо ва ҳассосияти кам ба таъсири антилиполитикии инсулинро, маҳсусан дар марҳилаи постпрандиалӣ муайян мекунанд. Липолиази шиддатнок дар адипотситҳои виссералӣ боиси ҷудошавии микдори зиёди кислотаҳои озоди ҷарбӯй, бештар дар сиркулятсияи порталӣ ва ҷигар мешаванд. Дар ҷигар КОР ба пайвастшавии инсулин бо гепатотситҳо монеа мешаванд ва бо ин сабабгори инкишофи инсулинерезистентност дар сатҳи ҷигар, камшавии экстраксияи инсулин аз ҷигар ва инкишофи гиперинсулинемияи системавӣ мешаванд. Дар навбати худ, гиперинсулинемия, тавассути вайроншавии ауторегулятсияи ретсепторҳои инсу-

линӣ инсулинтобоварии периферикиро тақвият мебахшад. КОР инчунин таъсири боздорандай инсулинро ба глюконеогенез фурӯ менишинонанд ва бо ин ба зиёдшавии маҳсули глюкоза ба ҷигар мусоидат мекунанд. Ба ҷараёни хуни системавӣ ворид шудани КОР боиси вайроншавии ҷаббидашавии глюкоза ва утилизатсияи он ба бофтаи мушак ба воситаи сикли Randle ва ҳамин тавр, пурӯртаршавии инсулинтобоварии периферӣ мешавад. Микдори барзиёди КОР дар хун ҳамчун манбаи ҷамъшавии триглітсеридҳо ва маҳсулҳои метаболизми гайриоксидии КОР дар мушакҳои скелет, миокард ва мутаносибан вайроншавии утилизатсияи инсулинвобастаи глюкоза дар ин бофтаҳо мебошад. Инчунин маълум карда шудааст, ки КОР ба ҳучайраҳои b-и ғадуҷҳои зери меъда таъсири токсикии мустақим-эффекти липотоксикӣ мерасонад, ки ин ҳол боиси пастшавии фаъолнокии секретории онҳо мешавад.

Муддати зиёд адипотситҳо ҳамчун депои нисбатан инертӣ, статикӣ энергетикӣ фаҳмида мешуданд. Аммо соҳи охир бофтаи ҷарбӯй ҳамчун узви фаъоли эндокринӣ ва паракринӣ муайян карда шудааст. Маълум шуд, ки адипотситҳо гормонҳо ва ситокинҳоро тараашшӯҳ менамоянд, ки ҳам ба мураттабии мубодилаи энергетикӣ (масалан, лептин) ва ҳам ба ҳассосият ба инсулин ё инсулинтобоварӣ (масалан, резистин, адипонектин ва сафеда, ки атсетилкуниро ба ангезиш медароранд) таъсирҳои периферӣ мерасонанд. Файр аз ин, адипотситҳо аз сигналҳои воридшавандай нейронии гормоналӣ (тавассути ретсепторҳои адренергии b3) ва сигналҳои гормонҳоро гардишқунанда мутаассир шуда, дар липогенез, липолиз ва термогенез



иштирок мекунанд. Якчанд гормонҳои гуногуни липолизро стимулиркунанда маълум аст, аммо стимулятори асосии липогенез инсулин мебошад. Дар адипотситҳо инсулин экспрессияи пахнкунандаи Glut 4 ва фаъолнокии атсетил - КоА-карбоксилазҳо, синтазҳои кислотаҳои равғанин ва липопротеидлипидҳоро баланд мекунад. Ҳамин тавр, эфекти инсулин ба адипотситҳо клиренси босуръат аз гардиш ва захиравии глюкоза ва липидҳо мебошад.

Метаболитҳои фаъоли биологии бофтаи ҷарбӯй инҳо мебошанд:

- лептин;
- адипонектин;
- резистин;
- Омили а-и некрози омосҳо (ОаНО);
- интерлейкин - 6 (ИЛ-6);
- кислотаҳои озоди равғанин;
- протеини атсетилированияро ба рангезанд;
- ингибитор активатори плазминоген - 1 (PAL-1);
- омили шаклтағийирдиҳандаи сабзонандаи В;
- ангиотензиноген;
- липазаи липопротеинӣ;
- липазаи гормонҳассос;
- протеини эфирҳои ба холестерин тобовар.

Патогенези инсулинтобоварӣ ҳангоми фарбехӣ ҳусусияти гетерогений дорад ва аз алоқаи мутақобилаи генетикий, гормоналий, муҳити берунӣ, синнусолӣ ва аз омилҳои дигар вобастагӣ дорад. Давомнокӣ ва намуди фарбехӣ, истеъмоли барзиёди равғанҳои ғализ омилҳои муҳимтарини инкишофи инсулинтобоварӣ мебошанд, ки ба инкишофи диабети қанди намуди 2, ба ташаккули ҳавфҳои кардиоваскулярӣ, ба монанди гипертензияи шарёнӣ ва дислипидемия, инкишофи патолигияи рагҳои калибри калон ва хурд мусоидат

мекунад. Чунин шуморида мешавад, ки афзоиш ёфтани шумораи гирифторони бемории диабети қанди намуди 2, патолгияи дилу рагҳо, атеросклероз бевосита ба паҳншавии фарбехӣ ва инсулинтобоварӣ вобаста аст. Ҳамин тавр, ислоҳи аёнияти фарбехии виссералӣ ва барқарор кардани ҳассоснокии бофтаҳои периферӣ ба таъсири инсулин метавонанд омилҳои ҳалқунандаи муолиҷа ва профилактикаи бемориҳои мазкур бошанд.

Дар натиҷаи инсулинтобоварии мавҷудаи бардавом вайроншавии муబодилаи карбогидрат қайд мешавад, ки маркерҳояш муқовиматнокии вайроншуда ба гликемия ва идоракунии тести даҳонии муқовиматнокӣ ба глюкоза мебошад.

Тести муқовиматнокӣ ба глюкоза

Тести муқовиматнокӣ ба глюкоза усули ташхиси озмоишгоҳиест, ки дар эндокринология барои ошкор соҳтани диабети қанд, инчунин муайян кардан ҳолатҳои шешаздиabetӣ (диабети латентии қанд) истифода мешавад. Асоси усулро муайянкунии вайроншавиҳои мавҷудаи муқовиматнокӣ ба глюкоза ташкил медиҳад. Вайроншавии муқовиматнокӣ ба глюкоза ҳолати функционалии организм мебошад, ки дар хуни периферӣ дараҷаи муътадили қанд ҳангоми шиками гурӯсна, инчунин дар пешоб вучуд надоштани глюкоза қайд мешавад ва ягон хел зуҳуроти диабет мушоҳида намешавад. Аммо дар ин ҳол, зимни ба организм ворид шудани қанди экзогенӣ ҳангоми вайроншавии муқовиматнокӣ ба глюкоза, концентратсияи он ба хун яку якбора баланд мешавад, ки ин аз эҳтимолияти преддиабет шаҳодат медиҳад. Пеш аз гузарондани тести муқовиматнокӣ ба глюкоза қоидаҳои зеринро риоя кардан лозим аст:



Муддати 72 соат пеш аз ичрои муоина патсиентон тарзи стандартии ҳаёти ба хусусиятҳои барои онҳо речай гизо (истеъмоли машруботи спиртӣ мумкин нест) ва фаъолнокии ҷисмонии ҳосро бояд риоя кунанд;

Муоина сахар, қатъян шиками ғурӯсна (дили наҳор) гузаронда мешавад;

Рӯзи муоина истеъмоли нӯшохиҳоми спиртӣ ва тамоку манъ аст;

Ҳангоми мавҷудияти ҳолати стресс пеш аз муоина ва рӯзи муоина - тестро ичро намекунанд;

Инчунин ба занон рӯзҳои ҳайз, бевосита пас аз ҷарроҳиҳо, зоишҳо, ҳангоми ҳолатҳои вазнини декомпенсирии организм, зимни бемориҳое, ки вайроншавии ҷаббиши унсурҳои гизо дар рӯда мушоҳида мешавад ва ҳангоми ҳолатҳои шадиди табнок тести мазкур тавсия карда намешавад.

Усули ичро кардани тести муқовиматнокӣ ба глюкоза чунин аст: Муоинашаванда 75 грамм қанде, ки дар 250 мл об омехта карда мешавад, менӯшад. Ин маҳлули глюкозаро ўбояд муддати 5 дақиқа нӯшад. Пеш аз истеъмоли қанд дараҷаи глюкоза дар хуни капиллярӣ ва венозӣ муайян карда мешавад. Сипас, пас аз ҳар ним соат, якчанд маротиба муоианаи глюкоза амалӣ карда мешавад. Тадқики охирини хун ду соат пас аз истеъмоли қанд ичро карда мешавад. Чунин шуморида мешавад, ки агар дараҷаи қанд дар хун пас аз ду соат зиёда аз 11,1 ммол/л, дар хуни венозӣ бошад, зиёда аз 10 ммол/л-ро ташкил кунад, ба тахмин кардани мавҷудияти диабети қанд асос ҳаст. Агар дараҷаи глюкоза пас аз ду соат дар хуни венозӣ зиёда аз 6,7 ммол/л ва камтар аз 10,0 ммол/л, дар хуни капиллярӣ бошад, зиёда аз 7,8 ммол/л ва камтар аз 11,1 ммол/л-ро ташкил кунад, ин аз вайроншавии муқовиматнокӣ ба глюкоза шаҳодат медиҳад.

Муоинаҳои фосилавии хун пас ҳар як ним соат имконият медиҳанд авчи баландтарини гилзати глюкоза дар хун тадқик карда шавад.

Тадқиқоти мазкур дар ҳолатҳое нишондод барои истифода ҳисоб мешавад, ки эҳтимолияти мавҷудияти муқовиматнокӣ ба глюкоза вучуд дорад. Ҳамин тавр, тести муқовиматнокӣ ба глюкоза усули ташхиси озмоишгоҳист, ки имконият медиҳад диабети ниҳонии қанд, инчунин вайроншавиҳои муқовиматнокӣ ба глюкоза, ки ҳангоми патологияҳои гуногун мушоҳида шуда метавонад, муайян карда шаванд.

Дар натиҷаи тадқиқоти сершумор муайян карда шудааст, ки камшавии вазни бадан дараҷаи фишори шарёниро боэъти мод паст мекунад, профили липидиро беҳтар мекунад, ҳавфи инкишофи диабети қанди намуди 2-ро кам мекунад. Дар ҳоли имрӯз тавсияҳои тағиیر додани тарзи ҳаёт якчанд унсурро дар бар мегирад. Дар навбати аввал-модификатсияи гизо: камкунии боэътидоли гизонокии шаборӯзӣ ба ҳисоби миёна то 20%, истеъмоли кам ва зуд-зуди гизо, кам кардани миқдори истеъмоли равғанҳои ғализ ва карбогидратҳои осонҳазм. Унсури дуюм - фаъолнокиҳои ҷисмонӣ (беҳтараш аэробӣ), ки бояд шиддатнокии суст ё мӯтадил дошта бошанд, дар як рӯз як соат, дар як ҳафта панҷ маротиба. Дар натиҷаи ичро кардани тадбирҳои мазкур ба кам кардани вазни бадан ба 5-15% миъассар шудан мумкин аст, ки ин ҳол боиси хеле беҳтар шудани ҳолати саломатӣ ва сабуктар шудани вазнинии бемориҳои ҳамроҳиқунанда мешавад. Саҳми тағиирёбии тарзи ҳаётро дар ислоҳи вайроншавиҳои метаболикӣ ва гемодинамикӣ дар шахсони гирифттори фарбехӣ баҳодиҳӣ кардан душвор аст.



Хулоса. Муоинаҳои зиёд самаранокии бардавом риоя кардани тарзи дурости ҳаётро дар камшавии вазни бадан, пешгирии инкишофи диабети қанди намуди 2, ҳатто зимни муковиматнокии вайроншуда ба карбогидратҳо, дар таъсири позитивӣ ба спектри вайроншавиҳои липидӣ ва гипертензияи шарёнӣ исбот кардаанд. Масалан, ки дар ИМА дар шахсони гирифтори вайроншавиҳои гуногуни мубодилаи карбогидрат доиршуда самаранокии барномаи мазкурро барои мардони сафедпӯст ва испаниягихои аз 44-сола калон нишон дод. Тағиیرдиҳии тарзи

ҳаёт муддати се сол боиси он шуд, ки 38 %-и чунин бемориҳо бо дефинитсияи синдроми метаболикӣ ташбеҳ карда намешуданд. Ин ба натиҷанокии беморшавии диабети қанди намуди 2 ва патолгияи дилу рагҳо зоҳир шуд. Аммо дар амалияи ҳамарарӯза мавҷудияти душвориҳои объективӣ дар ноил шудани тағиирдиҳии тарзи ҳаёт мушоҳида мешавад. Ин раванди мураккабест, ки мотиватсияи бардавом, барномаҳои мутобиқатшудаи инфиродӣ, иштироки мураббии варзиши болаёкат, духтурони таҳассусирӣ (диетолог, эндокринолог)-ро талаб мекунад.

Адабиёт

1. Аметов А.С., Демидова Т.Ю., Целиковская А.Л. Ожирение и сердечно-сосудистые заболевания // Терапевтический архив. 2001 № 73 (8). С.66-69
2. Алмазов В.А., Благословская Я.В., Шляхто Е.В. Синдром инсулинорезистентности (история вопроса, патогенез, подходы к лечению) // Сборник научных трудов, 2000. С.353-363.
3. Бутрова С.А., Дэгова Ф.Х. Висцеральное ожирение-ключевое звено метаболического синдрома // Ожирение и метаболизм. 2004 №1. С.10-16.
4. Мельниченко Г.А. Ожирение в практике эндокринолога // РМЖ. 2001 № 9 (2) С.82-87.
5. Перова Н.В., Метельская В.А., Оганов Р.Г.
6. Метаболический синдром: Патогенетические взаимосвязи и направления коррекции // Кардиология. 2001. № 3 (41). С.4-18.

ЗУҲУРОТИ КЛИНИКӢ ВА ТАРҖҲОИ МУОЛИЧАИ КӮДАКОНИ СИННИ БАРМАҲАЛИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИИ СЕПСИС

**Л.А. Бабаева, А.К. Мачидзода, О.Ф.Ҳайдарова,
М.Р. Қодорова, С.Б. Аҳмадов**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдакона (мудири кафедра н.и.т.,
дотсент Л.А.Бабаева)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Муҳиммият. Бемории сепсис (уфунат) вобаста бо тамоили зиёдшавии ин беморӣ ва фавтияти зиёд, чун пештара яке аз проблемаҳои муҳимми тибби муосир бοқӣ мемонад. Бемории сепсис - сирояти паҳншавандай илтиҳоби

фасодии табиати бактериявӣ буда, аз ҳисоби микрофлораи шартан патогении гуногунсабаб ба амал меояд, ки патогенези асосии он реаксияҳои шадиди илтиҳоби системаҳо, сирояти таъсиргузор, чудошавии беҳисоби меди-



атрҳои илтиҳобӣ ва норасоии механизми мебошад, ки таъсири осебрасонии онҳоро маҳдуд намуда ба вайроншавии полиорганиӣ оварда мерасонад (1).

Зиёд будани сирояти стафилаккӣ аз ноташаккулии хусусиятҳои морфологию функционалии системаҳои организми кӯдакони синни бармаҳал вобастагӣ дорад. Гузарандагии зиёди мембранаи ҳуҷайраҳо ва садҳои биологӣ, ки хоси кӯдакони хурдсол мебошад, имкон медиҳанд, ки ба осонӣ бактерияҳо ва токсинҳои онҳо ба бофтаю узвҳо дохил шуда, ба вайроншавиҳои як ё якчанд функцияҳои ҳаётан муҳими организм ва вайроншавии метаболизм мусоидат намоянд (2,3,4,5). Аз ин рӯ, такмил додани ташхисгузории бармаҳал ва муолиҷаи саривактии бемории мазкур зарур мебошад.

Мақсади таҳқиқот. Омӯзиши хусусиятҳои клиникӣ ва роҳҳои муолиҷаи бемории сепсис дар кӯдакони синни бармаҳал.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Аз тараги мо 46 нафар кӯдакони синни аз 1 моҳа то 2,5 сола, ки дар муолиҷаи стационарии шуъбаи синни бармаҳали қисми бемориҳои соматикии кӯдакони Муассисаи давлатии маҷмааи тандурусии "Истиқлол"-и ш. Душанбе қарор доштанд, муоина шуданд. Паритетҳои синну солӣ дар ҳудуди аз 1 моҳа то 3 моҳа 13 кӯдак (28%), аз 3 моҳа то 6 моҳа 21 (46%), аз 6 моҳа то 1 сола 8 (17%) ва аз 1 сола боло 4 (9%) кӯдакони беморро дар бар мегирифт. Муҳлати бистарӣ ба ҳисоби миёна 21 - 24 кат-рӯзро ташкил медод. Ташхисгузории намудҳои гуногуни клиникаи сирояти стафилаккӣ бо маҷмӯъи маълумоти клиникию озмоишгоҳӣ асос ёфта, динамикаи беморӣ бошад таҳти таъсири муолиҷаи гузаронидашуда

ҳамчун критерияи муолиҷаи фоидабаҳш баҳогузорӣ мешуд. Диққати ҷиддӣ ба анмнези пурраи акушерӣ, нишондодҳои клиникӣ (параметрои ин-кишифи ҷисмонӣ, хусусиятҳои ҳароратбаландӣ, намоёни заҳролудии организм, зуҳуроти мавзеъии беморӣ бо нишондоди дараҷаи вайроншавии функцияҳои узву системаҳои муайян), нишондодҳои таҳлилҳои хун, пешоб, таҳлили биохимиявии хун, хун барои тозагӣ, сирояти ситомегаловирусӣ, вируси герпес, қишиғи пешоб ва фазла, молишак аз гулӯ ва бинӣ дар кӯдакон, тадқиқоти рентгенологии шушҳо, инчунин озмоиши микробиологии ширин сина, молишак аз гулӯ ва бинӣ дар модарон дода мешуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Аз анамнезҳои беморӣ маълум гашт, ки аксарияти кӯдакон ҳангоми таваллудшавӣ аллакай гирифтори ин беморӣ буданд. Аз гуфтаҳои модар бармеояд, ки якчанд маротиба муолиҷаи статсионарӣ, антибактериявиро бо дарназардоши ҳассосияти микрофлора гирифтаанд. Одатан, ҳангоми ба беморхона дар ҳолати вазнни ва бе муоина ворид шудан, муолиҷа аз пенинтилиҳои полусинтетикӣ (ампіт-силлин, оксатсилирин) оғоз мегардид. Иваз намудани антибиотикҳо дар ҳолате ба амал оварда мешуд, ки агар давоми 2 - 3 рӯз муолиҷаи гузаронида фоида намебахшид. Аз анамнез маълум гашт, ки кӯдакон асосан аз волидайни ҷавон, аз ҷумла се кӯдак аз никоҳи хешу таборӣ буданд. Бандаки ноф ба ҳисоби миёна дар 6 - 10 афтодааст. Дар ҳӯрониши таббий 12 кӯдак (24), дар ҳӯрониши сунъӣ 22 (49%) ва дар ҳӯрониши омехта 8 (18%) ва 4 кӯдак (9%) дар мизи A4 қарор доштанд.

Аз 2/3 ҳиссаи беморон (67) аз аввал дар ҳӯрониши сунъӣ ва омехта қарор



доштаанд. Омилҳои муҳофизатии имуноглобулинье, ки дар шири модар вучуд доранд (Ig A секреторӣ, лизосим ва f.), дар синни бармаҳал ниҳоят зауранд ва дар гизоҳои номбаршуда вучуд надоранд. Истеъмоли нодурустти гизоӣ қӯдакон қайд шуд.

Тасвири клиникии беморӣ дар якчоягии чунин симптомҳои заҳролудӣ (сустҳолӣ, рангпаридагӣ, хушкии пӯст, анорексия, камвазнӣ, фазлаи ноустувор, ҳарорати субфебрилӣ ва фебрилӣ, тахикардия, сустии лаҳнҳои дил) тавсиф шуда, чунин манбаъҳои сироят ба монанди бронхит, пневмония, отити фасоднок, энтероколит, пиелонефрит, инчунина тағијирот аз тарафи узвҳои хунофар (анемия), системаи усуҳону мушак (рахит) ва вайроншавии мубодилаи моддаҳо (гипотрофия) ба қайд гирифта шуданд.

Тибқи маълумоти озмоишгоҳӣ дар таҳлили хун анемияи миёнавазнин (Hb аз 110 $/\text{л}$ то 70 $/\text{л}$), лейкотситоз (аз 10 то 15 $\times 10^9/\text{l}$), баланшавии СТЭ (аз 12 то 25 $\text{мм}/\text{с}$) қайд шуд. Дар биохимиюи хун диспротеинемия дар 13% қӯдакон, пастшавии сатҳи калсий ва фосфор дар 57% қӯдакон қайд шуд. Қариб дар ҳамаи қӯдакон дар озмоиши бактериологии хун *St. aureus* + ситомегаловирус+вируси герпес, дар кишти фазла *St. aureus+candida+E.coli+Klebsiella*, аз гулӯ ва бинӣ *St. aureus*, инчунина *St.aureus* дар 27% ҳолатҳо дар шири модар ва дар 70% ҳолатҳо дар кишти молишаки гулӯ ва бинии модарон муайян

гардид. Дар тадқиқоти рентгенологии қафаси сина дар 18% ҳолатҳо бронхит ва пневмония муайян карда шуд.

Яке аз зинаҳои асосӣ дар муолиҷаи маҷмӯии беморони гирифтори бемории сепсис муолиҷаи мувоғиқи антибактериявӣ бо дарназардошти ҳассосиятнокии микрофлора ба антибиотикҳо ба ҳисоб мерафт.

Аз ҳама бештар сефалоспоринҳо: сефазолин, маводи сефттриаксон, инчунин меркасин ва ванкомитсин истифода мешуд. Ба қӯдакон муолиҷаҳои хос, аз ҷумла гаммаглобулини антистафилаккокӣ, иммуноглобулини зиддиситомегаловирусӣ ва зидди вируси герпес, бактериофаги антистафилаккокӣ таъйин карда шуд. Дар ҳолатҳои токсикоз ва эксикоз муолиҷаҳои дезинтоксикатсионӣ ва регидрататсионӣ, инчунин муолиҷаи симтоматикий гузаронида мешуд.

Хулоса. Ҳамин тавр, натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки ҷараёни бемории сепсис дар дар қӯдакони синни бармаҳали мубталои бемориҳои гипотрофия, рахит ва анемия вазнинтар мегузарард. Самаранокии муолиҷа бошад, аз таъйиноти саривақтии антибиотикҳо, истифодаи вояҳои максималӣ вобаста ба синну сол, инчунина аз муолиҷаи хос вобастагӣ дошт. Бояд қайд кард, ки муолиҷаи маҷмӯиро на фақат дар қӯдакон, балки дар модарон бо таъйин карданӣ парҳези пурра ва гузаронидани ҳатмии воякубии фаъоли зиддистафилакокӣ амалӣ кардан лозим аст.

Адабиёт

- Сепсис в начале XXI века: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение /В.С. Савельев // Методические рекомендации Российской Ассоциации специалистов по хирургической инфекции. - Москва, 2004.- 192 с.
- Антонов А.Г. Объединенные диагностические критерии сепсиса у новорожденных / А.Г. Антонов, Е.Н. Байбарина, Ю.В. Соколовская // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. -М., 2005; 4: 5-6: 113-115.



3. Володин И.И. Сепсис новорожденных и доказательная медицинская практика - новый подход и повышение качества помощи / И.И. Володин, А.Г. Антонов, Е.Н. Байбарина// Педиатрия. - М., 2003; 5: 56-59.
4. Руднов В.А. Сепсис: современный взгляд на проблему / В.А. Руднов// Независимое издание для практикующих врачей. - Екатеринбург, 2005.- С. 120 - 132.
5. Яцык Г.В. Сепсис новорожденных / Г.В. Яцык// Руководство по педиатрии. Неонатология.- М.: Династия, 2007. С. 337-352.

ХУСУСИЯТХОИ ҖАРАЁНИ КЛИНИКӢ ВА МУОЛИЧАИ ПНЕВМОНИЯИ ПНЕВМОТСИСТӢ ДАР ҚӮДАКОН

Н.А. Абдуллоева, П.Ш. Хучамова, Г.А. Раҳмонова, М.Р. Қодирова

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои қӯдакона (мудири кафедра н.и.т.,
дотсент Л.А. Бабаева)-и ДДТТ ба номи Абӯлӣ ибни Сино,
Шуъбаи пулмонологии МДМТ-и "Истиқлол"

Мухиммият. Пневмонияҳои шадид - дар соҳтори бемориҳои қӯдакони синни ширмак ва синни барвақт чойи намоёнро ишғол мекунанд. Хусусиятҳои хоси анатомӣ-физиологии системи нафас ва номукаммалии системаи масуният, басомади зиёди бемориҳои анемия, гипотрофия, рахит, диатеза ва энсефалопатия дар бисёр маврид ҷараёни клиникӣ ва оқибатҳои патологияи бронху шушҳоро муайян мекунанд.

Солҳои охир этноструктураи барангезандаҳо бо тамоюли афзоиши шаклҳои ғайрихоси пневмонияҳои шадид хеле тағиیر ёфтааст, ки дар байнни онҳо пневмонияи пневмотсистӣ, ки ҷараёни клиникиаш ғайрихос аст ва бо назардошти барангезандаи Pneumocystis jirovecii муолиҷаи матлубро талаб мекунад, ҷойи асосиро ишғол мекунад.

Дар амалияи клиникӣ бемории пневмонияи пневмотсистӣ, аксаран дер бо самаранокии ками терпевтикӣ ташхис карда мешавад. Бо назардошти он, ки зухуроти клиникии пневмонияи пневмотсистӣ кам хосанд, ман-

зарai развёрнутая клиникӣ-рентгенологӣ бошад, аз оғози беморшавӣ хеле дертар пайдо мешавад, ташхиси барвақти этиологӣ мухиммияти ҷанбаҳои марбути муолиҷаро таъкид мекунад.

Мақсади таҳқиқот. Омӯхтани хусусиятҳои ҷараёни клиникии пневмонияи пневмотсистӣ ва муолиҷаи тафриқавии бемории мазкур дар қӯдакон.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Ба таҳқиқот 46 қӯдаки гирифтори бемории пневмонияи пневмотсистӣ (аз 3-моҳа то 14-сола) фаро гирифта шуданд, ки дар муолиҷаи статсионарии шуъбаи пулмонологии МДМТ-и "Истиқлол" (солҳои 2016 - 2017), аз онҳо аз 3- моҳа то 3-сола (гуруҳи I) - 21 бемор (46%), аз 3-сола то 7-сола (гуруҳи II) - 17(37%), аз 7-сола то 14-сола (гуруҳи III) - 8(17%)-ро ташкил карданд. Давомномоқии буду бошт дар статсионар ба ҳисоби миёна $22\pm2,4$ рӯзро ташкил кард. Дар раванди муоина ва назорат маълумоти анамнестикӣ, хусусиятҳои зухуроти клиникӣ ва озмоишгоҳӣ, ки муоинаҳои биокимиёвӣ, бактериологӣ



ва вирусологӣ (аз чумла сирояти ТОРЧ) бо усули ИФА дар маҷмӯй бо маълумоти рентгенологӣ (R-граммай узвҳои қафаси сина)-ро дар бар мегирифт, омӯхта шуданд. Баҳодиҳии самарабахшии муолиҷаи пневмонияи пневмотсистӣ дар асоси нишондихандаҳои зикршуда дар динамикаи раванди патологӣ гузаронда шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Мутобики маълумоти анамнез, дар аксарияти кӯдакони сини барвақти гурӯҳи якум (21 бемор), басомади зиёди ҳавфи перинаталӣ ва ҳолатҳои фоновӣ, аз чумла энсефалопатияи гипоксики-ишемикий дар 17(80,9%) кӯдакон, рахит дар 16(76,2%) кӯдакон, анемия дар 14(66,75) кӯдакон, диатези эксудативӣ-катаралӣ дар 5(23,8%) кӯдакон ошкор карда шуд. Гуногуншаклии манзараи клиникӣ дар оғози беморӣ бо бартарии синдромҳои респираторӣ, зуҳуроти зукомӣ дар бинию гулӯ, ҳарорати субфебрилӣ (зервараҷай) дар як-чоягӣ бо аломатҳои аёни интоксикатсия (захрнокшавӣ) қайд шуд. Минбаъд ҳарорати субфебрилӣ то 38°C баланд шуд, асосан сулфаи давомнок (аз 2-3 ҳафта то як моҳ) аз рӯи намуди обструктивӣ, шабҳо шиддаткунанда мушоҳида шуд.

Маркерҳои асосии клиникӣ пневмонияи пневмотсистиро давомнокии пролангировии ҷараёни клиникӣ (1-1,5 моҳ) бо аломатҳои аёни интоксикатсия ташкил доданд. Сулфа бештар бардавом аз рӯи намуди обструксияи (нафастангӣ, қабудпӯстии бинию лаб) бо тағиیرёбихои раванди сулфаи шабона шиддатгиранда, давомнокии аз 2-3 ҳафта то 1 моҳ қайд шуд. Қайд кардан лозим аст, ки пас аз истеъмоли доруҳои анъанавии зиддисулфа (сулфагардон) самаранокии кам мушоҳида мешавад.

Ҳангоми муоинаи физикалии узвҳои нафас - кӯтоҳшавии садо (овоз)-и перкуторӣ, хирросҳои пароканда, ҳушӯк, мартуби ягона мушоҳида мешуд. Дар тамоми беморон дар давраи аввали беморӣ тариқи рентгенографӣ саҳтшавиҳои наздиreshавӣ, шиддатгирии манзараи интерститсиалий, инчунин барои пневмотситоз хос манзараи "шушҳои пахтагин" ё "пахтаҳои барф" қайд шуд.

Ҳангоми муоинаҳои бактериологӣ ва вирусологӣ дар 18(39,1%) беморон ассотсиатсия бо манзараи микробӣ ошкор карда шуд. Робитаи мутақобиля (алоқамандӣ)-и вазнинии ҷараёни клиникӣ ва оқибати пневмонияи пневмотсистӣ бо фони оризаноки преморбидӣ (анемия, диатеза, гипотрофия, рахит) бо норасоии дараҷаҳои I-II-и роҳи нафас муайян карда шуд.

Дар кӯдакони синни қалон нисбатан хос аломатҳои устувори пулмонологӣ (сулфа, нафастангӣ) бо аломатҳои аёни интоксикатсия ва мавҷуд набудани самарабахшии муолиҷаи анъанавии антибактериалий буданд. Самаранокии зиёди муолиҷаи терапевтӣ бо истифода аз доруҳои сулфаниламиӣ (сулфаметаксозол) бо таъсири мусбат ҳафтаи якуми пас аз истеъмоли онҳо муқаррар карда шуд.

Хулоса. Бемории пневмонияи пневмотсистӣ бештар дар кӯдакони синни барвақт бо ҷараёни хоси клиникӣ во-мехӯрад. Оризаҳои пешазбеморӣ сифати ҳаёти бемор, ҷараён ва оқибатҳои бемории пневмонияи пневмотсистӣ бо синдроми афзоишёбандаи норасоии нафасро бад мекунанд. Ҳангоми ташхис гузоштани бемории пневмонияи пневмотсистӣ ба педиатрҳо ва пулмонологҳо ба ҳусусиятҳои ҷараёни пневмонияҳои гайрихос дикқати ҷиддӣ додан лозим аст.



Адабиёт

- Бочкова Л.Г. Клинические хусусиятҳои пневмонии пневмосисти дар новорожденных кӯдакон /Л.Г. Бочкова, А.С. Эйберман, Т.А. Гасанова // Саратовский научно - медицинский журнал.-2012.-Т.8,26.№4.-С.962-965.
- Холкина Ю.В. Пневмонии пневмосистӣ дар кӯдакон раннего возраста и старше/ Ю.В. Холкина, М.А. Мартынова // Бюллетень медицинских интернет - конференций. - 2013. - Т.3, №3. - С.720- 722.
- Баранов А.А. Социальные и организационные проблемы педиатрии : избр. очерки / А.А. Баранов, В.Ю.Альбицкий.- Медицина,2003. - 512с .
- Huang L. HIV- associated Opportunistic Pneumonias / L. Huang, K. Crothers// Respirology. - 2009. - Vol. 14, № 4. - P .474-485.
- Morris A. Current Epidemiology of Pneumocystis Pneumonia / A. Morris, J.D. Lundgren // Emerg. Infect.Dis. - 2004. - Vol. 10, № 10. - P.1713-1720.

ЧАРАЁНИ БЕМОРИИ ГИПЕРТОНИЯИ ШАРЁНӢ ДАР ШАХСОНИ МИЁНСОЛ ҲАНГОМИ ЯҚҶОЯШВИИ ДАСТУРҲОИ АНҶАНАВИИ ОИЛАВӢ ВА СТЕРЕОТИПҲОИ МАРДСИФАТИ ГЕНДЕРӢ

Г.М. Негматова, Г.Р. Абдурашидова

Кафедраи бемориҳои даруни №1 (мудири кафедра д.и.т. Ш.Ф. Одинаев)-и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Муҳиммият. Намудҳои нишондоҳои оилавӣ ва мардсифатию зансиғатӣ типи гендерии шахсиятро тавсиф мекунанд [1]. Муҳиммияти таъсиррасонии яқҷояи типҳои мардсифатии шахсият ва нишондодҳои анъанавии оилавиро дар кам шудани самараҳашшии муолиҷаи зиддигипертензивӣ (МЗГ) ва баланд шудани ҳавфи умумии кардио-васкулярӣ (ХКВ) дар гирифторони бемории гипертонияи шарёни (АГ)-ро мо пештар дар адабиёт шарҳ дода будем [2].

Таъсири типҳои гендерии шахсият ва оила ба муҳити рӯҳӣ-инфииолӣ (психо-эмотсионалӣ) дар гирифторони бемории ГШ дар мардон ва занҳо фарқ карда метавонад. Омӯзиши таъсиррасонии яқҷояи тавсифҳои мардсифатии шахсият ва дастурҳои анъанавии оилавӣ ба зуҳуроти изтироб, депресия, дар гирифторони бемории гипер-

тонияи шарёни вобаста ба чинси биологӣ диққатчалбунанда аст ва сабабу мақсади таҳқиқот низ ҳамин аст.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Ба таҳқиқот гирифторони бемории АГ-е фаро гирифта шуданд, ки дар муолиҷаи антигипертензивии онҳо самараҳашшии кофӣ мушоҳида нашуд (мавҷуд набудани муваффақиятҳои устувори дараҷаҳои мақсадноки ФШ зимни табобати 2-3 компонент) [3].

Дар тамоми беморон нишондодҳои оилавӣ [тибқи Алешину Ю.Е., 2010] муайян карда шуданд, ки мо онҳоро ҳамчун нишондиҳандай оилавӣ - НИ ифода кардем. Ҳангоми алломатҳои НИ ба 1-2 хол типи анъанавии оила муайян карда шуд. Стереонамудҳои гендерии мардсифатӣ/таҳаннусӣ тибқи S.L. Вем [1981] омӯхта шуданд ва индекси асосӣ - IS ба ҳисоб гирифта шуд, аз рӯи бузургии он выделяли пат-



сиентони мубталои стереотипҳои мардсифатӣ (камтар-1) ва баландмаскулинӣ (камтар -2,025)-и шахсиятро чудо кардем. Тарафдорӣ ба муолиҷа [4] ва категорияи ХКВ-и умумӣ муайян карда шуданд[3]. Барои ошкоркунӣ ва баҳодиҳии вазнинии депрессия ва изтироб ҷадвали Госпиталии изтироб ва депрессия (Zigmond A.S. ва Snaith R.P. (1983 г.) истифода карда шуд. Дараҷаи стрес аз рӯи ҷадвали стресси психологии L. Reeder (дар модификатсияи О.С. Копина бо ҳамм., 1989) муайян карда шуд: стресси баланд - аз 1 то 2 хол дар мардон, аз 1 до 1,82 - дар занҳо, миёна -аз 2,01 то 3 хол дар мардон, аз 1,83 то 2,82 - дар занҳо ва паст -аз 3,01 то 4 хол дар мардон, аз 2,83 то 4 - дар занҳо, яъне чи қадаре ки аломат пасттар бошад, ҳамон қадар дараҷаи стресс баландтар мешавад.

Натиҷаҳои ҳосилшуда дар ду гурӯҳ муқоисатан таҳлил карда шуданд:

1) Гурӯҳи умумии миёнсолони гирифтори бемории ГШ (новобаста ба НИ ва IS) гурӯҳи якумро (80 бемор; мардон - 34 ва занҳо - 46; синни миёна $53,2 \pm 0,45$ года) ташкил доданд.

2) Ба гурӯҳи 2-юм 37 беморе дохил буданд, ки дар онҳо якҷояшавии СУ-и анъанавӣ бо типҳои шахсияти мардсифат (26 мард ва 11 зан; синни миёна $53,0 \pm 0,63$ -сола) мушоҳида мешуд.

Қиёси бузургихои нисбӣ тибқи меъёри ?2, бузургихои мутлақ бошад, тибқи меъёри t -и Стюdent гузаронда шуд. Баҳодиҳии алоқаи коррелятсийӣ байни ҷуфтҳои алломатҳои миқдорӣ тибқи Пирсон, алломатҳои сифатӣ - тибқи Спирмен гузаронда шуд. Тағовути оморӣ-муҳим ҳангоми $p < 0,05$ шуморида мешуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Дар гурӯҳи умумии гирифтор-

ни бемории ГШ-и нокифоя самаранок (гурӯҳи 1-ум) значенияҳои миёнаи изтироб ($8,1 \pm 0,35$) ва депрессия ($7,03 \pm 0,38$) аз чунин значенияҳои гурӯҳи беморон бо якҷояшавии тавсифҳои гендерӣ ($8,84 \pm 0,4$ ва $9,1 \pm 0,6$ - мутобиқан изтироб ва депрессия) пасттар буданд, яъне зиёддшавии зуҳороти изтироб ($p > 0,05$) ва депрессия ($p < 0,05$) мушоҳида мешавад.

Ҳангоми муқоиса бо гурӯҳи асосӣ дар беморони гурӯҳи 2-юм (ҷадвали 1) камшавии аёни тарафдорӣ ба муолиҷа, дараҷаҳои баланди депрессия ва ХКВ-и умумӣ ($p < 0,05$) қайд шуданд; ин дигаргуниҳо дар беморони гурӯҳи 2-юм бо баландшавии САД ($p > 0,05$) ва ДАД ($p < 0,05$) ҳамроҳиунданда буданд.

Муқаррар карда шуд, ки дар занҳои гурӯҳи 2-юм дараҷаи САД ва ДАД ($p < 0,05$) нисбат ба занҳои гурӯҳи 1-ум хеле баландтар аст. Камшавии тарафдорӣ ($p < 0,05$), баландшавии ХКВ ($p < 0,01$), дараҷаи изтироб ($p < 0,001$) ва депрессия ($p < 0,05$) дар занҳои гурӯҳи 2-юм низ аз нишондиҳандаҳои занҳои гурӯҳи 1-ум хеле фарқ мекунанд. Тамоюл ба пастшавии нишондиҳандаҳои стресс, яъне баландшавии дараҷаи он дар занҳои гурӯҳи 2-юм - он қадар зиёд набуд.

Фарқияти нишондиҳандаҳо дар мардони гурӯҳи якум ва дуюм дар камшавии аёни тарафдорӣ ба муолиҷа ($p < 0,05$) ва баландшавии ХКВ-и умумӣ ($p < 0,05$) дар мардони гурӯҳи 2-юм мебошад. Дигар нишондиҳандаҳои мардони гурӯҳи 1-ум ва гурӯҳи 2-юм - он қадар тағовуте надоштанд ($p > 0,05$). Аммо новобаста ба алломатҳои ками тарафдорӣ ба муолиҷа дар мардон, дараҷаи ФШ (САД ва ДАД) ва ХКВ-и умумӣ дар мардон ва занҳо зимни якҷояшавии мардсифатӣ бо ТСУ муқоисашаванданд; Дар беморони гурӯҳи 2-юм да-



Чадвали 1

Тарафдорй ба муолича ва омилхой психо-эмотсионалай дар гурӯҳи умумии РАГ (гурӯҳи 1-ум, новобаста ба IS ва НИ; n=80) ва ҳангоми якчояшавии стереотипхой мардсифати шахсият бо ТСУ (гурӯҳи 2-юм, n=37).

Нишондиҳандаҳо	Гурӯҳҳо	РАГ (M±m)		
		Мардон	Занҳо	рм-ж
САД, мм сут.сим.	гур.1-ум	147,1±1,31	147,6±1,1	>0,05
	гур.2-юм	148,1±1,2	153,2±2,6	>0,05
	p1-2	>0,05	<0,05	
ДАД, мм сут.сим.	гур.1-ум	95,0±0,6	94,9±0,5	>0,05
	гур.2-юм	96,2±0,6	96,8±0,7	>0,05
	p1-2	>0,05	<0,05	
Тарафдорй ба муолича, холҳо	гур.1-ум	1,8±0,15	2,3±0,13	<0,05
	гур.2-юм	1,46±0,09	1,7±0,2	>0,05
	p1-2	<0,05	<0,05	
ХКВ-и умумӣ, холҳо	гур.1-ум	3,2±0,14	2,8±0,14	<0,05
	гур.2-юм	3,65±0,09	3,64±0,15	>0,05
	p1-2	<0,05	<0,01	
Дараҷаи изтироб, холҳо	гур.1-ум	7,5±0,3	8,5±0,6	>0,05
	гур.2-юм	8,0±0,22	10,7±1,0	<0,01
	p1-2	>0,05	>0,05	
Дараҷаи депрессия, холҳо	гур.1-ум	8,3±0,6	6,1±0,4	<0,001
	гур.2-юм	9,1±0,55	8,9±1,3	>0,05
	p1-2	>0,05	<0,05	
Дараҷаи стресс, холҳо	гур.1-ум	1,83±0,11	1,81±0,08	>0,05
	гур.2-юм	1,87±0,08	1,67±0,1	>0,05
	p1-2	>0,05	>0,05	

Эзоҳ: p1-2 - эътиодияти омории фарқияти ($p<0,05$) нишондиҳандаҳо дар беморони ҳамчинси гурӯҳҳои 1 ва 2; рм-ж - эътиодияти фарқияти нишондиҳандаҳо байни мардон ва занҳои як гурӯҳ .

рачаи изтироб дар занҳо значимо баландтар аст ($p<0,05$), дараҷаи депрес-

сия бошад, дар мардон ($p>0,05$) каме баландтар аст.

Чадвали 2

Фарқиятҳои ҷинсии робитаи мутақобилаи нишондиҳандаҳо дар беморони миёнсоли гирифтори АГ: гурӯҳи 1-ум - новобаста ба IS ва НИ (n=80) ва гурӯҳи 2-юм -якчояшавии стереотипхой мардсифати шахсият бо СУ-и анъанавӣ (n=37)

Нишондиҳандаҳо	гурӯҳи 1-ум (n=80)		гурӯҳи 2-юм (n=37)	
	Оила (r)	IS (r)	Оила (r)	IS (r)
Изтироб	-0,327655*	-0,286080*	-0,042826	-0,038598
Мардон	-0,327655*	-0,286080*	-0,032215	-0,220067
Занҳо	-0,327655*	-0,286080*	-0,516949	-0,484443
Депрессия	-0,532902*	-0,471312*	-0,470501*	-0,479819*
Мардон	-0,532902*	-0,471312*	-0,413437*	-0,384571
Занҳо	-0,532902*	-0,471312*	-0,624085*	-0,720809*
Чадвали стресс	0,307142*	0,345083*	0,314171	0,275505
Мардон	0,307142*	0,345083*	0,355463	0,559639*
Занҳо	0,307142*	0,345083*	0,682174*	0,530315
Тарафдор	0,442071*	0,553733*	0,424888*	0,553069*
Мардон	0,442071*	0,553733*	0,148086	0,249121
Занҳо	0,442071*	0,553733*	0,833650*	0,876191*
Хавфи умумӣ	-0,330619*	-0,494536*	0,424888*	0,553069*
Мардон	-0,330619*	-0,494536*	-0,395921*	-0,531398*
Занҳо	-0,330619*	-0,494536*	-0,576931	-0,615180*

Эзоҳ: * - эътиодияти омории нишондиҳандаҳои алоқамандии коррелятсионӣ ($p<0,05$).



Ҳангоми омӯзиши робитай мутақобилаи нишондиҳандаҳо, зимни якчояшавии ин нишондиҳандаҳои гендерӣ (чадвали 2) мавҷуд набудани алоқаи намоёни изтироб бо нишондиҳандаҳои гендерӣ диққатчалбӯнанда аст. Дар занҳо зимни чунин якчояшавӣ алоқамандии зичи манғӣ байни изтироб ҳам бо IS ($r = -0,48444$; $p > 0,05$) ва ҳам бо НИ ($r = -0,51695$; $p > 0,05$) қайд мешавад; фарқ надоштани нишондиҳандаҳои чунин робитай мутақобила аз интихоби ками занҳои гирифтори ГШ-е ($n=11$; 23,9% аз микдори умумии занҳо), ки дар онҳо якчояшавии СУ-и анъанавӣ бо стереотипҳои мардсифати шахсият мушоҳида мешавад, вобаста аст.

Зуҳуроти депрессия дар гирифтогони бемории РАГ ҳангоми якчояшавии тавсифҳои мардсифатӣ ва анъанавии оилавӣ ҳам бо IS ($r = -0,47982$; $p < 0,05$) ва ҳам бо НИ ($r = -0,4705$; $p < 0,05$) алоқамандии мұтадили манғӣ дорад.

Робитай мутақобилаи мұтадили манғии депрессия бо IS ва НИ ҳам дар мардон ($r = -0,38457$ бо IS, $p > 0,05$; ва $r = -0,41344$ бо НИ; $p < 0,05$) ва ҳам дар занҳо ($r = -0,72081$ бо IS ва $r = -0,62408$ бо НИ) мушоҳида мешавад.

Ҳамин тавр, зимни якчояшавии стереотипҳои мардсифат бо СУ-и анъанавӣ дар мардон баландшавии дараҷаҳои изтироб, камшавии тарафдорӣ ба муолиҷа ва баландшавии ХКВ-и умумӣ нисбат ба занҳо камтар ба мушоҳида мерасад. Натиҷаҳои ҳосилшуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки ба таъсири манғии якчояшавии тавсифҳои мардсифатии (высокомаскулинных) шахсият бо ТСУ бештар занҳое, гирифтор мешаванд, ки дар онҳо зимни дигаргуниҳои куллии патогении ҳолати психо-эмотсионалӣ ХКВ ба қадри назаррас баланд мешавад (нисбат ба занҳои гурӯҳи 1-ум; $p < 0,05$), ки ба дараҷаи чунин нишондиҳанда дар мардон мерасад ва ҳатто каме баландтар мешавад ($p > 0,05$).

Адабиёт

1. Семейная психология / Т.В. Андреева. - Учеб. пособие. - СПб.: Речь, 2004. - 244 с.
2. Шарипова Х.Я. Стереонамудҳои семейных (поло-ролевых) установок у пациентов с резистентной артериальной гипертонии /Х.Я. Шарипова, Г.М. Негматова, А.А. Шербадалов // Наука, техника ва образование.- 2016.- (27).- № 9 . - с. 90-94. <http://www.doi.org/10.20861/2312-8267-2016-27-001>
3. Диагностика ва лечение артериальной гипертонии. Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии //Кардиологический вестник, 2015. - №1, С. 5-30.
4. Concurrent and predictive validity of self-reported measure of medical adherence/ D.E. Morisky, L.W. Green, D.M. Levine [et al.]// Med Care.1986; 24: 67-73.



НАТИЧАХОИ ДУРИ МУОЛИЧАИ БЕМОРИИ МУЗМИНИ ГУРДАХО

М.Х. Юсупова, Г.Р. Абдурашитова, З.Б. Бобохочаева

Кафедраи бемориҳои даруни №1 (мудири кафедра д.и.т. Ш.Ф. Одинаев) -и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Муҳиммият. Новобаста ба муваффақиятҳои назарраси тибби мусир масъалаҳои зиёди клиника, ташхис, муолича, баҳодиҳии вазнинии ҷараён, пешбинӣ ва профилактикаи бемориҳои музмини гурдаҳо муҳим боқӣ мемонад [4]. Тахдили маълумоти адабиёти умунидастрас нишон медиҳад, ки аксарият ҷанбаҳои мушкилоти дар боло қайдшуда кам омӯҳта шудаанд, дар маълумоти пешниҳодшуда баъзе ихтилофот ба назар мерасад [1,5]. Махсусан ин ба омӯзиши системаҳои дилу рагҳо ва асад, ки асосан, вазнинии ҷараёни раванд дар беморони гирифтори бемориҳои музмини гурдаҳо муайян мекунад, даҳл дорад [2]. Новобаста ба қӯшишҳои зиёди ошкорсозии барвақт ва профилактикаи бемориҳои гурда равонашуда, басомади ҳонкифоягии музмини гурда афзоиш меёбад, ки айни ҳол 100-250 нафар ба сари миллион нафар аҳолиро ташкил мекунад [3]. Мушкилоти нокифоягии музмини гурда солҳои охир то рафт бештар аҳамияти тиббӣ - иҷтимоӣ касб мекунад.

Мақсади таҳқиқот. Муайян карданни натиҷаҳои дури муоличаи беморони гирифтори давраҳои гуногуни бемории музмини гурдаҳо.

Мавод ва усуљҳои таҳқиқот. Зери назорати мо 68 нафар гирифтори бемории БМГ қарор доштанд. Муоина дар шуъбаи нефрологияи БКШ №5 дар кафедраи бемориҳои даруни №1 гузаронда шуд. Ба муоина беморони синни аз 16 до 59-сола (сини миёна 43,1 ± 7,4 сол: 29 (42,0%) мард ва 39 (58,0%) зан) фаро гирифта шуданд. Давомно-

кии беморӣ аз 1 моҳ то 10 солро ташкил кард. Сабабҳои асосии инкишофи нокифоягии гурда чунин бемориҳо буданд: гломерулонефрити музмин - 60,2%, пиелонефрити музмин - 29,2%, бемории поликистозии гурдаҳо - 10,3%. Аз таҳқиқот беморони мубталои бемории гипертоникӣ, атеросклероз, ИБС, нефропатияи диабетикӣ, нефропатияҳои аутоиммунӣ ва метаболикӣ истисно карда шуданд. Ташхис дар асоси усуљҳои стандартии муоина тибқи нақшаи нефрологикӣ тасдиқ мешавад.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Назорати динамикии беморон 12 моҳ пас аз ҷавобшавӣ аз статсионар гузаронда мешуд. Натиҷаҳои назорати солона аз болои беморони мубталои давраҳои додиализни БМГ дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Дар раванди мушоҳидаҳои динамикии клиникӣ-озмоишгоҳӣ ва асбобӣ натиҷаҳои беҳтарини муолича дар беморони гирифтори марҳилаи мӯтадиди БМГ муайян карда шуданд, ки аз инҳо 10% шифо ёфтанд (дисфункцияи гурда мушоҳида нашуд). Қайд мекунем, ки ба гурӯҳи сиҳатёфтагон гирифторони бемории пиелонефрит доҳил шуданд. Дар шахсони мубталои давраи мӯтадиди БМГ зимни табобат бо доруворӣ ва муоличаи санаторӣ-курортӣ дар 40% мӯтадилшавии ФШ қайд шуд, ки ин коррексияи муолича-ро талаб кард. Оризаҳои дилу рагҳо ва серебралӣ мушоҳида нашуд. Дар баробари ин, дар 60% беморон беморӣ афзоиш ёфт ва ба давраи дигар гузашт;



Чадвали 1

Натицаҳои дури назорат (муоина)-и гирифторони бемории марҳилаҳои додиализии БМГ

Нишондиҳанда	Давраи мӯтадил n=22	Давраи вазнин n=24	Давраи терминалӣ n=22
Шифоёбӣ	3(10.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)
Беҳтаршавӣ	9(30.0%)	2(6.6%)	1(3.3%)
Гузариш ба давраи дигари БМГ	18(60.0%)	16(53%)	
Ҳамлаи транзитории ишемикӣ	0(0.0%)	6(20.0%)	4(13.3%)
Инсулт	0(0.0%)	2(6.6%)	4(13.3%)
Кардиомиопатия	0(0.0%)	0(0.0%)	2(6.6%)
Вайроншавиҳои қогнитивӣ	4(13.3%)	15(50.0%)	20(67%)
Деменсия	0(0.0%)	0(0.0%)	0(0.0%)
Депрессия	1(3.3%)	9(30.0%)	9(30.0%)
Инфаркти миокард	0(0.0%)	3(10.0%)	5(16.6%)
Стенокардияи ноустувор	1(3.3%)	8(26.6%)	7(23.3%)
Вайроншавиҳои ба ҳаёт таҳдидкунандай ритми дил	0(0.0%)	2(6.6%)	3(10.0%)
ХСН	0(0.0%)	2(6.6%)	9(30.0%)
Гемодиализ	0(0.0%)	2(6.6%)	9(30.0%)
Оқибати фавтият	0(0.0%)	1(3.3%)	3(10.0%)

дар 13% шиддатёбии минбаъдаи КР мушоҳида шуд, ки дар онҳо ФШ-и ноустувори баланд боқӣ мемонд. Ба ин ғурӯҳ бештар шахсони ба муолиҷаи тамоюли камдошта доҳил шуданд. Танҳо дар як марди мубталои ФШ стенокардияи ноустувор қайд шуд.

Дар ғурӯҳи 2-юм пас аз 12 моҳ микдори оризаҳои дилу рагҳо ва серебралӣ бо мурури афзоишёбии БМГ зиёд шуд. Ба монанди ғурӯҳи 1-ум 7 бемор (23%) доруҳои табобатиро номунтазам истеъмол мекарданд, ФШ-иро назорат намекарданд. Беҳтаршавии ҳолат танҳо дар 2 гирифтори бемории пиелонефрити музмин қайд шуд. Тавре аз маълумоти ҷадвали №1бармеояд, дар 50% беморони бемории БМГ-и вазнин ташхис шаклҳои шадиди ИБС-ро муайян кард. Ба ғайр аз ин, беморӣ аз инкишофи ҳамлаи транзитории ишемикӣ, инсултҳо, тезгузарии экстрасистолҳои ғурӯҳӣ, фибриллятсияи даҳлези дил оризаонк мешавад. Дар 2 зан - инсулт, инфаркти миокард - 2 мард ва 1 зан инкишоф ёфт. Ба сеансҳои гемодиализ 2 бемор

равон карда шуданд, як марди мубталои инфаркти миокарди инсулт аз саргузаронда фавтид. Афзоишёбии вайроншавиҳои қогнитивӣ ва депрессия қайд шуд.

Дар ғурӯҳи 3-юм пас аз як сол микдори оризаҳо, гузариш ба гемодиализ ва оқибати фавтият дар қиёс бо ғурӯҳҳои боэътиҳод 1 ва 2-юми беморон боэътиҳод афзуд. Дар ин ғурӯҳ дар як бемор деменсия дар як нафар қайд шуд.

Натицаҳои солонаи муоинаю назорати беморони гирифтори давраҳои гуногуни БМГ нишон доданд, ки омилҳои шиддатдиҳандаи араёни беморӣ ҳангоми марҳилаҳои мӯтадил ва вазнин: тамоюли кам ба муолиҷа, КР, депрессия шуда метавонанд, ки боиси вайроншавии минбаъдаи гомеостаз мешавад. Ҳангоми давраи терминалии БМГ ин омилҳои серебралӣ ва дилу рагҳо мебошанд, ки метавонанд дар прогнози беморӣ ососӣ бошанд.

Хулоса: Пас аз 12 моҳ бо мурури афзоишёбии БМГ микдори оризаҳои ба ҳаёт таҳдидкунандай ва басомади

оқибати фавтият зиёд мешавад. Тамо-
юли кам ба муолиҷа, ҳолати депресси-

явӣ ва КР ба оқибати номатлуб мусо-
идат намуд.

Адабиёт

1. Внутренние болезни: пер. с англ. / под ред. Э. Фаучи, Ю. Браунвальда. - М.: Практика - Мак-Гроу - Хилл. 2008. - 1120 с.
2. Волошин П.В. Состояние церебральной гемодинамики дар беморони дисциркуляторной энцефалопатией / П.В. Волошин [и др.] // Журнал неврологии ва психиатрии им С.С. Корсакова.-2006.-т.86.-№1.-С.15-19.
3. Дониленко В.М. Хроническая почечная недостаточность /В.М. Дониленко// "Нефрология" под общей редакцией И.Е. Тареевой.- М.: Медицина; 1995. С. 78-99.
4. Кутырина И.М. Почка ва артериальная гипертензия /И.М. Кутырина, А.А. Михайлов // Нефрология: Руководство для врачей под общей редакцией. И.С. Тареевой.-М.: Медицина, 2008. с. 164-88.
5. Патогенетические аспекты формирования поражения головного мозга дар беморони с хронической почечной недостаточностью / И.В. Кладова [и др.] // Астраханский медицинский журнал. - 2011. - Т. 3. - №2. - С. 30-35.

ХУСУСИЯТҲОИ ЗИНАҲОИ ҒАЙРИХОСА ВА ГУМОРАЛИИ МАСУНИЯТ ДАР КӮДАКОНИ ГИРИФТОРИ КАМХУНИИ НОРАСОИИ ОҲАН

Н.Н. Ҳоҷаева, К.И. Исмоилов, Р.Ф. Латипов, Н.А. Мирзораҳматов,
Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 (мудири кафедра д.и.т., профессор
К.И. Исмоилов)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Калимаҳои калидӣ: камхунӣ, масу-
нияти гайрихоса, миасунияти гумо-
ралӣ.

Муҳиммият: Камхунии кӯдакон дар
соҳтори бемориҳои кӯдакона аҳамия-
ти муҳим дорад. Он дар байни аҳолии
мамолики муттарракӣ ба таври васеъ
интишор ёфта, басомади он сол ба сол
тамоюл ба зиёдшавӣ дорад.

Чунин вазъият дар манотики Осиёи
Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷики-
стон қайд мешавад. Дар соҳтори кам-
хунӣ - норасоии оҳан мақоми асосӣ (85-
91 %) дорад. Фаромӯш набояд кард, ки
камхунӣ сабаби сустинкишофёбии
организми кӯдакон мегардад ва реак-
тивнокии иммунобиологии организм-
ро кохиш дода, таъсирпазирии бемо-

риҳои интеркуррентиро зиёд мекунад.

Мақсади таҳқиқот: Омӯзиши фоль-
онокии фаготситарӣ ва масунияти
гуморалии кӯдакони гирифтори кам-
хунии норасоии оҳан.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Аз
ҷониби мо солҳои 2012 то 2017 муюи-
наи маҷмӯии 109 кӯдакони 2 то 15-со-
лаи гирифтори камхунии норасоии
оҳан (КНО) ба амал оварда шуд, ки дар
муолиҷаи статсионарии ММТҔТ дар
шуъбаи гематологӣ қарор доштанд.
Натиҷаҳои ҳосилшуда аз он шаҳодат
медиҳанд, ки дар кӯдакони гирифтори
дараҷаи миёна ва вазнини камхунӣ
коҳиш ёфтани нишондиҳандаҳои зи-
наҳои ғайрихоса ва гуморалии масу-
ният ҷой дорад.



Муддати солҳои 2012 - 2017 муониши маҷмӯии 53 кӯдаки гирифтори камхунии рорасоии оҳан (КНО) (2 то 15 сола) ба амал оварда шуд, ки дар муолиҷаи статсионарии ММТ ҶТ дар шуъбаи гематологӣ қарор доштанд.

Беморон тибқи вазнинии раванди беморӣ ба се гурӯҳ ҷудо карда шуданд. Гурӯҳи санчишӣ аз 30 кӯдаки солим иборат буд, ки ба гурӯҳҳои таҳқиқотӣ мувофиқи синну сол ҷалб шуда буданд.

Ҷадвали №1

Нишондиҳандаҳои масунияти ғайрихосаи кӯдакони гирифтори КНО

Нишондиҳандаҳо Гурӯхи беморон		Фаъолнокии фаготситарӣ (%)	Индекси фаготситарӣ м/с
Гурӯхи санчишӣ	n		
	30	75±2,83	5,8±0,79
Гурӯхи 1-ум	КНО	70,3±2,03	4,7±0,3
Гурӯхи 2-юм	КНО	53,6±1,06*, **	3,6±0,2*, **
Гурӯхи 3-юм	КНО	38,3±0,5*, **	2,7±0,08*, **

*,-муътамадии фарқият дар қиёс бо меъёр

**,- муътамадии фарқиятҳо байни гурӯҳи беморон вобаста ба дараҷаи вазнинии камхунӣ

Бо беморон ғайр аз усуљои умумиклиники таҳқиқот, инчунин форези озмоишгоҳии гемоглобин, протеинограмма, морфологияи эритротситҳо, сӯзанхалонии мағзи устухон, масунияти гуморалий, фаъолнокии фаготситарӣ ва индекси фаготситарии нейтрофилӣ гузаронида шуд.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Барои омӯзиши масунияти ғайрихоса фаъолнокии фаготситарӣ ва индекси фаготситарии нейтрофилҳои хуни канорӣ дар 53 бемори гирифтори КНО муони-

на карда шуд. Нишондиҳандаҳои миёни фаъолнокии фаготситарӣ ва индекси фаготситарӣ дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Маълумоти ба дастомада далели он аст, ки дар беморони гирифтори КНО коҳиҷ ёфтани фаъолнокии фаготситарӣ ҷой дорад ва ҳамзамон тестҳои стимулятсияи он исбот менамояд, ки ҷавоби лейкотситҳои ба ин стимулятсия мавҷуд нест ва ин ҳолат ишорат ба камшавии захираҳои фаготситоз мебошад.

Ҷадвали №2

Нишондиҳандаҳои масунияти гуморалии кӯдакон

Гурӯхи кӯдакон	n	Ig A	Ig M	Ig G
Санчишӣ	30	4,02±0,07	2,11±0,07	12,8±1,06
I (дараҷаи сабуки камхунӣ)	11	3,98±0,13	1,98±0,42	13,0±0,51
II (камхунии дараҷаи вазниниаш миёна)	19	3,00±0,02*, **	1,74±0,08*, **	11,0±0,22
III (камхунии дараҷаи вазниниаш вазнин)	25	2,01±0,07*, **	1,32±0,06*, **	9,01±0,84*, **

*,-муътамадии фарқият дар қиёс бо меъёр

**,-муътамадии фарқиятҳо байни гурӯҳи беморон дар вобастагӣ аз дараҷаи вазнинии камхунӣ

Ҳамин тавр, дар беморони гирифтори КНО фаъолнокии функционалии лейкотситҳо паст буда, реаксияи онҳо ба тестҳои таҳмилӣ таҳрифшуда аст, ки ин далели коҳиш ёфтани қобилияти бактеритсидии гранулотситҳои нейтрофилӣ дар категорияи мазкурии беморон мебошад.


Таҳқики масунияти гуморалии кӯдакони гирифтори КНО нишон дод, ки дар беморони гирифтори дараҷаи сабуки камхунӣ (ҷадвали 2) миқдори

миёнаи IgA, IgM, IgG дар зардоби хун аз нишондиҳандаҳои монанд дар гурӯҳи санчиший амалан фарқ намекунад.

Қайд кардан зарур аст, ки дар гурӯҳи кӯдакони дараҷаи сабуки КНО аз гурӯҳи назоратӣ фарқият дида нашуд. Ҳамзамон нишондиҳандаи фраксияи иммуноглобулинҳои беморони гирифтори камхунии дараҷаи миёна ва вазнин дар қиёс бо нишондиҳандаҳои мутобики кӯдакони солим ба таври наਮоён коҳиш ёфтааст.

Расми №1

Нишондиҳандаҳои масунияти гуморалӣ дар мавриди КНО



Гурӯҳи назорат шаванда I (камхуниидараҷаи II (камхуниидараҷаи III (камхуниидараҷаи сабук) вазниниаш миёна) вазнин)

Ҳамин тавр, натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки дар кӯдакони гирифтори камхунии дараҷаи миёна ва вазнин коҳиш ёфтани миқдори ҳуҷайраҳои В-лимфотситарӣ ҷой дорад ва бешубҳа ин

сабаби нокифоягии ҷавоби гуморалӣ ба ҳисоб меравад. Албатта ин ҳолат равандро амиқтар намуда, майл доштани беморони мазкурро ба сироят ва музминшавии онҳо нишон медиҳад.

Адабиёт

1. Абдукадыров К.М. Гематология: Новейший справочник / К.М.Абдукадыров-М.:2004- 854с.
2. Важнейшие анемии в общей врачебной практике. Гипорегенеративные анемии / О.Ю. Полуэктова (и др.) // Земский врач.- №4(8). - 2011.-С. 9-13.
3. Дворецкий Л.И., Воробьев П.А. Дифференциальный диагноз и лечение при анемическом синдроме. М.: Ньюдиамед, 1994. 24 с.
4. Миракилова А.М. Особенности показателей красной крови у детей с железодефицитной анемией в условиях различных горных высот / А.М. Миракилова / / Вестник Авиценны. 2012. №4. С.149-153.



5. Ситуационный анализ: улучшение экономических результатов посредством расширения программ по питанию в Таджикистане / UNICEF; TheWorldBank Душанбе. 2012. 9 с.

6. Impact of iron deficiency anemia on T-lymphocytes & their subsets in children / S.Mullick (et al.) // Indian J Med Res.2006. Vol. 124(6). P.647-654.



ТИББИ НАЗАРИЯВИ

ИЛЛАТИ АСАБИ ЧЕХРАВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН АЗ НИГОҲИ СИНО

**Р.А. Раҳмонов, М.Ч. Исоқова, М.Т. Фаниева, Д.П. Зурбекова,
Т.Б. Тоҷиддинов, Д.М. Ҳасаналиева**

Кафедраи асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тибби (мудири кафедра д.и.т.,
профессор Р.А. Раҳмонов) -и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Илтиҳоби асаби чехра иллати ҷуфти VII-уми асаби косахона ва мағзи сар мебошад, ки ба он фалаҷи мушакҳои мимикии рӯй хос мебошад.

Абӯалӣ ибни Сино дар бораи ташхис ва муолиҷаи илтиҳоби асаби чехра якчанд рисолаҳо навиштааст ва ўин бемориро лақва ном бурдааст. Аз гуфтаҳои Абӯалӣ ибни Сино лақва бемории афrozиест, ки андар рӯй падид омада, як ними рӯй қашида шуда, ҳайати табиӣ он дигаргун мешавад ва лабону пилкҳои ҷашм аз як ним нек ба ҳам намеоянд. Сабаби ин беморӣ истирҳо ва ё ташаннучи мушакҳои пилкҳо ва рӯй мебошад.

Дар замони муосир олимон гуфтаҳои Абӯалӣ ибни Синоро исбот на-муда, сабаби илтиҳоби асаби чехрасо ба илтиҳоб ё фалаҷи атрофӣ ва ишемия ё фалаҷи марказӣ чудо кардаанд.

Абӯалӣ ибни Сино ҷунин навишта аст: Ҳангоми лақваи аз истирҳо падидомада як тарафи рӯй ба дигар сӯй майл мекунад ва ҳамроҳи худ нимаи дуввумро низ мекашад; агар вайқавӣ бошад-ҳамаи рӯйро суст мекунад ва шакли инро дигаргун месозад, вале агар заиф бошад-танҳо истирҳо меорад.

Ҳангоми лақваи аз ташаннуҷ падидомада як нимаи рӯй ҳамроҳи худ ни-маидуввумро низ мекашад.

Лақваи аз ташаннуҷи хушк падидомада, масалан, лақвае, ки ҳангоми та-ხои саҳт ва истифроғҳои аз қабили

шикамрав, кайи хунин ва ғайра ба вучуд меояд, бадсифат ва марговар мебошад.

Тарафи бемори рӯй он тарафест, ки солим метобад. Шахси ба лақва гирифттор то ҷаҳор рӯз ҳатари ногаҳон мурданро дорад ва агар аз ҷаҳор рӯз гузарад, наҷот меёбад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки лақва аз ба амаломадани сактаи қавӣ огоҳӣ додааст. Дар ҳақиқат ҳам, илми муосир исбот кардааст, ки яке аз нишонаҳои сактаи мағзи сар ин нишонаи норасогии асаби 7-ум мебошад. Алалхусус, ҳангоми мавҷуд будани сакта дар қисмати танаи мағзи сар, ки нишонаи фалаҷи канории асаби 7-ум дорад, баъди 4 рӯз аз варами танаи мағзи сари бемор метавонад, ки фавтад. Ҳар лақвае, ки шаш моҳ давом мекунад, беҳтар он аст, ки ба дуруст шудани он умед баста нашавад.

Абӯалӣ ибни Сино нишонаҳои лақваи истирҳоиро ҷунин баён намудааст:

- Ҳаракат суст мешавад
- Ҳиссиёт нест мешавад
- Пӯст ва мушакҳо нарм мешаванд
- Таронгӣ ҳис карда намешавад
- Пилки поён ҳамида мешавад

Ҳангоми лақваи ташаннуҷӣ бошад:

- Вайроншавии ҳиссиёт дидা намешавад
- Пӯсти пешона тавре қашидамешавад, ки ҷинҳо нест мешаванд
- Мушакҳои рӯй саҳт мешаванд



- Бештари ҳолатҳо оби даҳону балғам камтар меоянд

- Майли пӯст ба ноҳияи гардан бештар мешавад

Яке аз нишонаҳои лақва он аст, ки одам дар устухони рӯй сӯзиш ва андар пӯсти он қарахтӣ ва паридани бисёрро ҳи смекунад.

Абӯалӣ ибни Сино сабаб ва нишонаҳои лақваро ба назар гирифта, якчанд усулҳои табобатро пешниҳод намудааст: беҳтар аст, ки беморро то рӯзи ҷаҳорум ва ё ҳафтум аз ҷой наҷунбонанд ва ўро гизое бидиҳанд, ки мисли оби нахуду равғани зайдун ла-тифӣ баҳшанд.

Андар оғоз истеъмоли доруҳои гаргашаванда зиёндорад.

Ҳангоми лақваи ташаннуҷӣ беҳтар он аст, ки бо доруҳои қавӣ истифогӯ-кунанд, на бо доруҳои заифе, ки қувваташон то ба пухтани заҳра кифоят нақунад. Лакваро мисли фалачи умумӣ ё ташаннуҷ бояд муолиҷа кард.

Санҷишҳои ў нишон доданд, ки агар ба шаҳси гирифтори лақва муддати як моҳ пайваста рӯзе ду дирам сангёраи Ҳурмус бидиҳанд, таъсири қавӣ мера-сонад.

Инчунин ба бемор рӯзе ду бор- пагоҳию бегоҳӣ ба андозаи як ҷав занҷа- билу вачро бо асал омехта карда якҷоя бидиҳанд, таъсири хуб мерасонад.

Бархе аз пизишкони ҳиндизамони Абӯалӣ ибни Сино гуфтаанд, расота-рин доруе, ки бо он лакваро муолиҷа мекунанд, бар андоми дардманд ва сар-ниҳодани гушти чӯшонидаи ҷонварон ни ваҳшист. Созгортарин ҷонварон

барои ин кор - ҳаргӯш, кафтар, рӯбоҳ, бӯзи кӯҳӣ, гавазн ва гурхар мебошанд.

Шубҳае нест, ки модаи лақва ба ву- чудоваранда дар баромадгоҳҳои аса- бҳо ва мушакҳои рӯй ҷойгираст. Би- нобар ин, бар мӯҳраҳои гардан ва ма- наҳмондани доруҳои сурхиоваранда хуб мебошад, зоро аз онҳо ба муша- кҳои рӯй торҳои зиёди асаб равонаанд. Ба инҳо мондани тарбанд бо асалу спирт, истифодаи лой ва гайра доҳил мешаванд.

Яке аз модаҳое, ки таъсири хуб до- рад, пайваста рӯйро бо маҳлули сирко молидан мебошад.

Агар лақва истирҳоӣ бошад - аз гар- моба парҳез кунанд, vale ҳангоми лақ- вай ташаннуҷӣ- рӯзе якчанд маротиба гармоба кунанд.

Боз Абӯалӣ ибни Сино барои муо- лиҷаи лақва якчанд гиёҳҳои шифобаҳ- шротавсиядодааст, ба монанди:

Қантариюн-ботарики дар даҳонни- гоҳдоштан

Ёсмин- бавоситаи шомидану моли- дани равғанаш

Озонулфаър тарики бӯидан

Мӯмиё ба воситаи бӯидан (андак ба бинӣ кашидан)

Ҳарчанд, ки илми тибби замони мусоир пеш рафта истода бошад ҳам, аммо якчанд усулҳои муолиҷаи Абӯалӣ ибни Сино ҳангоми илтиҳоби асаби ҷеҳра то холл бокӣ мондааст, ки яке аз онҳо мондани тарбанд бо асалу спирт дар қисмати осеб дидай рӯй ё ин ки истифодаи лой, ки хусусияти гарми- варӣ дошта ҳунгардиши ҳамон мавзъе- ро беҳтар мегардонанд.

Адабиёт

1. Абуали ибн Сина. Канон врачебной науки. Т. 4: Изд-во мед.лит. 1996. - 400с.
2. Абӯалӣ ибни Сино. Қонуни тиб. Ҷ. 1.



ОБИ ТОЗА - САРЧАШМАИ ҲАЁТИ СОЛИМ

Э.Р. Раҳмонов, Ш.Қ. Матинов, А.А. Ворисов

Кафедраи бемориҳои сирояти (мудири кафедра д.и.т., дотсент

Э.Р. Раҳмонов) -и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*"Ҳаёт - оби ҷондоркардашуда мебошад".
Э. Ҷюбуа - Раймон*

Муҳиммият. Қабули пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Маҷмааи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид дар бобати эълон намудани Даҳсолаи байнамиллалии амал "Об барои рушди устувор" солҳои 2018 - 2028 барои кишвари маҳбуби мо ифтихори бузург аст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти кишвар мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми 7-уми умумиҷаҳонӣ оид ба масъалаи об 12 апрели соли 2015 дар Кореяи Ҷанубӣ ва Симпозиуми байнамиллалӣ оид ба Ҳадафи шашуми рушди устувор таҳти унвони "Таъмини дастрасии умум ба об ва беҳдошт", ки 9-11 августи соли 2016 дар Душанбе баргузор шуд, пешниҳод намуданд, ки Даҳсолаи дуюми байнамиллалий марҳалаи "Об барои рушди устувор" эълон карда шавад, ки он аз ҷониби иштирокчиёни Форум дастгирӣ ёфт.

Ин пешниҳод идомаи пешниҳодҳои қаблии Тоҷикистон марбут ба об мебошад. Яъне яке аз ҳадафҳои асосии ин пешниҳод аз нав ба роҳ мондани ҳалли масъалаи муҳими глобалии мазкур дар роҳи рушди ояндаи ҷомеаи башарист. Эълони даҳсолаи нав даҳҳо ҳадафҳоро пайғирӣ менамоянд, ки имрӯзу ояндаи ҷомеаи инсонӣ ба он ниёзманд мебошад. Яке аз ҳадафҳои меҳварӣ он аст, ки даҳсолаи байнамиллалии об барои рушди устувор барои таъмини амнияти экологии сайёра нақши аниқ дорад.

Қобили қайд аст, ки дар нигоҳдории тандурустии ҷамиятӣ об мақом ва аҳамияти хоса дорад. Ҳусусан, барои солим нигоҳ доштани тани одамон об мавқеи асосиро касб менамояд. Ба ҳисоби миёна, зиёда аз 65% бадани одамро об ташкил мекунад, ки дар натичаи равандҳои гуногуни мубодилавӣ, якҷоя бо араки бадан, пешоб, начосат ва ҳавои бо нафас хориҷшаванда, ба ҳисоби миёна ҳар рӯз 2-2,5 литр об аз бадани инсон хориҷ мешавад.

Дар мавридиҳои алоҳида, масалан, вақти иҷрои кори ҷисмонии вазнин, ҳавои гарм, ҳангоми беморӣ ва гайра одам метавонад дар як шабонарӯз то 10-литр обро талаф дихад.

Ҳангоми нарасидани об, хун гафс гардида, дар натича организм бо оксиген ва моддаҳои ғизоӣ нокифоя таъмин мегардад, ки ин сабаби ғализ гаштани пешоб, иллатёбии кори гурдаҳо, ҳамчунин, нуқсонёбии фаъолияти майнаи сар мегардад, зеро 80% майнаи сар аз об иборат мебошад. Дар вақти барзиёдии об низ бинобар зиёд шудани ҳачми мои организм кори гурдаҳо ва дил меафзояд.

Ҳамчунин, бисёр ва ноҷӯшонида истифода бурдани об, ки он ҷавобгӯи стандартҳои санитарӣ нест, бешубҳа сабаби иллатнокшавии организм, ва мубталошавӣ ба бемориҳои сирояти шуда метавонад.



Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосан дар фаслҳои тобистону, тирамоҳ аз сабаби баланд будани ҳарорат бисёр микробҳо фаъол гардида, хурӯчи бемориҳои сироятӣ, аз қабили домана, исҳоли хунин, бемориҳои гизоии микробӣ ба мушоҳида мерасад.

Солҳои баъди парокандашавии Иттиҳоти Шуравӣ иқтисодиёт ва вазъи иҷтимоии аҳолӣ паст гардида, назорати ҳолати санитарии об низ коста гардид ва дар натиҷа нишондоди бемориҳои сироятӣ афзуд. Аз ҷумла, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз сабабҳои зиёд шудани бемориҳои меъдаю рӯда он буд, ки оби нушоқӣ ҷавобгӯи талаботи стандартҳои байналмиллалӣ наайд. Масалан, солҳои 1996-1998 бино-бар паст шудани вазъи санитариву-эпидемиологӣ ва назорати оби нӯшоқӣ бемории сироятии домана рӯ ба афзоиш ниҳод ва дар натиҷа соли 1997 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 30 ҳазор бемории домана ба қайд гирифта шуд. Ин нишондод дар шаҳри Душанбе зиёда 10 ҳазор нафар буд. Ҳангоми ин эпидемия ҳодисаи фавти маризон дар шаҳри Душанбе - 1,2% ва дар шаҳри Кӯлоб - 1,5%-ро ташкил дод ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сабаби асосии паҳншавии эпидемия ҷавобгӯ набудани оби нушиданӣ ба талаботи стандартҳои байналмиллалӣ буд.

Тавре таъкид кардем, яке аз паҳнгардидатарин беморӣ, ки барангезандай он дар об инкишоф ёфта, тавассути об паҳн мегардад, бемории домана мебошад. Домана ин бемории сироятии шадид аст, ки барангезандааш салмонелла (*salmonellae typhi*) мебошад. Беморӣ бо нишонаҳои табларза, аломатҳои заҳролудӣ, бактеремия, бузургшавии ҷигар ва сипурз, илтиҳоби рӯдаи борик ва тағирёбии маҳсус дас-

тгоҳи лимфавӣ сар мешавад. Манбаи сироят шахси бемор аст. ? тавассути наҷосат, пешоб, оби даҳон ва қай микроб (салмонеллаҳо) чудо мекунад. Бемор метавонад то 3-моҳ ва ҳатто то 10-сол ангезаҳои доманаро паҳн қунад. Роҳҳои интиқоли сироят гуногунанд. Бактерияҳо ба одамони солим, асосан бо воситаи об, хӯрокворӣ, дасти ношуста, асоббу анҷоми рӯзгор мегузаранд. Барои пешгирии беморӣ безарарагардонии манбаи сироят, бартараф соҳтани роҳҳои сироятёбӣ, баланд бардоштани масунияти организм зарур аст. Ҳамчунин, шустани дастҳо ва риоя кардан ба қоидаҳои гигиенаи шахсӣ аҳамияти қалон дорад. Бармаҳал ташхис кардани беморӣ, чудо кардани ҷои хоб ва маводи хӯрокхӯригу ҷиҳози гигиенаи шахсии бемор ва муолиҷаи саривақтиву босамар низ аҳамияти қалон дорад.

Аз сабаби паст будани вазъи иҷтимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соolithoi 90-и асри XX на танҳо эпидемияи домана, балки дигар бемориҳои шадиди меъдаю-рӯда рӯ ба афзоиш ниҳоданд. Аз он ҷумла, бемории ниҳоят хафнок вабо, ки он низ метавонад ҳангоми истифодаи нооқилонаи об сар занад ва боиси марги одамон гардад. Бемории вабо ба инсон аз давраи қадим маълум буда, маълумоти мушаххас оид ба ин беморӣ ҳанӯз дар асарҳои Сукрот, Абӯалӣ ибни Сино ва дигарон мутафаккирон оварда шудааст. Со lithoi 1817-1926 вабо ба ҳамаи қитъаҳои хушкӣ бо ҳуручи б пандемия паҳн гардида, дар натиҷа он миллионҳо одамон ҳалок гардиданд. Бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вабо соли 1993 дар ноҳияи Панҷ, бальтар дар Шаҳритуз ва дигар ноҳияҳо авҷ гирифт. Дар муддати кӯтоҳ садҳо нафар ба бемории вабо дучор гардиданд ва хушбах-



тона, бинобар ташхису муолиҷаи саривақтӣ ва андешидани чораҳои санитарӣ-пешгирий, аз ҷумла бо оби нӯшокӣ, ки яке аз роҳҳои асосии паҳншавии вабо ба шумор меравад, эпедемияи вабо бомувофақият бартараф карда шуд.

Боз як бемории шадиди рӯда, ки сабаби пайдоиш ва паҳншавиаш ҷавобгӯ набудани об ба талаботи санитарӣ мебошад ин исҳоли хунин (дизентерия) мебошад. Дизентерия ин яке аз бемории хеле паҳнгардида мебошад, ки дар тамоми ҷаҳон воҷемехӯрад. Эпидемияҳои хеле қалон дар даври ҷангҳо, оғатҳои табиӣ ва гайра ба мушоҳида мерасанд. Аз ҷумла, соли 1992 бинобар бад будани вазъи иҷтимоии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондоди мубталошавӣ ба бемории дизентерия афзуд ва қобили қайд аст, ки беморӣ дар он давра хеле вазнин ва бо авориз мегузашт.

Аз ҳисоби бомувоффакият амалий намудани корҳои санитарӣ-эпидемиологӣ нишондоди бемории исҳоли хунин имрӯз хеле паст шудааст. Пешгирии ин беморӣ, бешубҳа ба андешидани чораҳои санитарию гигиенӣ ва зиддиэпидемӣ ва тоза нигоҳ доштани оби нӯшокӣ вобаста мебошад ва ҳангоми риоя накардани чораҳои пешгирии ин бемориҳои вазнин, ҳар вақт пайдоиш ва паҳншавии онҳо имкон дорад.

Тавре маълум гардид, яке аз омилиҳои асосии мубталошавӣ ва пешгирии муолиҷаи бемориҳои сироятий об ба шумор меравад.

Барои паст намудани нишондоди мубталошавӣ ба бемориҳои сироятий андешидани чорабиниҳои зерин зарур мебошад:

-Тартиб додани нақшаю чорабиниҳои пешазмавсимий ва мавсимий дар яқчояги бо намояндагони марказҳои сантираю эпидемиологӣ, намояндагии

маориф, ҷамоатҳо, ҳукуматҳои маҳаллӣ, шуъбаи корҳои дохила ва намояндагони ташкилотҳои гайридавлатӣ;

-Мониторинги саривақтии иҷроиши нақшаю ҷорабиниҳои пешазмавсимий ва мавсимий;

-Пурзур намудани назорати эпидемиологии манбаъҳо, шабакаҳои обтаъминкуний ва таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокии бехатар, алалхусус дар маҳаллаҳое, ки шабакаи муттамаркази обтаъминкуний надоранд ва обтаъминкуний, асосан тавассути нақлиёти обкаш ба роҳ монда шудааст;

-Сари вакт ҷамъ намудан ва баровардани партовҳо, маҳсусан, дар мавзъҳое, ки зичии аҳолӣ баланд мебошад. Безараргардонии ҳатмии ҷойҳои партовҷамъкуний ва мошинаҳои партовбарор пас аз дур намудани партовҳо;

-Баланд бардоштани савияи дониши аҳолӣ оид ба роҳҳои пешгирии сироятий аз бемориҳои сироятии меъдаю рӯда, риояи гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятий, бехтаргардонии вазъи санитарии ҳоҷатхонаҳо;

-Ба таври ҳатми ҷорӣ намудани талабот оид ба риояҳои қоидҳои гигиенаи шахсӣ дар муассисаҳои мутташаккил ва ҳоҷатхонаҳо (шустани даст бальди қазои ҳоҷат ва пеш аз ҳӯрок истеъмолкунӣ, шустани мевагӣ ва сабзавот пеш аз истеъмол, ҷушонидани оби нӯшокӣ ва дастрасии доимии он).

-Манъ намудани фурӯши қӯчагии маводи ҳӯрок. Барои ин аз талаботҳои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ", "Дар бораи бехатарии маҳсулоти ҳӯрокворӣ", "Дар бораи таъмини амнияти санитарию эпидемиологии аҳолӣ" ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукӣ истифода бурдан мувофиқи мақсад мебошад;



-Баланд бардоштани савияи дониши эпидемиологҳо ва ёрдамчиёни онҳо ҷиҳати гузаронидани назорат ва таҳлили эпидемиологӣ, пешгирии хуручи бемориҳои сироятӣ.

Бояд тазаккур дод, ки оби нӯшокӣ на танҳо бояд софу пок бошад, ҳамчунин бояд дар таркиби он моддаҳои барои организм зарур ҷой дошта бошанд. Дар табиат бошад, оби комилан тоза вучуд надорад. Онро дар озмоишгоҳҳои маҳсус ба даст меоранд ва оби дистиллат (оби мурда) ном дорад. Ин об барои истеъмол тавсия дода намешавад ва истеъмоли пайвастаи он бинобар нарасидани катионҳои натрий, калтсий, магний ва гайра метавонад боиси мубтало шудан ба бемориҳои ҷиддии системаи такяву ҳаракат, системаи дилу рагҳои хунгузар, узвҳои ҳозима ва мубодилаи моддаҳо гардад. Моддаҳои таркибии об бошанд, ҳар кадом вазифаэро иҷро мекунанду аз ин ё он беморӣ пешгирий менамоянд.

Баъзе вазифаҳои муҳими минералҳои таркиби об:

-Калий - миқдори маҳлули организми танзим менамояд ва аз миқдори он фишори хун, кашишҳӯрии мушакҳо (аз чумла мушакҳои дил) ва системаи асаб вобаста мебошад. Нарасидани калий сабаби кашишҳӯрии мушакҳо (рагкашӣ) ва асабхастагӣ мегардад.

-Магний - бе ин катион дар организм карбогидратҳо ҷаббида намешаванд ва дар танзими фаъолияти дил ширкат меварзад.

-Оҳан - норасогии он боиси камхунӣ (анемия), илтиҳоби гурдаҳо ва системаи ҳозима мегардад.

-Калтсий - асоси ташкилёбии устуҳон буда, ҷамъшавии холестеринро дар девоораи рагҳои хунгузар пешгирий менамояд. Норасогии он боиси мубталошавӣ ба остеопороз мегардад.

-Селен - намаки металлҳои вазнинро аз организ берун мекунад ва кори системаи асабро танзим менамояд.

-Фтор - асоси солимии дандонҳо буда, ба ҷаббиши оҳан мусоидат менамояд.

-Йод - дар синтези ҳоромонҳои гадуди сипаршакл ширкат меварзад

-Хлоридҳо - барои танзими осмолярий ва ҳазми хурок заруранд.

-Гидрокарбонатҳо - мубодилаи кислота ва ишқорҳоро танзим менамоянд.

-Сулфатҳо - пайдоиши санг дар гурдаҳоро пешгирий мекунанд ва ба хориҷшавии заҳр ва моддаҳои нолозима мусоидат менамоянд.

Дар ҷадвал меъёри физиологии оби нӯшокӣ дар оби муқаррарӣ ва зарфӣ оварда шудааст.

Меъёри физиологии оби нӯшокӣ

Нишондод	Ҳиссаҳаи ҷенқунӣ	Меъёр	Меъёри обҳои зарфӣ	
			Категорияи якум	Категорияи олий
Минералнокии умумӣ	мг/л	100-1000	1000	200-500
Дуруштӣ	мг-экв/д	1,5-7	7	1,5-7
Ишқорнокӣ	мг-экв/д	0,5-6,5	6,5	0,5-6,5
Калтсий	мг/л	25-130	130	25-80
Магний	мг/л	5-65	65	5-50
Калий	мг/л	-	20	2-20
Бикарбонатҳо	мг/л	30-400	400	30-400
Фторид-ион	мг/л	0,5-1,5	1,5	0,6-1,2
Йодид-ион	мг/л	10-125	125	40-60

Албатта, бе доштани маълумоти маҳсус муайянкунии таркиби химиявии об нишондиҳандаи дуруштии он ва чой доштани барангезандагони бемориҳои гайриримкон аст, дар ҳар сурат, ҳангоми харидорӣ намудани оби зарфӣ ба чунин нишондиҳандаҳо бояд диққати ҷиддӣ дод:

- Муҳлати омода намудани об;
- Муҳлати истифодабарии он;
- Намуди об (оби ҷашма, оби дарё, яхоб);
- Навъ (газнок, бегаз);
- Категория (муқаррарӣ, менералӣ);
- Таркиби кимиёвӣ;
- Ном ва аломати давлатӣ.

Хушбахтона имрӯз дар шаҳри Душанбе, марказҳои вилоятигу ноҳияйӣ ва бархе аз минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намудани аҳолӣ бо оби тоза тибқи талаботи байнамиллалӣ ба роҳ монда шудааст, вале то ҳол дар баъзе ноҳияҳо мушкилоти таъмин намудани аҳолӣ бо оби тоза боқӣ мемонад, ки он метавонад омили сироятшавӣ ба бемориҳои сироятии меъдаю рӯда гардад. Муайян карда шудааст, ки ҳангоми истеъмоли оби босифати аз ҷиҳати таркиби химиявӣ мукаммал метавон бисёр бемориҳоро пешгирӣ намуд, вале мутаассифона обҳои сатҳӣ дар аксарияти минтақаҳо ҷавобғӯи тала-

ботҳои санитарию гигиенӣ нестанд ва истифодаи обҳои босифату тозаи сарчашмаҳо ва обҳои зеризамини дастраси аксариат нестанд.

Аз ин лиҳоз, барои пешгирии ин бемориҳо аҳолӣ бояд бо оби тозаи хлорнокшуда таъмин гарданд. Пешгирии бемориҳои сироятӣ бошад, на фарқат вазифаи Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, балки вазифаи фардии ҳар як шаҳрванд мебошад.

Басо рамзист, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон манбаи бои оби тозаи нӯшоқӣ буда, вазифаи ҷонию шаҳрвандии мояфакат истифодаи дурусту сарфакорони он мебошад. Дар урфият мегуянд "Об ин манбаи ҳаёт аст". Истифодаи нооқилонаи об бошад, сабаби мубтaloшавӣ ба бемориҳои сироятии вазнин ва пайдоиши эпидемияю пандемияҳо мегардад.

Бо назардошти муҳимияти ин, Пешвои муаззами миллати мо дар бузургтарин ҳамоиш ва анҷуманҳои байнамиллалӣ масъалаи обро ба ҳайси проблемаи мубрами ҷомеаи имрӯзаи инсонӣ ба миён гузаштаанд.

Бехуда нест, ки обро ҳамчун сарчашма ва ҳастии ҳаёт низ маънидод мекунанд. Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки ба қадри ин неъмати бебаҳои табии бираесм ва онро оқилонаву одилона ва самараноку сарфакарона истифода намоем.

Адабиёт

1. Авазов Т. Об ва энергия. - Душанбе: "Фуруғи дониш", 2003. -100 с.
2. Аширбеков У., Зонн И. Араб: история исчезающего моря. - Душанбе, 2003. С. 86
3. Запольский А.К., А.А.Баран. Коагулянты и флокулянты в процессе очистки воды. Л.: "Химия" 1987, 208 ст.
4. Мирзоев Б., Юнусов М., Тураев С. Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов. "Наука - производству" Душанбе - 2007.
5. Мосин О. В., Игнатов И. Структура воды и физическая реальность // Сознание и физическая реальность. 2011. Т. 10. № 6. С. 16-32.



6. Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон /газетаи Садои мардум аз 23-январи соли 2015.
7. Ignatov I. Conference on the Physics, Chemistry and Biology of water, Water in the Human Body is Information Bearer about Longevity, NY: Vermont Photonics, 2012, 154 p.

ДИСФУНКСИЯИ ЭНДОТЕЛӢ ДАР ГИРИФТОРОНИ ШАКЛИ НИҲОНӢ БЕМОРИӢ ПИЕЛОНЕФРИТИ МУЗМИН ВА ПИЕЛОНЕФРИТИ МУЗМИН БО ГИПЕРТЕНЗИЯИ ШАРЁНӢ

Р.А.Сайдмуродова, З.М.Тоштемирова, М.С.Табаров

Қафедраи физиологияи патологи (мудири кафедра н.и.т. З.М.Тоштемирова)-и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Муҳиммият. Айни ҳол, афзоиш ёфтани шумораи гирифторони бемории музмини гурда мушоҳида мешавад. Қайд кардан лозим аст, ки натичаҳои муолиҷаҳои этиопатогенетикӣ пурра қаноатбахш нестанд. Суръати зиёдшавии бемориҳои музмини гурдаҳо ва мураккабии муолиҷа тавасути доруворӣ метавонанд бо осеби ҳамроҳикундандаи системаи дилу рагҳо муйян карда шаванд [6,9].

Мувофиқи маълумоти муаллифони гуногун, паҳншавии патологияи гурдаҳо дар Русия ба 190-200 нафар ба сари 10000 аҳолӣ рост меояд, басомади ҳамасола ошкоршавии нокифоягии музмини гурда ба ҳисоби миёна аз 80 то 120 нафар ба сари 1 млн. аҳолиро ташкил медиҳад[8].

Дар байни бемориҳои гипертензияи шарёнӣ (ГШ) ва бемориҳои гурдаҳо алоқаҳои яқдигарро вазнин созанд ва ҷондудӣ: ГШ метавонад сабаби осебҳои гурдаҳо ва инкишофи нефро-ангиосклероз шавад, ГШ-и аллакай зимни патологияи мавҷудаи гурда инкишоғёбанда бошад, ба афзоиш ёфтани раванди патологӣ дар гурда, бадтар шудани ҳолати функционалии онҳо мусоидат мекунад ва инкишофи нора-

соии гурдаҳоро метезонад. Дар навбати худ, ҳар қадаре, ки осеби гурдаҳо вазнинтар бошад, ҳамон қадар фишири шарёнӣ баландтар ва устувортар мегардад [4,7].

Бемории пиелонефрити музмин яке аз сабабҳои асосии гипертензияи шарёнӣ генези ренопаренхиматозӣ мебошад. Маълум аст, ки эндотелияҳои рагҳои найчаҳои гурдаҳо продутсенти фаъоли оксиди азот мебошад ва вайроншавии функцияи найчаҳои гурдаҳо зимни ин патология дар инкишофи дисфункцияи эндотелиалӣ (ДЭ) ҳангоми пиелонефрити музмин дар афзоишёбии гипертензияи шарёнӣ нақши муҳим бозида метавонад.

Мақсади таҳқиқот аз омӯзиши миқдори эндотелиотситҳои дескваматсияшуда дар зардобаи хуни гирифторони шакли ниҳонии бемории пиелонефрити музмин ва пиелонефрити музмини гипертензияи шарёнӣ ҳамроҳикунанда иборат буд.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқот дар озмоишгоҳи кафедраи патофизиологияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, дар базаи кафедраи бемориҳои дарунии №2 ва дар озмоишгоҳи Маркази ҷумҳуриявии ҳунгузаронии



ш. Душанбе муддати солҳои 2011-2014 гузаронда шуд. 31 нафар гирифтори бемории пиелонефрити музмини бо гипертензияи шарёнӣ ҳамрохиунандада ва 28 нафар гирифтори шакли ниҳонии бемории пиелонефрити музмин, ки дар шуъбаи Беморхонаи шаҳрии клиникии № 5 ба номи академик К.Т. Тоҷиев муолиҷа мекарданд, муоина карда шуданд.

Ҳуҷайраҳои дескваматсияшудаи эндолетиалии беморон то муолиҷа ва пас аз муолиҷа ҳисоб карда шуд. Барои таҳқиқи дисфункцияи ҳуҷайраҳои эндолетиалий ба беморони мазкур усули HladovecJ., тсBoosC.J (1978 г.), ки ба ҷудокунии ҳуҷайраҳои дескваматсияшуда эндолетиий якҷоя бо тромботситҳо бо минбаъда таҳшиншавии охириనҳо бо ёрии маҳлули аденоzinidifosfat (АДФ) асос ёфтааст, истифода шуд. Дар беморони гурӯҳҳои таҳқиқшаванда хуни варидиро аз вариди оринҷ саҳар дили наҳор ба миқдори 5 мл, дар шишаҷаҳои полизтиление мегирифтанд, ки дар дохилашон 1 мл 3,8% маҳлули ситрати натрий (1:9) доштанд.

Барои гирифтани плазмаи аз тромботсит ғанӣ дарҳол пас аз гирифтани хунро 10 дақиқа дар суръати 1000 г/дақ. септрифуга карда шуд. Ба 1 мл плазмаи тромботситарии ҳосилшуда 0,4 мл маҳлули аденоzinidifosfat илова мекардем ва муддати 10 дақиқа мунтазам тақон медодем. Сипас плазмаро муддати 10 дақ. дар суръати 1000 г/дақ. септрифуга мекардем. Плазмаи бетромботситариро аз таҳшин ҷудо карда, муддати 15 дақиқа дар суръати 1000 г/дақ. септрифуга мекардем.

Пас аз ин плазмаи болои таҳшинро боэҳтиётона рафъ карда, таҳшини ҳосилшударо дар 0,1 мл 0,9% маҳлули NaCl суспензия карда, бо чӯбчай ши-

шагӣ омехта ва бо суспензияи тайёр камераи Горяевро пур мекардем. Шумурдани эндотелиотситҳо дар 2 тӯри камера бо усули микроскопияи фазавӣ-контрастӣ амалӣ карда мешуд. Ҳуҷайраҳои сиркулятсиунаандай эндотелиалий (ҲСЭ) ҳамчун нишондиҳандай динамикии зимни осеби эндотелиалий пайдошаванда муоина карда мешаванд.

Омили Виллебранд (ОВ)-ро дар плазмаи хун тавассути усули таҳлили номустақими дуруштфазаи иммуноферментӣ бо истифода аз намунаҳои ватанини зидтанҳои моноклоналӣ ба омили Виллебранд муайян мекардем. Миқдори (муҳтавои) омили Виллебрандро дар фоизҳо аз озмоиши стандартӣ тавассути хати каҷи калибрченкуй мешумурдем, ки дар ин ҳол як қатор маҳлулҳои мураттаби стандарти плазма аз намунаҳои одамони солим истифода мешуд. 100% миқдори омили Виллебранд ҳамон шумораero меҳисобидем, ки дар таркиби суюқкунни стандарти пазмай 1:100 мавҷуд аст. Ба беморон инчуни ин усулҳои озмоишигӣ ва асбобии таҳқиқоти патологияи гурдаҳо иҷро карда шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Дар натиҷаи таҳқиқоти доиркарда дар гирифторони бемории пиелонефрити музмин бо ГШ шумораи ДЭК то муолиҷа дар занон ва мардҳо ба ҳисоби миёна $11,7 \pm 0,29$ (дар меъёр 2-5) - дар мардҳо - $11,7 \pm 0,6$, дар занон - $13,7 \pm 0,3$ -ро ташкил карданд.

Дар беморони мубталои шакли ниҳонии пиелонефрити музмин миқдори ДЭК то муолиҷа дар занон ва мардҳо ба ҳисоби миёна $5,5 \pm 0,2$; дар мардон - $5,1 \pm 0,3$, дар занҳо - $5,9 \pm 0,4$ -ро ташкил кард.

Тибқи маълумоти муаллифон, зиёдшавии шумораи ДЭК, эҳтимол аз он вобаста аст, ки дар беморони мубта-



лои бемории пиелонефрити музмин ва гипертензия шарёнӣ, суръати филтратсияи калобачавӣ бо миқдори метаболитҳои устувори NO марбут буд ва аз тафйироти нисбатан аён дар соҳтори эндотелий вобаста буд.

Дар беморони мубталои бемории пиелонефрити музмин зимни ФШ нишондиҳандай омили Виллебранд нисбат ба беморони гирифтори шакли ниҳонии пиелонефрити музмин баландтар буд. Дараҷаи ҷамъшавии антигени омили VIII (ОХ) дар гирифторони бемории ХП бо ГШ дар занон ва мардҳо то муолиҷа ба хисоби миёна 120±8,3%, аз инҳо дар мардҳо - 118±8,3%, дар занҳо 123±8,3%-ро ташкил кард.

Дар беморони гирифтори бемории шакли ниҳонии пиелонефрити музмин нишондиҳандай омили Виллебранд дар ҳудуди меъёр буд ва дар занон ва мардҳо ба хисоби миёна 97,9±8,7%, аз инҳо дар мардҳо - 96,3±8,7%, дар занон 99,5±8,7%-ро ташкил мекард. Эҳтимол, сабаб дар он аст, ки ҳангоми гипертензия тағиیرёбии соҳтории шарёнҳои устувори ҳамчун раванди ремоделирования маълумбуда ҷой доранд. Дар сатҳи ҳуҷайравӣ реемоделированияи раг тағиирёбии пролифератсияи ҳуҷайраҳои мансуби мушакҳои сүфтаро дар бар мегирад. Ин равандҳо бо омилҳои сершумор гайримустақим ба вуқӯъ меоянд, ки яке аз онҳо омили VIII-и плазмаи хун мебошад.

Пас аз муолиҷаи этиопатогенетикӣ ва симптоматикие, ки ба барқароршавии яклухтии девораи раг равонашуда, пастшавии қобилияти гузаронандагии он, миқдори ҳуҷайраҳои дескваматсияшудаи ҳуҷайраҳои эндотелиалий

дар беморони гирифтори бемории пиелонефрити музмин бо ГШ ба таври назаррас кам шуд ва ба хисоби миёна $7,3 \pm 0,2$ -ро ташкил кард, ки аз инҳо мардон - $7,4 \pm 0,4$, занҳо - $7,2 \pm 0,2$ буданд. Дар беморони мубталои шакли ниҳонии пиелонефрити музмин шумораи ДЭК ба хисоби миёна то меъёр расид ва $3,3 \pm 0,2$, аз инҳо дар мардҳо - $3,2 \pm 0,3$, дар занҳо - $3,4 \pm 0,3$ -ро ташкил дод.

Дараҷаи ҷамъшавии антигени омили VIII дар беморони гирифтори бемории ХП бо ГШ низ ҳеле кам шуд ва дар занону ва мардҳо ба хисоби миёна $113 \pm 8,3\%$ - дар мардҳо - $112 \pm 8,3\%$, дар занҳо $115 \pm 8,3\%$ -ро ташкил дод.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки ҳам тағиирёбии нишондиҳандай дескваматсияи эндотелий ва ҳам тағиирёбии ҷамъшавии антигени омили VIII (омили Виллебранд дар плазмаи хун) ҳангоми пиелонефрити музмин аз шакли беморӣ вобаста аст: дар беморони гирифтори бемории пиелонефрити музмини ГШ нишондиҳандои ЭКМ ва омили Виллебранд нисбат ба шакли ниҳонии пиелонефрити музмин, ки нишондиҳандои мазкур дар ҳудуди меъёр қайд мешуданд, ба таври назаррас аз меъёр баландтар буданд.

Хулоса. Ҳамин тавр, тағиирёбии нишондиҳандои таҳқиқшаванде, ки ҳолати эндотелияи рагро инъикос мекунанд, фарқиятҳои нозология доштанд, ки нисбатан возех ҳангоми бемории пиелонефрити музмин бо ГШ мушиҳида мешуданд, ки ин зуҳуроти клиникии аёнияти раванди патологӣ дар гурдаҳо мебошад.

Таҳқиқот бо дастгирии фонди президентии АИ ҶТ амалӣ карда шуд.

Адабиёт

- Петрищев Н.Н., Власов Т.Д. Дисфункция эндотелия./Н.Н. Петрищев, Т.Д. Власов// Санкт-Петербург, -2007. - С.4-47.



2. Марков Х.М. Молекулярные механизмы дисфункции сосудистого эндотелия. /Х.М.Марков//Кардиология. - 2005; - С. 62-72.
3. Агеев Ф.Т. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний /Ф.Т.Агеев// Сердечная недостаточность. 2003-№4. - С. 22.
4. Корякова Н.Н. Артериальная гипертония при заболеваниях гурдахо: механизмы формирования и особенности муолича. /Н.Н.Корякова, Е.Д.Рождественская // Вестник ОКБ №1. - 2000г. - Выпуск 2. - №1.
5. Тареева И.Е. Основы нефрологии/ Москва, - 2002. - С. 556-560.
6. Смирнов А.В. Превентивный подход в современной нефрологии / А.В. Смирнов, И.Г. Каюков, А.М. Есаян. и др. // Нефрология. 2004. №8 (3). С. 7-14.
7. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: том 7. Диагностика болезней сердца и сосудов /А.Н. Окороков - М.: медицинская литература. - 2003. - 416 с.
8. Алмазов В.А., Шляхто Е.В. Гипертоническая болезнь. М., 2000. - 118 с.
9. Preston R.A., Singer I., Epstein M. Renal parenchymal hypertension. Arch. Intern. Med. - 1996. - Vol. 156. - P. 602-611.
10. Jones C.A. Hypertension and renal dysfunction: NHANES III // J. Am. Soc. Nephrol. 2003. - Vol. 14. - S71 - S75.

pH-И ХУНИ ШАРЁНЙ ЗИМНИ НОРАСОГИИ ОКСИГЕН ДАР ШАРОИТИ БАЛАНДКҮХ

З.У. Арабова, Ф.А. Шукuros,

Кафедраи физиологии нормали (мудири кафедра н.и.т., дотсент
Ф.Т. Ҳалимова) -и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Мұхиммият: Атсиднокій ё ишқорнокій муайянкунандаи чамъшавии ионҳои озоди (H^+) гидроген дар маҳлул мебошанд. Ин концентратсия метавонад бевоиста бо бузургии наномол дар литр (нмол/л) ё ҳамчун pH ифода ёбад.

Маҳлулхое, ки чамъшавии баланди H^+ доранд (pH-паст) мұхити кислотагай ва чамъшавии пасти H^+ (pH баланд) мұхити ишқорй доранд. Ҳудуде, ки дар он моддаҳо аз ишқор ба кислота мубаддал мешаванд - худуди нейтралай (pH=7,0; $H^+= 100$ нмол/л) мебошад.

Кислота моддае мебошад, ки ҳангоми ҳалшавй аз худ H^+ хориҷ мекунад.

Кислотаҳо чамъшавии H^+ -ро дар маҳлул зиёд (pH паст) мекунад. Ишқор моддае мебошад, ки ҳангоми ҳалшавй H^+ -ро пайваст намуда, чамъшавии H^+ дар маҳлул паст (pH баланд) мекунад.

Буфер моддае мебошад, ки вобаста аз чамъшавии гидроген дар мұхити атроф H^+ - ро пайваст ва ё ин ки чудо мекунад.

Дар меъёр pH-и хуни одам ба 7,35-7,45 ($H^+=35-45$ нмол/л) баробар аст, яне мұхити ишқори паст дорад. Ҳангоми паст шудани pH аз меъёр ($<7,35$) атсидоз ва ҳангоми аз меъёр баланд шудан ($>7,45$) алкалоз ба амал меояд. Атсидоз раванди pH - ро паст, алкалоз башад, pH-и хунро баланд мекунад.



Барои самаранок гузаштани равандҳои фаъолияти ҳаётӣ чамъшавии H^+ бояд дар як ҳадди муайян нигоҳ дошта шавад. Дар ҳолати баракс вайроншавии ин равандҳо албатта ба марг оварда мерасонад. Аз ҳамин сабаб дар организми одам ҳамавақт ҳолати кислотагиу ишқори, ки бо ҳосилшавӣ ва ҷудошавии гидроген аз организм во-бастагӣ дорад нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми метаболизми сафедаҳо, на-макҳо, сулфитҳо ва дигар намуди "кислотаҳои метаболикӣ" ҳосил мешаванд. Аз ҳамин сабаб барои дар меъёر ни-гоҳдоштани доимияти pH доимо бояд ионҳои H^+ чудо шавад.

Хучайраҳои одам ҳамеша CO_2 - ро ҳориҷ мекунанд. Дар хуни шарёни pCO_2 - шиддати порсиалии CO_2 аз то-зашавии алвеолаҳо вобаста аст. Ҳангоми тағиیرёбии ҳосилшавии CO_2 , системаи нафаскашӣ ҷараёнҳои зиёд ё камшавии нафасгирӣ ва нафасбарори-ро барои нигоҳдории pCO_2 дар ҳуду-ди меъёер идора мекунад. Қисми асо-сии кислотаҳо дар организм дар наму-ди CO_2 ҳосил мешаванд, барои ҳамин айнан шуш қисми барзиёди кислотаҳо-ро ҳориҷ мекунад.

Гурдаҳо кислотаҳои метаболитиро ҳориҷ намуда, ионҳои H^+ ба пешоб ва ионҳои HCO_3^- - аз пешоб ба хун бозч-аббиш мекунад. HCO_3^- - асос (ионҳои гидрогенро пайваст мекунад) чамъша-вии ионҳои H^+ - ро дар хун паст меку-над. Гурдаҳо қобилияти танзим кар-дани H^+ ва HCO_3^- дар пешоб ҷавобан ба тағиирёбии ҳосилшавии кислотаҳои метаболикӣ доранд. Системаҳои на-фаскашӣ ва ихроҷ дар нигоҳдории pH-и хун дар ҳадди меъёр якҷоя амал мекунанд. Ҳангоми аз ӯҳда набаромада-ни яке аз системаҳо ва тағиирёбии pH, одатан дигар система ҳуд аз ҳуд барои роҳ надодани тағиирёбии pH монеъа-

мешавад (агар гурдаҳо кислотаҳои ме-таболикиро ҳориҷ карда натавонанд, шиддатнокии системаи нафаскашӣ зиед шуда CO_2 бисёртар ҳориҷ карда мешавад). Ин равандро компенсатсия (подош, барқарор) меноманд.

Ҳамин тарик, pH- ин ченаки тағиир наёftai атсидемия ва алкалемия ва тавсифи муҳими ҳолати кислотагӣ - ишқорӣ мебошад.

Мақсад - омӯзиши ҳолати атсиднокӣ - ишқории организми одам дар шаро-ити баландкӯҳ.

Мавод ва усули таҳқиқот. Ба таҳқиқот 26 нафар (20-26 сола), ки муддати 10 рӯз дар шароити баландкӯҳ (балан-дии 3200 метр) ҷойгир буданд, иштирок карданд. Таҳқиқот дар се давр - то ба-ромадан ба қӯҳ (баландии 680 м), дар шароити баландкӯҳ (3200м), баъд аз бозгашт (680 м) гузаронида шуд. Дар таҳқиқот таъсири шароити баландкӯҳ ба таркиби газии хун баҳогузорӣ кар-да шуд. Таҳқиқот дар анализатори газии Istat Fbbot гузаронида шуд.

Натиҷаи таҳқиқот. То баландиҳои қӯҳ баромадан (такрибан 680 м) pH хуни таҳқиқшавандагон ба $7,3 \pm 0,08$, яъне аз меъёر паст буда, ба атсидоз мувофиқат мекард. Дар шароити ба-ландаҳои 3200 метр) ин ни-шондиҳанда ба 1,3% зиёд шуда, $7,5 \pm 0,02$ ($p<0,05$) ташкил дод, яъне аз меъ-ёр баланд буда ба ҳолати алкалоз мув-вафиқат кард. Баъд аз бозгашт аз қӯҳ (баландии 680 м) pH хун ба $7,4 \pm 0,1$ яъне ба 1,35 % аз нишондиҳандаи то баромадан ба қӯҳ ($p>0,05$) фарқ карда, pH хун ба мъёр мувофиқат кард.

Хулоса. Бузургии pH муҳити кисло-тагӣ ё ишқорӣ доштани хунро инъи-кос мекунад. То баромадан ба ба-ландаҳои дар намунаҳои хун мо реак-сияи турши хунро, ки ҳолати атсидоз-ро тавсиф мекунад мушоҳида кардем.



Дар шароити баландкүх pH хун аз меъёр баланд шуда асулемали муҳити хун ишқорӣ, яъне ба алкалоз мувофиқат кард. Баъд аз бозгашт аз баландкүх pH хун ба меъёр мувофиқат кард, яъне сусти ишқорӣ. Реаксияи фаъоли хун аз таъсири гипоксия ба хун қонуниятҳои тағирибандад дучор шуд. Дар аввал аз ҳисоби гипервентилятсия аз ҳад зиёд ҷудо шудани CO₂ аз организм ба амал меояд. Гипокапния ба майл кардани pH хун ба тарафи ишқорӣ меорад. Дар оянда норасогии оксиген дар организм вайроншавии реаксияҳои оксиду - барқароршавиро дар бофта, ҷамшавии мубодилаи моддаҳои оксиднашударо дар бофта ва хун (қислотаи шир ва пироангурий, атсетон, сирко ва қисло-

таи ? - оксиравганий) ба амал оварда боиси майл кардани pH хун ба тарафи кислотагӣ мегардад.

Дар шиддати гуногуни фишори порсиалии оксиген дар шуш миқдори омехташавии он бо хун якчанд маротиба зиёд мешавад. Лекин дар капиллярҳои бофтаҳо диссотсиатсияи оксигемолобин ба гемоглобин ва оксигени озод душвор шуда, дар охир боиси зиёдшавии норасогии оксиген дар бофта мегардад. Тағирибии пайдарпаи реаксияи фаъоли хун ба тарафи кислотагӣ сершавии хунро бо оксиген дар шуш бадтар менамояд, лекин ин ҳодисаи манғӣ дар талоғии шиддатгирии диссотсиатсияи оксигемоглобин дар капиллярҳои бофтаҳо саҳми калон дорад.

Адабиёт

1. Авиационная медицина / под редакцией Н.М. Рудного. Ленинград, 1984, 382 стр.
2. Баевский Р.М. Проблема прогнозирования состояния здоровья организма в процессе его адаптации к различным воздействиям - Нервные и эндокринные механизмы стресса. Кишинев: Штиица, 1980, стр. 30-61.
3. Дементьева И.И. Исследование кислотно - основного равновесия. // В кн.: Клиническая лабораторная аналитика (под ред. В.В.Меньшикова). 2000. Т. 3. Стр. 349-361.

ДИНАМИКАИ БО ОКСИГЕН ТАЪМИНШАВИИ ХУНИ ШАРЁНӢ ДАР ОДАМОН ДАР РАВАНДИ МУТОБИҚШАВӢ ВА АЗНАВМУТОБИҚШАВӢ БА НОРASOGII ОКСИГЕН ДАР ШАРОИТИ БАЛАНДКӮХ

З.У.Арабова, П.М. Зухурова, З.Х. Истамова

Кафедраи физиологии нормали (мудири кафедра н.и.т. Ф.Т. Ҳалимова)-и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Муҳиммият. Дар баҳодиҳии мутобиқшавии одам ба норасогии оксиген дар баландкүх, ҳолатҳои бо осксиген таъминшавии хуни шарёнӣ: шиддати порсиалий (алоҳида)-и оксиген (pO₂), сершавии хун бо оксиген(sO₂) ва ҷамъшавии гемоглобин нақши муҳим мебо-

занд. Дараҷаи муайянкунандай фурӯбарии оксиген - ин шиддати порсиалии оксиген (pO₂) мебошад. Нақли оксиген аз ҷамъшавии гемоглобин (Hb) дар хун, шиддати порсиалии оксиген дар хуни шарёнӣ(pO₂) ва сершавии хуни шарёнӣ аз оксиген sO₂ ба ҳисоб мера-



вад. Ҳамин тариқ динамикаи рO₂, sO₂ ва ҷамъшавии гемоглобиро ҳамчун муинакунандаи динамикаи ташкилкунданаи респираторӣ ва гемотологии расонандай оксиген ба бофта мебошад.

Мақсади таҳқиқот омӯзиши динамикаи ҳолатҳои бо оксиген таъминшавии хуни шарёй ҳангоми мутобиқшави ва азnavмутобиқшавӣ ба норасогии оксиген дар баландкӯҳ мебошад.

Мавод ва усули таҳқиқот. Аз ҷониби мо 26 нафар аз 20 то 26 сола, ки дар давоми даҳ шабонарӯз дар шароити баландкӯҳ (дар баландии 2800 метр м.с.баҳр) ҷойгир шудаанд муоина карда шуд. Таҳқиқот дар се давр гузаронида шуд: то баромадан ба баландкӯҳ (баландии 840 м), дар шароити баландкӯҳ (2800 м) ва баъд аз бозгашт ба шароити аввала. Таҳқиқот бо истифодаи анализатори газии IstatFbbot гузаронида шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Ташхиси ҳолатҳои бо оксиген таъминшавии хуни шарёй нишон мебиҳад, ки шиддати порсиалии оксиген рO₂ то баромадан ба баландкӯҳ $79,0 \pm 3,4$ ммHg, ташкил намуд, дар шароити баландкӯҳ ин нишондиҳанда то 17,4% паст шуд $65,2 \pm 2,6$ ммHg ($p < 0,001$). Баъд аз бозгашт аз кӯҳ шиддати порсиалии рO₂ $79,7 \pm 2,9$ ммHg, яъне аз нишондиҳандаҳое, ки аз таҳқиқшавандагон то баромадан ба баландкӯҳ ($p > 0,05$) бе тағиیر монд. Таркиби фоизии оксигемоглобин (sO₂) то баромадан ба баландкӯҳ $95 \pm 0,6\%$ ва дар шароити баландкӯҳ ин нишондиҳанда то 3,3% паст шуда $91,9 \pm 0,8\%$ ($p < 0,01$)-ро ташкил дод. Баъд аз бозгашт вазияти оксиген $95,7 \pm 0,05\%$ ташкил намуда аз нишондиҳандаҳое, ки то баромадан ба баландкӯҳ аз таҳқиқшавандагон гирифта будем фарқ накард

($p > 0,05$). Ҷамъшавии гемоглобин то баромадан ба баландкӯҳ $112,6 \pm 1,2\%$ -ро ташкил дод. Дар шароити баландкӯҳ ин нишондиҳанда то 17% зиёд шуд $135,7 \pm 2,2\%$ ($p < 0,01$). Баъд аз бозгашт аз кӯҳ ҷамъшавии гемоглобин $141,0 \pm 1,7$ статистикӣ то 20,5% аз нишондиҳандаҳое, ки дар тидқиқшавандагон то баромадан ба кӯҳ ($p > 0,01$) фарқ кард, дар кӯҳҳо одам ба таъсири маҷмӯи омилҳо дучор мешавад. Омили муайянкунандаи организми одам ин паствавии фишори порсиалии оксиген (rO₂) аст, ки ба паствавии фишори атмосферӣ вобастагӣ дорад.

Ҳадди баланде, ки дигаргуниҳои мувофиқро дар организми одам ба амал меорад, аз тағиیرёбии шароити гуногуни иқлим вобаста аст. Файр аз ин, аз ҳусусиятҳои инфиродӣ, ҷинсӣ ва синну соли одамон, ҳолати ҷисмонӣ ва рӯҳӣ, дараҷаи машқдидা будан ва доштани "маҳорати баландӣ" низ вобаста аст. Механизми ба корандозандай инкишофи гипоксия бо гипоксемия (паствавии ҷамъшавии оксиген дар хуни шарёй) алокамандӣ дорад. Оксиген барои ҷараёнҳои оксидшавӣ ва фосфоронидан зарур аст ва норасогии ба гузариши тамоми равандҳое, ки дар организм бо энергияи АТФ вобастагӣ дорад, монеа мешавад. Ҳангоми ба амал омадани ин ҷараён дар СМА гузариши равандҳои ҳаяҷон ва гузарши импулсҳо имконнозазир шуда, дар танзими вазифаҳои организм нуқсонҳо ба амал меояд. Норасогии оксиген боиси истифодаи гликоген то кислотаи шир мегардад.

Файр аз ин, нохушиҳо ба монанди туршшавии муҳити доҳилии организм бо кислотаи шир ва дигар метаболитҳои туршнашуда ба амал меояд. Тағиирёбии pH фаъолияти соҳторҳои қалонмолекуларо маҳдуд мекунад.



Хулоса. Ҳамин тавр, мутобиқшавӣ ба норасогии оксиген дар баландкӯҳ дараҷаи баланди якҷояи ҷараёнҳоеро,

ки дар организми одам дар сатҳи молекулавӣ ва ҳучайравӣ мегузарад, муайян мекунад.

Адабиёт

1. Агаджанян Н.А. Экология человека. Избранные лекции / Н.А. Агаджанян , В.И. Торшин. - М., 1994. - 256 с.
2. Баевский Р.М. Проблема прогнозирования состояния здоровья организма в процессе его адаптации к различным воздействиям /Р.М. Баевский //Нервные и эндокринные механизмы стресса/ Кишинев: Штица, 1980. С. - 30 - 61.
3. Дементьева И.И. Исследование кислотно-основного равновесия /И.И. Дементьева // В кн.: Клиническая лабораторная аналитика под ред. В.В. Меньшикова, 2000. - Т. 3. - С. 349 - 361.

АРЗЁБИИ ҲОЛАТИ ҒИЗОИ ЗАНОНИ СИННУ СОЛИ ВАЛОДАТӢ ДАР НОҲИЯҲОИ ТАҶРИБАВИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

С.Р. Миралиев, И.Ш. Комилов, З.С. Исроилова, Б.С. Раҷабова

Кафедраи нигаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб (мудири кафедра д.и.т., дотсент, С.Р. Миралиев)- и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Муҳиммият. Риоя нашудани ғизои модар ва кӯдак (норасоии микронутриент, нимгуруснагӣ ва ф.) ҳамоно муҳим буда, ба баландшавии беморнокӣ ва фавтият дар байни занон ва кӯдақони синну соли барвақтӣ мусоидат мекунад.

Бехатарии озукаворӣ ин дар оила ҳама фасли сол дастрасии ҷисмонӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, ба миқдори кофии маводҳои ғизои бехатар, ки талаботи парҳезӣ ва афзалияти таъмиро барои тарзи ҳаёти солим таъмин мемоняд, мебошад.

Аз рӯи маълумоти тадқиқотӣ вазъи ғизои кӯдақон, пастшавии сатҳи нимгуруснагӣ дар байни кӯдақони синни то 5-сола ба қайд гирифта дар солҳои охир на онқадар назаррас аст. Ҳамин тавр, аз рӯи маълумоти Ташкилоти умуимиҷонии тандурустӣ (ТУТ) соли

2012 қариб 21 % аз афзоиш қафо монда, ҳамагӣ 6 % пастшавӣ дар муқоиса ба нишондиҳандай аз рӯи маълумоти МИКИ соли 2005 (27 %) ва маълумоти ТУТ 2012 9 % шаклҳои нимгуруснагии шадидро ошкор намуданд. Фақат аз се як хиссаи кӯдақони то 6-моҳа ба воситаи синамаконӣ ғизо мегиранд. Саривакт ва дуруст ба роҳ мондани ғизои иловагии кӯдақони аз 6- моҳа боло муҳим бοқӣ мемонад, ҳамин тавр аз рӯи маълумоти ТУТ 2012 фақат 50 % кӯдақони 6 - 8 моҳа ғизои иловагӣ гирифтанд. Саплементатсияи витамини А -ро бошад, 76% кӯдақони синни то 5 сола гирифтаанд (ТУТ, 2012). Ба пешравиҳои муайян дар беҳтаргардонии вазъи ғизои модар ва кӯдак нигоҳ наркарда, мушкилоти норасоии ғизо дар баъзе ноҳияҳо мушкилоти муҳими ниғаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ бοқӣ



мемонад. Бенавой чун пештара қисми зиёди ахолиро фаро мегирад, маҳсусан ноҳияҳои деҳотро. Одамони зиёде, ки дар ноҳияҳои ландшафти ҷуғрофиашон маҳсус буда, зиндагӣ мекунанд, ҳамоно аз ҷиҳати бехатарии озуқаворӣ ва гизоӣ ҳасос боқӣ мемонанд, ки онҳоро ба вазъи номусоиди саломатӣ ва гизоӣ гирифтор мекунад.

Мақсади таҳқиқот: баҳодиҳии вазъи гизоӣ занони синни таваллудӣ дар ноҳияҳои таҷрибавии вилояти Ҳатлон.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Тадқиқот дар 12 ноҳия ва 2 шаҳрҳои аҳоли нишини вилояти Ҳатлон гузаронида шудааст, ки 940 ҳочагӣ ба тарақи усули интиҳоби таҳминӣ ҷудо карда шудаанд. Дар тадқиқот 900 зани синни таваллудӣ доҳил карда шуданд. Пурсиши занон ба воситаи саволномаҳои маҳсус тайёр карда шуда гузаронида шуд. Таҳлили омории маълумоти ба даст омада дар барномаи SPSS коркард карда шудааст.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Қариб ҳар шаш аз 10 ҳочагӣ (61,3%) аз ду ё се оила, ҳар чорум ҳочагӣ (36,9%) аз чор оила ва 1,7% зиёда аз 6 оила иборатанд. Бисёри ҳочагиҳоро (89%) мардҳо роҳбарӣ мекунанд. Аз ҳама ҳиссаи баланди ҳочагиҳо, ки занҳо роҳбари мекунанд, дар н. Фарҳор (19,1%) ва аз ҳама паст дар ш. Норак (4%) дарёфт шуд. Ҳачми миёнаи оила - 9,1 нафарро ташкил медиҳад. Ҳар як аз 7 ҳочагиҳои пурсидашуда нишон додаанд, ки дар солҳои 2014-2015 бо норасоии маводҳои гизоӣ ру ба ру нашудаанд. Зиёда аз 80 % респондентҳо меваю сабзвотро барои истеъмол худ дар якҷоягӣ бо оила парвариш мекунанд, ки чунин нишондоди баланд во-бастааст бинобар дар деҳот гузаронидани пурсиш. миёни пурсидашудаҳо аз

ҳама паҳншудатарин ҳочагидории деҳот ин боғдорӣ ва полезӣ мебошад, ки сабзвоту меваҷоти гуногун масалан: 60,6% ба қиши картошқа, 57,8% ба қиши маводҳои аз витамни С бой (зардолу, сабзи, каду) машгуланд. Ҳушшадонагиҳоро (гандум, биринҷ) қариб ҳар дуюмин ҳочагӣ мекоштанд (48,2%). Лубиёгиҳоро (лӯбиё, нахуд, наск) дар ҳар сеюмин ҳочагӣ парвариш мекарданд (33,9%).

Аз ҳама маводи истеъмолии паҳншудатарин дар сатҳи ҳочагиҳои занони синни таваллудӣ ин "маҳсулоти ордӣ - нон, маҳсулоти ҳамирӣ, биринҷ, кулчақандҳо" (88,8%), "картошқа ва дигар сабзвотҳо" (89,8%) ташкил медиҳанд. Истеъмоли гурӯҳи маводҳои гизоии "равғанӣ ва ҷарбу" ва "мевагиҳо ё сабзвотҳои ранги норинҷи дошта" наонқадар баланд буд (34,1% ва 52,6%, таносубан). Қариб аз се ду ҳиссаи занони синни таваллудӣ (59,5%) дар бораи истеъмоли шир ва истифодаи маҳсулоти ширӣ, ва панҷ зан аз 10 (52,8%) дар бораи истифодаи лӯбиёгиҳо (лӯбиё, нахуд, наск, чормағз) хабар до-данд. Тухмро 26,9% занҳои синни таваллудии пурсидашуда истеъмол ме-кардаанд. Дар ҳамин вақт истифодаи гушт ва маҳсулоти гуштӣ дар ҳар ҷорумин зани синни таваллудӣ ба қайд гирифта шудааст (27,8%).

Вазъи гизоӣ занони синни репродуктивиро аз рӯи индекси вазни бадан (ИВБ) баҳо додаанд. Индикатори (маҳаки) зерин логарӣ ё фарбехӣ ва одатан индекси вазни пасти баданро то ҳомилагӣ, ки бо равиши бадъитаваллуд вобаста аст, ҷен мекунад. ИВБ бо истифодаи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: ИВБ = Вазн (кг) / қад (м?).

Баъди ба ҳисоб гирифтани ИВБ, онро дар асоси таснифоти ТУТ ИВБ (ТУТ, 2006) ба чор дараҷа тасниф кар-



данд. Зани бо ИВБ аз 18,5 камтар ҳамчун вазни бадани паст (логарӣ) тасниф шуда, зани бо ИВБ зиёд ё баробар ба 24,9 ҳамчун вазни меъёрий, зани бо ИВБ зиёд ё баробар ба 25,0 ва кам ё баробар ИВБ ба 29,9 ҳамчун вазни зиёдатӣ ва охирин зани бо ИВБ зиёд ё баробар ба 30 ҳамчун фарбехӣ тасниф карда мешавад.

Индекси пасти вазни бадан ($<18,5$ кг/м?) дар сатҳи тамоми ноҳияҳои таҷрибавӣ миёни 8,5% занони муоинашаванд мушоҳида шудааст. Зиёдтар паҳншавии вазни пасти бадани занҳо дар ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Панҷ ва Балҷувон (зиёда аз 10% миёни муоинашавандахо) мушоҳида мешавад.

Қариб ҳар сеюмин зани муоинашуда (27,3%) вазни зиёдати дошт (ИВБ >25 кг/м?). Паҳншавии зиёди вазни зиёдатӣ дар ш. Қурғонтеппа ва ш. Норак (42,6 и 40% таносубан) ва фоизи пасти вазни зиёдатӣ дар н. Ҳамадонӣ, Балҷувон ва ноҳияи Муминобод дарёт шуд. Паҳншавии умумии фарбехӣ (ИВБ >30

кг/м?) дар сатҳи ноҳияҳои таҷрибавии таҳқиқ шуда 20,3% ташкил медиҳад. Таҳлил аз рӯи дараҷаҳои синну соли нишон дод, ки вазни зиёдатӣ асосан миёни гурӯҳи занҳои синни 15 - 40сола қариб 20 % ба қайд гирифта шудааст.

Хулоса. Натиҷаҳои тадқиқоти ҳолати ғизои занони синусоли таваллудӣ дар ноҳияҳои таҷрибавии вилояти Ҳатлон нишон дод, ки маҳсулоти истеъмалии аз ҳама бисёртар паҳнгардида дар сатҳи хонаводаҳо, маснуоти ордӣ ва биринҷ (88%), картошка ва дигар сабзавотҳо (89,8%), шир ва маснуоти ширӣ (59,5%), гӯшт ва маснуоти гуштӣ (27,9%), тухм 26,9% мебошад.

Индекси вазни пасти бадан ($<18,5$ кг/м?) дар сатҳи ҳамаи ноҳияҳои таҷрибавӣ дар байни 8,5% занони муоинашуда мушоҳида гардид. Қариб ҳар се як занони муоинашуда (27,3%) вазни зиёдатӣ (ИМТ >25 кг/м?) доштанд. Паҳншавии умумии фарбехӣ (ИМТ >30 кг/м?) дар сатҳи ноҳияҳои таҷрибавии ноҳияҳо 20,3% ташкил дод.

Адабиёт

1. Ҳисобот оиди натиҷаҳои тадқиқоти Миллӣ "Арзёбии ҳолати ғизои модарон ва кӯдакон дар ҶТ" ЮНИСЕФ - 2009с.;
2. Тадқиқоти тиббӣ - демографӣ. Тоҷикистон (МДИ 2012с.) ЮСАИД, Макро-интернатсионал ва Агентӣ оиди омори назди Президенти ҟТ;
3. Тадқиқоти мульти-индиқаторӣ (МИКИ), 2005с. (ЮНИСЕФ ва Агентстӣ оиди омори ҟТ);
4. Бехатарии озӯқаворва камбизоатӣ №2 - 2015с., Агентии оморӣ назди Президенти ҟТ.
5. Арзёбии гуногунрангии вояи ҳӯроки занҳо дар вилояти Ҳатлон, Агентӣ оиди омори назди Президенти ҟТ ва ФАО, 2014с.;
6. Training Manual: Smart Survey Enumerator- SMART, 2014г.



ФАЙРИ ТИББИЙ

МАВ҆КЕИ ФАРҲАНГИ СОҲАВӢ ДАР ТАНЗИМ ВА ҲАМГУНСОЗИИ ИСТИЛОХОТИ АНАТОМИЙ

А.И.Юсуфов

Кафедраи забони тоҷики (мудири кафедра д.и.ф. О.Ҳ. Қосимов)-и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Тавре ки маълум аст, вазифаи умдатарини забон - вазифаи коммуникативӣ буда, моҳият ва табииати забон, иҷтимоӣ аст ва забон бидуни ҷомиа вуҷуд доштаву рушд карда наметавонад. Инсонҳо забонро дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти иҷтимоии худ ба кор бурда, дар айни замон ба вай таъсир низ мерасонанд. Дар робита ба ин, донишмандон се тарзи таъсири одамонро ба забон зикр кардаанд: умумӣ (биологӣ), иҷтимоӣ ва инфириодӣ (1.16).

Илми тиб ва амалияву таҳсилоти тиббӣ моҳиятан байналхалқиянд ва ба забони ягонаи аз тарафи умум эътирофшуда ва қабулшуда эҳтиёҷдоранд. Чунин забон дар айни замон дар аксари мамолики дунё забони лотинӣ мебошад. Дар сатҳи системаи давлатии нигоҳдории тандурустӣ, таҳсилот ва нашрияҳои илмӣ, хуччатнигории ягонаи тиббӣ истилоҳоти расмӣ дар баробари забони лотинӣ бо забони давлатӣ низ муҳим ва арзишманд аст. Дар ин ҳусус, аллакай, солҳои 50-уми асри гузашта пешвои мактаби анатомияи Иттиҳоди Шӯравӣ Д. А. Жданов навишта буд, ки "То имрӯз дар тиббӣ илмӣ ва амалӣ, ҳатто дар китобҳои дарсии фанни анатомия истифодаи номураттаб ва худсаронаи истилоҳоти этимологияшон гуногун ба назар мерасад: истилоҳоти анатомии лотинии давраи тобазелӣ, истилоҳоти нодуруст ва таҳрифшудаи ВНА, ҳатто истилоҳоти ийенӣ истифода мешаванд.

Аксари бештари муаллифон, махсусан клинисистҳо ибораистилоҳоти номақбули анатомиро ба кор мебаранд" [1].

Оид ба таҳия кардани номгӯйи байналхалқии истилоҳоти анатомӣ ҳанӯз дар охири асри XIX ва авоили асри XX кор шурӯъ шуда буд [2]. Аммо на номгӯйи истилоҳоти анатомии Базел (1895) ва на аз Йиен (1935) ба ҳайси номенклатураи байналхалқӣ эътироф ва тасдиқ карда нашуданд. Кумитаи байналхалқии номенклатура бори нахуст соли 1950 дар Конгресси байналхалқии анатомҳо дар Оксфорд таъсис дода шуд. Маҳз ҳамин Кумита бори нахуст номгӯйи лотинии истилоҳоти анатомиро таҳия кард, ки расман сазовори эътирофи байнамилалӣ гашт ва бо номи Номенклатураи анатомии Париж (PNA) маъруф буда, 30. 07 соли 1955 дар Париж дар Конгресси I Убайналхалқии федеративии анатомҳо тасдиқ карда шуд ва аз тарафи донишмандони аксари мамолики дунё мавриди корбурд қарор гирифта дар заминаи он истилоҳоти анатомии миллӣ низ рӯйи кор омаданд.

Шӯрои олимони тибби ВТ ИЧШС аз 31.01. 1959 бо қарори худ зарурати истифодаи истилоҳоти PNA-ро дар институтҳои тиббӣ, идораи маҷаллаҳо, нашриёти "Медицина", Энсиклопедияи қалони тиббӣ, ҳадамоти патологоанатомӣ, экспертизаи тибби судӣ ва тибби клиникӣ эътироф намуд. Ҳамзамон Шӯрои олимони тиббӣ тавсия кард, ки



дар заминаи РНА Номенклатураи анатомии забони русӣ (на миллӣ) ҳамгун ва танзим карда шавад. Президиуми идораи Ҷамъияти умуииттифоқии анатомҳо, гистологҳо ва эмбриологҳо дар бораи дар съездӣ навбатии У111 Умуииттифоқии анатомҳо, гистологҳо ва эмбриологҳо дар соли 1974 (ш. Тошканд) тасдиқ намудани лоиҳаи Номенклатураи анатомии забони русӣ қарор қабул кард.

Истилоҳоти анатомӣ бо забонҳои миллии ҷамоҳири сотсиалистӣ низ аҳёнан танзим ва таҳия мешуд, дар ин самт фаъолияти донишмандони Ҷумҳурии Белоруссия қобили зикр аст. Дар ин ҷо аллакай соли 1923 масъалаи ҳамгунсозӣ ва танзими истилоҳоти анатомӣ бо забони белорусӣ оғоз шуда буд ва натиҷаи корашон солҳои 1926, 1927 ва 1929 қисм - қисм нашр шуд. Мутаассифона, дар заминаи сиёсати шовинистии ҳукумати шӯравӣ дар соли 1930 ба ҳамаи муаллифон ҷазо (репрессия) муқаррар қарда шуд ва корашон нотамом монд.

Дар Тоҷикистон бошад, фақат китоби "Латинско -русско -таджикский словарь" (муаллиф X.X. Мирзоев) (6) соли 1966 аз тарафи аъзои кафедраи анатомияи нормалии Институти давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино омода ва нашр шуд. Мутаассифона, китоби мазкур на дар шакли лугати истилоҳот, балки ҳамчун лугати тафсирӣ истилоҳоти анатомӣ, на мувоғики системаҳо, балки аз рӯйи алифбо тартиб дода шудааст. Китоби мазкур дар замони худ кори ниҳоят муҳим ва судманд буда, барои бо забони тоҷикӣ дарк кардан ва фаҳмида нишвожаҳои анатомӣ ёрии қалон расонидааст. Аммо аксари истилоҳоти пешниҳодкардаи муаллиф имрӯз қобили қабул нест.

Имрӯз, ки забони тоҷикӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайсаи забони давлатӣ шинохта шудаасту тамоми ҷанбаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро мегирад, масъалаи ба забони илм табдил додани он яке аз масоили марказии пажӯҳиши забоншиносон ва соири мутаассисони соҳоти муҳталифи илму техника маҳсуб мешавад.

Дар баробари мушкилоти такмилу ташкили лексикаи ҷамъиятиву сиёсӣ, масъалаи дар асоси имкониятҳои забони аслӣ бунёд кардани системаи истилоҳоти фанҳои дақiq, аз ҷумла илмҳои табиатшиносӣ ба миён меояд, аз ин ҷиҳат, ба андешаи мо, дар чунин ҳолат вазифаи аввалиндараваи забоншиносон ҳамгунсозии истилоҳот ва танзими равандҳои истилоҳсозӣ бояд бошад. Гуфтан ҷоиз аст, ки бидуни мавҷудияти системаи истилоҳоти илмӣ ва соҳавӣ ягон забон наметавонад, ки вазифаи иҷтимоии ҳудро пурра анҷом диҳад. Дар робита ба ин, омӯзиш ва пажӯҳишҳои фундаменталии масоили муҳталифи илм, аз ҷумла илми тиб, ҷиҳати дақiq қада мушахҳаси интиқол додани иттилоот ва аз байн бурдани монеаҳои забонии байни мутаассисон аҳамияти қалонро қасб мекунад. Зарурати дигар ин аст, ки истилоҳоти тиббӣ, маҳсусан истилоҳоти анатомӣ дар канор, яъне дар сарҳади байни лексикаи умуниистеъмолӣ ва таҳассусӣ қарор доранд ва тавассути барномаҳои телевизиониву радио ва ВАО, сӯҳбату воҳӯриҳои мутаассисон бо мардуми сатҳи дониши таҳассусиашон гуногун тамоюли доҳил шудани ҷоҳаҳои лаҳҷавӣ ва истилоҳоти иқтибосии анатомӣ ба забони илмии тоҷикӣ вусъат пайдо карда истодааст. Ҳамаи ин падидаҳои экстралингвистӣ боиси он мегарданд, ки сарҳади байни истилоҳоти тиббии "таҳассусии маҳдуд" ва "умуниистеъмолӣ" тадриҷан аз



байн рафта, онҳо майдони истилоҳии худро тарк карда ба забони адабӣ ме-гузаранд. Раванди аз доираи маҳдуди истеъмол дар забони мутахассисон ба ҳаёти маъмулӣ интиқол ёфтани истилоҳоти соҳавӣ таввассути мубодилаи табиб - бемор рух медиҳад.

Ҳамаи ин падидаҳо зарурати таъхирнопазири дар заминай истилоҳоти аслии тоҷикӣ соҳтани истилоҳоти анатомиро ба миён меовард.

Зикр бояд кард, ки имрӯз вазъи истилоҳоти анатомиии забони тоҷикӣ ҷандон хуб нест, корбурди ягонаи истилоҳот ҳам дар байн мутахассисони табби амалӣ, ҳам дар байн намояндагони тибби назарӣ, аз ҷумла мутахассисони соҳаи анатомия низ риоя намешавад. Ҷун асос ва бунёди истилоҳоти тиббиро истилоҳоти анатомӣ ташкил медиҳанд, бидуни ҳамгунсозӣ, танзим ва ба система ворид кардани онҳо дар бораи ҳамгунсозӣ ва танзими истилоҳоти тиббӣ сухан рондан имконнапазир аст.

Бо дар назардошти мавқеи имрӯзай забони тоҷикӣ ва забони таълиму па-

жуҳиш қарор гирифтани он Раёсати ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино таҳия ва нашри фарҳанги номвожаҳои анатомиро зарур дониста, дар асоси маводи "Международная анатомическая номенклатура" (2) "Фарҳанги номвожаҳои анатомӣ" -ро таҳия намуда, бо ҷалби мутахассисони соҳа ва забоншиносон онро таҳриру такмил карда истодааст. Мушкилоте, ки аснои мурратбасозии фарҳанг ба миён омад, асосан номураттабӣ ва ягона набудани истифодаи истилоҳот аз тарафи муаллифони гуногун аст, ки бархе аз онҳоро бармешуморем.

1. Истилоҳоти нав. Баъди солҳои 30-юми қарни гузашта, пас аз қатъ гаштани тамосҳои фарҳангиву илмӣ бо Афғонистону Эрон дар истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ, аз ҷумла забони тиб тағйироти куллӣ ба амал омад, барои ифодаи номи бемориҳуву узвҳои бадан ва амалу шуғлҳои табобат бар ивази вожаҳои аслии тоҷикӣ ва арабии маъмул калимаҳои нав ба ҳайси истилоҳ қабул карда шуданд:

Дар тибби имрӯз	Дар тибби ниёқон
Мушак	Азала ва азалот (3, 4)
Қабурға	Устухони паҳлӯ ва зиль (азлоъ). Устухони қажак, номи вай ба тозӣ азлоъулҳалф (3.24).
Қовуқ	Зиҳор (3.41.45, 4.50.).
Ҷоф	Манаҳ ва фак. Ва факро ба форсӣ зафар гӯянд ва ба Марв манаҳ гӯянд (4.39)
Манаҳ	Занаҳдон (факи фурӯсин ду пора аст ва занаҳдон пайвандгоҳи ўст (4.40).
Тағояк	Гузруф ва нармустухон. Нармустухон, ки в-аро гузруф гӯянд (3.71).
Бачадон	Раҳм (раҳим) ва заҳдони занон (3.4).
Артерия	Шарён, рагҳои ҷаҳонда (3.4).
Вена	Варид, рагҳои ноҷаҳонда (3.4).
Бугум, банд	Мафсал// мағсил, пайванд (3.4).
Тӯш	Устухони сина, устухони қас (3.4).
Кос	Ҳавсала, нишастгоҳ.

Бояд зикр кард, ки дар ин давра таъсири забони ўзбекӣ ба истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ назаррас буда, во-

жаҳои қабурға, қовуқ, тӯш ва г. дар ҳамин замине пайдо шудаанд, вале сабаби ба ҳайси истилоҳ қабул шудани



вожаҳои ҷоғ, кос ва тагояк равшан нест.

2. Барои ифодаи як мағҳум пешниҳод шудани ду ва ё зиёда вожа:

А) истилоҳоти умумӣ: чисм, пайкар, тана, бадан; шавқӣ, нешдор, қиррадор; ноҳия, қисм, тараф, қитъа, монтака (мо бо такя ба осори тибии классикон вожаи ноҳияро интихоб кардаем, ки имрӯз дар забони дарӣ ва форсии Эрону Афғонистон маъмуланд); васатӣ, мобайнӣ, миёнҷоӣ, байнӣ, мобайнӣ; сатҳӣ, рӯйкӣ ва ғ.

Б) дар баробари вожаҳои лотинӣ ба кор бурдани вожаҳои маъмули аслӣ ва иқтибосии забони тоҷикӣ: вертикалӣ-амудӣ; горизонталӣ -уфукӣ; медиалӣ -дарунӣ; сагитталӣ-тиршакл, шоқулӣ, фронталӣ -чабҳӣ, ҷабинӣ; пороксималӣ -наздик ба меҳвари бадан; периферӣ -канорӣ, дур, атрофӣ; латералӣ-ҷонибиӣ ва ғ.

В) аъзо ва аҷзои бадан: бугум, мағсал//мағсил, банд, пайванд; мағз-майна (мо истилоҳи майнаро қабул кардем, зоро ибораи мағз дар танҳоӣ, бе-рун аз матн мағҳуми cerebralis-ро ифода карда наметавонад, илова бар ин ибораи "мағзи устухон" низ мавҷуд аст, дар қитобҳои дарсии анатомия истилоҳи майна ва майнача маъмул аст; устухони фарқи сар, тораки сар; сутунмуҳра, аррапушт; устухонҳои ҷанбари болоӣ/ поёнӣ, устухонҳои андомҳои болоӣ/ поёнӣ, устухонҳои атрофи болоӣ/ поёнӣ (Ossa vertebrae superioris / inferioris); carpis -пешкаф, сарпанҷа; шоҳаи бигизшакл-дарафшшакл; паси

сар-пушти сар; гулӯ, ҳанҷара (laryngis); трахея, хирной; устухони зихор, устухони қовуқ, устухони зери ноғ; уретра, пешброз, пешбороҳа; масона, пешбодон, шошадон; сурин, дунба; айнаки зону, қулҷаи зону, қосачаи зону; Colon -рӯдаи гафси ҳалрӯдаи гафс, ҷархакрӯда; гиреҳи лимфавӣ, ғуддаи ва ғадуди лимфавӣ; олати мардӣ, нара, қазиб (ҷун дар адабиёти тибии класикӣ вожаи арабии қазиб ҳеле зиёд ба кор рафтааст ва имрӯз дар Эрону Афғонистон низ маъмул аст ва ҳам аз лиҳози назокати баён қабул кардем, дигар ин ки олати мардӣ ё олати таносули ин номи узв не, балки вазифаи он мебошанд. Масалан, ҷашм-олати дидор; поӣ - олати такя ва ҳаракат (3.4); ҳоя, тухм, байза; orbita, ҷашмхона, қосаи ҷашм ва ғ.

Ба таври хулоса, метавон гуфт, ки истилоҳоти анатомиро дар забони тоҷикӣ ба танзим даровардан ва ҳамгун соҳтан имконпазир аст. Зоро дар давоми ҷанд соли охир ҳам дар ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино ва ҳам Коллеки ҷумҳурии ВТ ва ҳифзи аҳолии ҶТ қитобҳои дарсии анатомия, гистология, эмбриология таълиф ва нашр шудаанд. Истилоҳоти анатомӣ дар қитобҳои бахшида самтҳои муҳталифи тибби амалӣ, мисли ҷарроҳӣ, бемориҳои дарунӣ, бемориқӯдакон ва ғ. ба таври густурда истифода мешаванд. Таҷриба нишон дод, ки мутахассисони соҳа дар кори танзим ва ҳамгунсозии истилоҳоти соҳавӣ манфиатдоранд ва фаъолона саҳм мегиранд.

Адабиёт

1. Кубрякова Е.С. Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. - М.:Наука,-1991.-240 с.
2. Михайлов С.С. "Международная анатомическая номенклатура" М. : - Медицина, -1980. -240 с.



3. Абӯбакр Рабеъ бинни Аҳмад Ал Ахвайнӣ Ал Бухорӣ. "Ҳидоятулмутааллимин фит тиб". Ба эҳтимоми Ҷалол Матинӣ. Машҳад, 1344 ҳ.ш.
4. Абуубайди Ҷузҷонӣ. "Захираи Хоразмшоҳӣ". Бо эҳтимоми Сайидии Сирҷонӣ. Техрон. 1355 ҳ.ш.
5. Абдураҳмонов Ф. А. "Анатомияи одам", чилди 1 ва 2. Душанбе, 1995-1997.
6. Мирзоев Ҳ.Ҳ. "Анатомический словарь", Душанбе, 1966.
7. Расулий М.Я. "Фарҳанги тиббӣ" - 4 чилд, "Ирфон", Душанбе солҳои 1973 - 1986.
8. Усмонов М.У. "Анатомияи одам", Душанбе, 1998.

ТААССУБИ ДИНӢ - ТАВЛИДГАРИ МОНЕАҲО ДАР РУШДИ ҶОМЕАИ ДУНЯВӢ

М.А. Бузургов, П.Қ. Қурбонбекова, З.В. Абдураҳмонов

Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ (мудири кафедра д.и.т., профессор А.С. Саидов), кафедраи физиологии патологи (мудири кафедра н.и.т. З.М. Тоштемирова) -и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Дар ҷаҳони муосири пуртазод ва пур аз муҳолифатҳо падидаҳои номатлуби дигар аз қабили хурофотҳои динӣ ва низоъҳои мазҳабӣ рӯи саҳнаи сиёсат баромадаанд, ки ба давлатҳои аҳолиашон мусулмон таҳдиди зиёдеро пеш меоранд.

Дар баробари дигар пайомадҳои манғии ҷаҳонишавӣ падидаи номатлуби дигар ва барои исломи ҳақиқӣ begona, яъне таассуbü динӣ ба кишвари мо низ решаш давонидааст. Ин амали begonaparastӣ решаш мустаҳками ориёни миллати бostonии тоҷикро, ки тули садсолаҳо побарҷо буд, заиф карда истодааст. Таърихи башарият гувоҳи он аст, ки дини мубини Ислом танҳо баъди паҳн гардиданаш дар сарзамини паҳновари Осиёи Миёна мақоми фарҳангии бузургро соҳиб гардида буд. То ин дам арабҳо ин дини саршор аз муҳabbatро танҳо барои амалий намудани нақшаҳои горатгаронаашон истифода намуда буданд. Лозим ба ёдоварист, ки намояндагони мардуми форсу тоҷик аз қабили Имоми Аъзам,

Имом Бухорӣ, Сино, Фирдавсӣ, Рӯдакӣ, Ҷалолиддини Балхӣ ва ҳазорон фарзандони дигари форсу тоҷик барои пойдории дини Ислом чи қадар асарҳои зиёдеро эҷод намуда буданд. Саволе ба миён меояд, ки чаро дар ҷунин шароити озоди дунявии кишварамон таассуbü динӣ ба вучуд омадааст? Барои ҷавоб ба ин савол монеаҳои зиёде пеш меоянд, зоро кишвари мо нисбати дини ислом эҳтироми зиёде дорад ва зиёда аз 95% -и аҳолӣ низ ба ин дин эътиқоди қавӣ дорад.

Ба ин савол олимони тоҷик X. Холиқназар ва А. Раҳнамо то дараҷае ҷавоби аниқ додаанд, ки "Мувофиқи тафаккур ва таълимоти гурӯҳҳои ифратии динии имрӯза, ягон давлати мусулмоннишин бояд ҳамчун давлати мустақил вучуд надошта бошад. Тибқи назари онҳо, бояд ҳамаи ин давлатҳо мачбуран ишғол шуда, ба таркиби "хилофати ягонаи исломӣ" дохил карда шуда, ҳамчун як ноҳияи "хилофат" бечунучаро ба халифаи ягонаи онҳо итоат кунанд. Ҳамин тавр, ифратгароён



хеч гуна давлати мустақил ва истиқлолияти давлатҳои мусулмониро эътироф накарда, ҳамаи онҳоро дар таркиби "хилофат"-и худ маҳв менамоянд" [3,9].

Ин гуна таассуби динӣ барои Тоҷикистон чӣ ҳатар дорад? Гурӯҳҳои тундрав дар ҷомеаи мусоир пайдо шудаанд, ки суръати таассубот ва ҳурофтҳои диниро метезонанд. Масалан соғзмони даҳшатангез ва ифротгаро бо номи "Давлати исломӣ", "ДИИШ" ҳаритаи сиёсиеро тартиб додааст, ки дар он ягон давлати мустақиле вуҷуд надошта, тамоми давлатҳои мусулмоннишин, аз он ҷумла давлати дунявии мо ҳамчун тобеи ин "хилофат" нишон дода шудааст, тариқи расонаҳо мардуми дорои мағкураи танги динидоштаро ба "Ҷиҳод" ҷалб менамоянд. Бояд ёдовар шуд, ки агар дар инсоният ҷаҳонбинӣ ва шуури ҷамъиятӣ инкишоф наёftа бошад, ҷойи ҳолии онро шуури танги динӣ фаро мегирад. Пушида нест, ки тақлид намудан ба либос ва фарҳанги бегона худ таассуби диниро ба бор меорад. Тоҷикон, ки дорои фарҳанги пурғановат буданд он бояд садсолаҳо ба мерос бимонад. Зери ҷодар гаштан моли хоси тоҷикона нест ва танҳо сипарест барои амалий намудани мақсадҳои нопоки ифротгароёна.

Масалан ҳанӯз соли 1927 бо ғишири вахҳобия шоҳи ибни Сауд фатвои маъмулеро баровард, ки тибқи он шиаҳо ё ба мазҳаби суннӣ рӯ меоварданд ё қишиварро тарк мекарданд. Агар давлатдорӣ бо роҳи зӯрӣ аз як мазҳаб ба мазҳаби дигар даровардан бошад, пас чи ҳоҷат аст, ки фарҳанги ин гуна зоҳирпастиро ба Исломи пок рабт додан. Нест равияе дар дини Ислом, ки ба Ҳудо, Паёмбар ва китоби муқаддаси он боварӣ надошта бошад. Таассу-

боти динӣ имрӯз ба ҷомеаи демократии қишивари мо таҳдидҳоро равона намудааст. Роҳбари давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон дар як суханрониашон хеле бамаврид қайд намуда буданд, ки "Мо то ҳоло ҷойнамози ягон қасро ҷамъ карда нағирифтаем ва ягон қасро аз намозхонӣ боз надоштаем. Касе намоз хонад марҳамат, лекин байни одамон низоъву нифоқ ва игво наандозад"[2].

Ё худ ҷаноби Олӣ дар анҷумани якуми ҷавонони Тоҷикистон иброз дошта буданд, ки "Мо борҳо гуфтаем ва боз мегӯем, ки мақсади мо соҳтани давлати демократию дунявиӣ ва ҳукуқбуёнд мебошад. Мо ҳакқу ҳукуқи шаҳрвандонро дар риояи суннатҳои дини Ислом заррае маҳдуд намекунем. Алҳамдулиллоҳ ҳамаи мо мусулмонем, фарзу суннатҳои Исломро то қадри ҳол медонем ва риоя мекунем. Анъанаҳои гузаштаи ҳалқ, фарҳангу адаби ҳазорсолаи ниёғон дар алокамандӣ бо суннатҳои Ислом густариш ёфтааст"[1,107].

Барои бартараф намудани ҳатарҳои таассуботи динӣ дар Тоҷикистон ахли зиёро зарур аст, ки тариқи корҳои фахмондадиҳӣ дар руҳияи ватандӯстию ватанпарварӣ тарбия намудани ҷавонони қишивар саҳмгузорӣ намоянд. Инчунин мақомотҳои давлатӣ низ бояд вазифаи аввалиндарачаи худро дар доир намудани семинарҳою конференсияҳои сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз он барои олимону муҳаққиқони ҷавон амалий намоянд. То он даме, ки ахли зиё ҷаҳонбинии васеи илмӣ ва ҷаҳонбинии дохирию ҳориҷ аз қишиварашро таҳлил нақунад дар тарбияи насли наврас ба камбудиҳои зиёд рӯбарӯ мешавад.

Мавзӯро дар асоси гуфтаҳои боло ҷамъbast намуда, ҷунин ҳулосабарорӣ кардан мумкин аст:



1. Таассуботи динӣ як навъ хуро-фотпарастӣ буда, ба Исломи ҳақиқӣ ҳеч рабте надорад.
2. Яке аз сабабҳои асосии пайдоиши таассуботи динӣ аз надоштани до-ниши динӣ ва дуняйӣ мебошад.
3. Ба назари шахсии ман набудани чойи кори доимӣ низ ин омилҳоро ба бор оварда метавонад.
4. Саволи матраҳ ин аст, ки чаро ин қадар олимону табакаи дигари аҳли зиёд наметавонанд ҳақиқати ҳаётро дар

чомеа ташвиқ намоянд, вале як шахсияте, ки ягон маълумоти динӣ ва дунявири ҳам дар ҳаёт қасб накардааст, метавонад боварии аҳли чомеаро ба даст орад ва ҳар гуна хурофтро дар рӯзгори мардум ҷорӣ намояд.

5. Ба назари мо агар олимони соҳа ин мавзӯи то ҳол ноомӯхтаро ба пуррагӣ ба риштаи таҳқиқ кашанд, шояд тавонанд роҳҳои пешгирий намудани ин падидай номатлубро пайдо намоянд.

Адабиёт

1. Абдуллоҳода Ш. Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар пиёдасозии модели нави давлати дуняйӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон// Тоҷикистон ва ҷаҳонимуосир. Душанбе, 2013, №2 (36) с.107
2. Саидов С. Аз ифротгароӣ- ҳазар!- Ваҳдат №3, феврали соли 2015.
3. ХолиқназарХ., Раҳнамо А. Ҳатари тафаккури ифротӣ ва гурӯҳҳои ифротга-рои динӣ дар чист? Душанбе: "Эр-граф", 2016, 75 с.

МАЪНИҲОИ ҲАМШАБЕҲ ДАР АВАСТО ВА ҚУРЬОН

К.А. Абдулҳаев

Кафедраи фанҳои чомеашиноси (мудири кафедра д.и.т., профессор
А.С. Саидов)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Асли таъйиноти динҳои ба ном са-мовӣ "ислоҳ"-и мушкилоти чомеа ба ҳисоб меравад. Дар чомеаҳое, ки дар ҳалли мушкилоти чомеа дин нақши қалидӣ мебозад, зимни пайдо шудани буҳронҳо вай тарҳи нави худро пеш-каш менамояд. Он динҳое, ки сарчаш-маи асосии таълимоти онҳо ин ҷо мав-риди омӯзиш ва таҳлили муқоисавӣ қарор мегиранд, дар арафаи ташакку-лёбии хеш ба буҳрони амиқи назари-явӣ дучор гардида буданд. Аз ҷумла, дар арафаи пайдоиши таълимоти зар-душтӣ заманаи иҷтимоӣ-сиёсии ташак-кули идеяи худои ягона дар шакли дав-латҳои миллӣ муҳайё гардида буд, агарчанде дар доираи таълимоти он

боқимондаҳои динҳои табии дар шак-ли ситоиши унсурҳои табиат ҳифз шуда буданд. Дар арафаи пайдоиши ислом низ, агарчанде чомеаи араб бо бутпарастӣ машғул буд, аммо дар ат-рофи он динҳои тавҳидии зардуштия, яхудия ва масхия реша медавонданд ва дар ин самт қафомонии андешаи арабиро воқеан нишон медоданд.

Аз давраи пайдоиши инсоният то ба имрӯз яке аз мушкилоти чомеа ба таври ҳамешагӣ мушкилоти ахлоқӣ боқӣ мемонад. Ин мушкилот низ во-баста ба фазои маънавии чомеа ҳалли худро интизор буд. Илова ба ин, масо-или муҳталифи иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ низ дар доираи афкори маҳдуни



хукмрон интизори ҳаллу фасли хеш буд. Бинобар ин, ҳама гуна дин, пеш аз ҳама, ба сифати вокуниш ба мушкилоти мухталифи чомеа пайдо гардида, вижагиҳои муносабатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва маънавии замони хешро дар таълимоти хеш инъикос намудааст. Аз ин нигоҳ, маҳсули замона будани дин масъалаи бебаҳс буда, омиле ба ҳисоб меравад, ки ба таълимоти динҳо умумият ва шабоҳат мебахшад.

Агар аз ҳамин нуқтаи назар, мо ба сарчашмаи асосии таълимоти динҳои зардуштӣ ва ислом, яъне Авасто ва Қуръон назар андозем, дармеёбем, ки дар байни онҳо ба ҷуз фарқиятҳо боз маъниҳои ҳамшабеҳ низ вучуд доштааст, агарчанде зиёда аз якуним ҳазор сол ин китобҳои муқаддасро аз ҳам ҷудо менамояд.

Қобили зикр аст, ки таъсири мусбат ва созандай дини зардуштиро ба динҳои баъдина олимони зиёде зикр намудаанд. Ин ҷо мо танҳо бо овардан иқтибосе аз исломшиноси шинохтаи тоҷик Ш. Абдуллоҳода иктифо менамоем. Мувофиқи ақидаи ў, "дар давраи асорати Бобил ба дини яҳудӣ на танҳо ғояи тавҳид роҳ ёфта, аз ҳудои миллати яҳуд ба ҳудои ягонаи оламиён таҳаввул ёфт, балки тасаввурот дар бораи шайтон, мамолики муқарраб (бо таъбири амшаспандон) бо номҳои Рафоил, Уроил, Микоил, Рогил, Сарофил, Ҷабраил ва Юрмоил бо тартибу низом ва дараҷаву мартабаи хос ва ҳамчунин падид омадани Масеҳ дар охирзамон, тасаввурот дар бораи ҳаёти пас аз марг, охират ва ҷаннату дӯзах, пули сирот (чун пули чинвот) ғайра ворид гардидаанд"^[1, 27]. Ҳатто идеяи таваллуди Исои Масеҳ аз модари бокира, - ба ақидаи Ш. Абдуллоев, - маҳсули тафаккури мардуми ориёй-

нажод аст. Зеро тибқи ақидаи муҳаққиқони сершумор Зартушт низ аз мудари бокира таваллуд ёфтааст. Қобили зикр аст, ки андешаҳои мазкури Ш. Абдуллоев инчунин аз тарафи диншиноси сатҳи ҷаҳони Элиаде М. тақвият меёбанд^[7,372]. Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки доир ба нақши ғояи Ҳудои Ахурамаздо дар тавлиди ҳудои тавҳидии яҳудӣ навиштаи ин ҷониб бо дaloили мушаххас низ дар маҷаллаи "Адаб" бо номи "Идеяи ҳудои Ахурамаздо" ба табъ расидааст^[3,6-9].

Аммо дар оғоз қайд намудан меҳоҳем, ки ҳадафи мо аз навиштаи мазкур на аз зикри ҳулосаҳои умумии мантиқӣ, балки аз овардани матнҳои шомили мазмуну мундариҷаи шабеҳ аз ду китоби муқаддасе, ки аз ҳам якуним ҳазор соли таъриҳӣ фарқ доранд, ва ҳамзамон аз таҳлилу муқоисаи маонии онҳо иборат мебошад. Ин ҷо таъкид намудан меҳоҳем, ки мақсад на дарёфти маонии яҳхела, балки маонии шабеҳ мебошад. Ба аҳли илм маълум аст, ки шабоҳат ҳам дараҷаҳо дорад. Шабоҳати комил айниятро эҷод месозад. Мусаллам аст, ки ду китоби муқаддасе, ки дар марҳилаҳои гуногуни таъриҳӣ ва дар шароитҳои мухталиф пайдо шудаанд, бо вучуди умумияти нисбии ҳадафҳо ва таъйиноти хеш на айнияти том, балки айнияти нисбӣ ва дараҷаҳои гуногуни шабоҳати маониро ба маъраз мегузоранд.

Баҳри фаҳмо будани матлаб тасмим гирифта шуд, ки аввал матни авастоӣ ва баъдан шабеҳи он аз Қуръон зикр гардад, то баҳри хонанда низ барои тааммул ба мундариҷаи мутун имконият пайдо шавад.

Аввалин ниёиши муҳим ва муқаддаси зардуштиён "Йата аҳу ваиря..." мебошад, ки онро дар Авасто "Ахуна ваиря" ва дар паҳлавӣ "Ахунавар" ё



"Хунавар" низ гуфтаанд. Баргардонии форсии он дар лугатномаи Авасто дар чунин шакл пешкаш гардидааст: "Ҳамон гуна, ки ў ради баргузида ва ормонии ҷаҳонӣ (ахуст), ради менӯй (рату) ва бунёдгузори кирдорхову андешаҳои неки зиндагонӣ дар роҳи маздост. Шаҳриёй аз они Ахура аст, ки ўро (Зартушт) бар нигаҳбонии дарвешон баргумошт"[3,687]. Аз нигоҳи мо ин ниёши авастоӣ аз рӯи мақом бо қалимаи тавҳиди қуръонӣ, яъне Нест худое магар Аллоҳ ва Мұхаммад расули Ҳудост, ҳамсон буда, аз рӯи маънӣ ба он то андозае шабоҳат додар. Дар ниёши авастоӣ Ахура Маздо сарвари тамоми ҷаҳон ва бунёдгузори танҳо кирдору андешаҳои нек зикр шудааст. Ин ҷо фарқият дар он ифода меёбад, ки Аллоҳ маншай аъмали бад низ ҳисобида мешавад. Дар қисмати дуюми ниёши авастоӣ маҳз хоси Ахура Маздо будани шаҳриёй ва интихоб шудани Зартушт чун гумоштаи ўзикр шудааст, ки бешак қалимаи тавҳиди қуръониро ёдрас менамояд. Шабоҳати дигар маҳз дар ҳамин мавзӯй дар он ифода меёбад, ки сарояндагони "Ахуна вайрия..." тибқи таълимоти Авасто ва гӯяндаи қалимаи тавҳид тибқи фармудаи ҳадис вориди биҳишт мегардад. Ниёши аввали авастоии "Ахуна вайрия..." тибқи таълимоти Йаснаи 19, бандҳои 1-6 пеш аз оғариниши ҳама чиз пайдо шудааст ва сарояндаи он тавассути пули Чинвот ба биҳишт ворид мешавад. Ба хотири оғоҳии мушаҳҳас ва итминони комил ба андешаи байнгардида пурра овардани иқтибос аз қисмати мазкур аз манфиат холӣ наҳоҳад буд: "Зартушт аз Ахура Маздо пурсид: Эй Ахура Маздо! Эй спандтарин менӯ! Эй додори ҷаҳони астуманд! Эй ашаван! Кадом буд он сухане, ки моро дар дил

афгандӣ, эй Аҳура Маздо... Пеш аз оғариниши осмон, пеш аз об, пеш аз ҷонвар, пеш аз гиёҳ, пеш аз Озари Ахура Маздо, пеш аз ашаванмард, пеш аз табоҳкорону девону мардумони [дурванд], пеш аз саросари зиндагонии инҷаҳонӣ ва пеш аз ҳамаи маздоофаридағони неки ашанажод? Он гоҳ Ахура Маздо гуфт: Эй Спитмон Зартушт! Он сухан "Ахуна вайрия..." буд, ки туро дар дил афгандам... Эй Спитмон Зартушт! Ин "Ахуна вайрия..."-и ман ҳар гоҳ бе ҳеч диранг ва лағзиш суруда шавад, баробари сад "Гоҳ"-и баргузидаи дигар аст, ки бе ҳеч дирангту лағзиш суруда шуда бошад ва ҳар гоҳ бо дирангу лағзиш суруда шавад, баробари даҳ "Гоҳ"-и баргузидаи дигар аст. Эй Спитмон Зартушт! Касеки дар зиндагии инҷаҳонӣ барои ман "Ахуна вайрия..."-ро аз бар бихонад ё ба ёд бисупорад ва божгирад ё божкунон бисарояд ё онро ба ҳангоми сурудан бисарояд, ман - Ахура Маздо - равонашро аз фарози Чинводпул се бор ба биҳишт - ба беҳтарин зиндагонӣ, ба беҳтарин Аша, ба беҳтарин рӯшноӣ - бирасонам (Йаснаи 19, бандҳои 1-6). Ин ҷо бояд қайд намуд, ки қалимаи тавҳиди исломӣ низ дар Қуръон хеле васеъ истифода шуда, дар таълимоти он ҷойгоҳи баландро қасб менамояд ва ҳадиси паёмбар низ мефармояд, ки "Ҳар касе Нест худое ба ҷуз Аллоҳ ва Мұхаммад расули Ҳудо" гӯяд, вориди биҳишт мешавад.

Ниёши дуюмини муҳими авастоӣ "Ашем воҳу..." номида мешавад, ки онро "Ашаваҳишта" ва "намози Аша" низ хондаанд. Гузориши форсии он дар Авасто чунин шаклро гирифтааст: " Аша беҳтарин некӣ [ва мояи]бехрӯзист. Бехрӯзӣ аз они қасест, ки дуруст-кирдор [ва хостори] беҳтарин Аша аст"[3,641]. Вожаи Аша дар лугатномаи



Авасто ба таври зер шарх ёфтааст: "Аша ба маъни Ростӣ ва ҷузъи аслии номи Амшоспанд Ардибиҳишт (дар Авасто Ашаваҳишта) аст. Маъни Ашаро дар гузоришиҳои муҳталифи "Гоҳон" дар Ҳиндӯ Аврупо ва Эрон ростӣ, ҳақ, ҳақиқат, додгарӣ, сомони оғоқ, қонуни абадии оғариниши, назму тартиби комил, созмони муқаррари маздой ва таъбирҳои дигаре аз ин даст навишиштанд. Бо ин ҳол, ҳанӯз касе ҳарфи оҳиро назада ва натавонистааст таърифи ҷомеъ ва монеъе аз ин аслу истилоҳи гоҳонӣ ба даст дихад"[3,640]. Чуноне ки дида мешавад, доираи маъни Аша хеле васеъ аст. Аммо чун Аша роҳе ба ҳисоб меравад, ки аз он бояд ҳар зартуштӣ пайравӣ намояд, аз ин нуқтаи назар, вай мағҳуми Сирот-ал-мустанқимро аз Қуръон ба ёд меорад. Шабоҳати Сирот-ал-мустанқим бо Аша дар он ифода меёбад, ки Сирот-ал-мустанқим низ роҳест, ки аз он бояд ҳар мусулмон пайравӣ намояд. "Ба дурустӣ ки Ҳудо Парвардигори ман ва парвардигори шумост.; пас ӯро парастиш қунед. Ин аст роҳи рост" (3:51); (36:61). Яъне, дар Қуръон ибодати Аллоҳ ҳуд Сирот-ал-мустанқим аст, аммо дар Авасто пайравӣ аз Аша ҳуд ибодати Аҳурамаздоро ифода менамояд. Зоро дар Авасто чунин маъни зикр шудааст: "Аҳура Маздоро меситоем, ки дар ашаваний бартарин, ки дар ашаваний саромад аст". Йаснаи 57, банди 4. Ба қавли дигар, агар ҳадаф ва моҳияти ҳастии инсон дар Қуръон ибодати Аллоҳ бошад, дар Авасто пайравӣ аз Аша (ҳамчун мачмӯи меъёрҳои ахлокӣ) ба ҳисоб меравад. Аз мавзӯй дур нарафта мекоҳем қайд созем, ки агар дар Қуръон дар сураи "Фотиҳа" ҳостори ҳидоят ба Сирот-ал-мустанқим таъкид шуда бошад (1:6), пас дар Авасто маъни мазкур дар шакли зер ба мушоҳида мера-

сад: "Эй Ашай беҳтар! Эй Ашай зеботар! Бишавад, ки ба дидори ту расем. Бишавад, ки ба ту наздик шавем. Бишавад, ҳамвора ҳамнишини ту бошем. "Ашем воҳу...". Йаснаи 60, банди 12.

Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки байнин Ашай авастоӣ ва Сирот-ал-мустанқими қуръонӣ дар қатори умумияти мавҷуда дар шакли роҳи пайравӣ боз тағовут низ вуҷуд дорад. Ин тағовут дар он ифода меёбад, ки Ашай авастоӣ аз мачмӯи меъёру қавоиди зиндагӣ иборат аст, ки пайравӣ аз он барои ҳар зартуштӣ ҳатмӣ буда, ҳатто Ҳудо аз пайравӣ аз он дар канор нест. Яъне, дар Авасто пайравӣ аз Аша асл ва моҳияти ҳам талабот ва ҳам таълимоти зардуштиро ифода менамояд. Ба қавли дигар пайравӣ аз Аша ҳуд ибодати Аҳурамаздоро дар назар дорад. Дар ислом бошад, асли таълимот ва талабот ибодати Аллоҳ буда, аъмоли солиҳа танҳо дар вобастагӣ аз он мавқеъ ва аҳамият доранд. Ба ин маъни дар Қуръон омадааст: "Ва ҳар кӣ имонро инкор кунад, пас амалаш нобуд шавад ва ӯ дар оҳират аз зиёнкоронааст. (5: 5); "Ва ҳар ки аз ҷинси корҳои шоиста бикинад ва ӯ мӯъмин бошад, пас, саъӣ ӯро носипосӣ набувад. Ва ҳамоно Мобарои ӯ менависем" (21: 94).

Номи ниёиши сеюми авастоӣ "Йенгҳе ҳатам..." номида мешавад, ки онро "Йаснукерети" ҳам хондаанд. Мазмуни онро дар Авасто дар чунин шакл пешниҳод намудаанд: "Маздо Аҳуро қасонеро, ки дар партави Аша беҳтарин парастишҳоро ба ҷой меоваранд, мешиносад. Ман низ чунин қасонеро, ки буданду ҳастанд, ба ном меситоям ва бо дуруд [бад-онон] наздик мешавам"[3,687]. Аз нигоҳи момаъни мазкур ба чунин оят шабоҳат дорад: "Ҳар кӣ ба дидори парвардигори хеш умед дошта бошад, бояд



амали солех намояд ва ба ӯ шарик наорад"(18:110).

Яке аз мавзӯҳое, ки дарёftи ша боҳати он ҳам дар Қуръон ва ҳам Ава сто хеле муҳим ва мубрам ба назар мерасад, ин тавҳид аст. Ҳалли ин мавзӯъ албатта дар Қуръон хеле рав шан ва бебаҳс аст ва онро дар аксари оёти қуръонӣ метавон мушоҳида на муд. Ин чо метавон сураи "Ихлос" ва ояти 163 аз сураи "Бақара"-ро зикр кард... "Ва Маъбуди шумо Ҳудои Яго на аст, ба ҷуз Вай, [ки] Бахшояндаи Мехрубон аст, ҳеч маъбude нест"(2:163). "Бигӯ": "Ӯ Ҳудои ягона аст. Ҳудои бениёз аст. На зодааст ва на зодашудааст. Ва ҳеч қас Ӯро ҳамто нест(112:1-4). Дар Авасто ҳам мавзӯи тавҳид дар шакли ба ҳуд хос матраҳ шудааст. Агарчанде дар Авасто мавҷудияти изадони зиёде эътироф мегар дад, бо вучуди ин вай дар фавқи тамоми ҳастӣ қарор дошта, оғаридгори олами неки ҳастӣ, осмону замин ва инсон эътироф мешавад. Дар Авасто изадони зиёде чун рамз ва парастори нерӯҳои табиии муғифид зикр мегар данд, лек ҳеч қадоме аз рӯи нақш ва манзала ба Аҳурамаздо баробар нестанд. Дар ин маврид ҳақ ба ҷониби муҳаққики барҷастаи фаронсавӣ М. Элиаде аст, ки мегӯяд: "Илоҳиёти Зар туштро ба маъни қатъии ин истилоҳ санавият хондан нодуруст аст, зоро ба Аҳура Маздо ҳеч ягон зид-худо муқобил гузошта нашудааст; дар оғоз му холифат байни ду Рух пайдо мегардад. Аз тарафи дигар, дар асоси нишондо дҳои чандинкарата фаҳмидан мумкин аст, ки Аҳурамазда ва Рухи Кудсият ягонаанд("Ясна" 43.3 ва ғ.). Агар муҳ тасар баён намоем, ҳам Некӣ ва Бадӣ, ва ҳам руҳи муқаддасу деви вайронкор аз Аҳурамаздо пайдо мешаванд; чу Аҳриман бо иродai хоси ҳуд қисмати

бади ҳуд ва тарзи мавҷудияти ҳудро интихоб намудааст, пас Ҳудованди Ҳакимро барои пайдоиши Бадӣ ма съул ҳисобидан нодуруст аст. Аз тарафи дигар, дар ҳусуси он ки Рухи Вайронкор чӣ интихоб менамояд, Аҳурамаз дои ҳамаогоҳ аз ҳуди оғоз медонист, лекин муқобилат нанамуд; ин маъни онро дорад, ки ё Ҳудо аз ҳама ихтило фҳо боло аст, ё мавҷудияти бадӣ шарти пешакии мавҷудияти озодии инсон аст[7,382] ". Баҳри оғоҳии бештар таваҷҷуҳ ба мундаричаи матнҳои зер аз манфиат ҳолӣ наҳоҳад буд: "Ончу нонки ту, эй Аҳура Маздо андешидӣ ва гуфтиву кардӣ он чиро, ки ҳуб бувад. Инчунин туро пешкаш оварем, Инчунин туро сазовор донем. Инчунин туро биситоем. Инчунин туро на моз гузорем. Инчунин туро сипос гӯем, эй Аҳура Маздо" Йаснаи 13, банди 5; "Бишавад, ки дар ин чо ситоиши Аҳура Маздоро-и тавонотарин ашаванеро, ки ӯро мепарастем - фармонбардоре бошад; дар оғоз ҳамчунон ки дар анҷом". Йаснаи 15, банди 3; "Аҳура Маздои Ашаван, ради ашаваний, бузургтарин изади ҳубкуниш, тавонотарин гетиафзой, додори оғариниши некро меситоем" Йаснаи 16, банди 1. Яъне, агарчанде масъалаи тавҳид дар Авасто чун дар Қуръон дар шакли комил ва мутлақ ҳаллу фасл нагардида бошад ҳам, дар шакли нисбӣ матраҳ гардида аст. Бояд гуфт, ки дар Авасто аз Аҳурамаздо сар карда то нерӯҳои табиии муғифиду рӯҳи аҷдодон, дар шакли фравашҳои неки тавонои поки ашаваний ситоиш равшан ба ҷашм мерасад, чун ҳамаи онҳо баҳри нағъ расонидан ба инсон арзи ҳастӣ менамоянд. Дар Қуръон бошад, рисолати некӣ расонидан ва раҳонидан аз роҳи бад ба зими май паёмбарон аз Одам сар карда то Исо ва Муҳаммад гузошта шудааст. Аз



нигоҳи мо ин чо байни паёмбарони ислом ва фравашҳои нек, пок ва тавони пайрави Аша як шабоҳате вуҷуд дорад. Ин шабоҳат дар татбиқи иродан Ҳудо ба гайр аз асосгузорони бевоситай дин аз тарафи мавҷудоти қаблии хусусияти қудсӣ дошта ифода мейбад.

Шабоҳати дигарро мо дар табииати ду дин мушоҳид мемонамоем, ки он дар кутуби муқаддас - Авасто ва Қуръон ифода ёфтаанд. Дар Йаснаи 51, банди 21 дин ин Аша (парҳезгорӣ) ёдовар шудааст. Дар Қуръон гуфта мешавад, ки дин назди Аллоҳ таслим ба ўст. Аллоҳ бошад, чуноне ки дар Қуръон такроран зикр мегардад, парҳезгоронро дӯст медорад. Аммо ин чо бояд таъкид намуд, ки парҳезгории қуръонӣ аз парҳезгории авастоӣ фарқ дорад. Дар Авасто парҳезгорӣ на аз лаззоти дунё, балки аз пиндору гуфттору аъмоли бад аст. Аммо дар Қуръон бошад, ахират нисбат ба дунё муқаддам дониста мешаваду баҳри расидан ба он парҳезгорӣ аз лаззоти дунё шомили арзиши воло арзёбӣ мегардад. "Ва ҳар оина охират барои ту беҳтар аз дунё ҳоҳад буд" (93:4). "Ва ҳар кӣ кишти охиратро ҳоста бошад, барояш дар кишти ў меафзоем; ва ҳар ки кишти дунёро ҳоста бошад, ба ў баъзеи дунёро медиҳем ва барояш дар охират ҳеч насибае нест" (42:20).

Шабоҳати дигар дар маонии мутуни авастоӣ ва қуръонӣ ягонагии ҳадаф ва таъйиноти намоз ҳамчун яке аз ибодатҳои асосии Ҳудованд ба ҳисоб меравад. Дар ин хусус дар Авасто омадааст: "Бишавад, ки ин намоз моро аз ситетаи девону мардумони [дурванд] паноҳ бахшад. Дороиву ҳастии хешро бад-ин намоз месупорем, то моро паноҳу парасторӣ ва нигоҳбониву по-сдорӣ бахшад. Эй Аҳура Маздо! Мо

дар намози [ту] шодмонем. Мо хосторем, ки намозгузор бошем..." Йаснаи 58, банди 2,3. Маънни мазкур дар шакли хеле шабеҳ дар Қуръон низ дида мешавад: "Бихон,[эй Мухаммад], он чиро аз Китоб, ки ба сӯи ту ваҳӣ фиристода шудааст ва намозро барпо дор, ба дурустӣ ки намоз аз кори баҳаёй ва феъли нописандида манъ мекунад ва ба дурустӣ ки ёд кардани Ҳудо аз ҳама бузургтар аст" (29:45).

Яке аз матлабҳои шабеҳ дар ду китоби муқаддас ҳоҳиш ва талабот ба арзишҳои дунявист. Аммо ин чо бояд қайд намуд, ки арзишҳои дунявиӣ дар Авасто нисбат ба Қуръон ҷойгоҳи хеле қавӣ ва устувор доранд ва онҳо ҳамеша дар маркази таълимот қарор доранд. Яъне, агарчанде дар Авасто низ идеяи ҳаёти пасазмарг вуҷуд дорад, лекин вай ба ин дунёи инсон нисбат ба Қуръон бештар таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Дар Қуръон вобаста ба арзишҳои дунявиӣ гуфта шудааст: "Ва аз мардумон касе ҳаст, ки мегӯяд: "Эй парвардигори мо дар дунё [насибаи моро] бидех". Ва дар охират ўро ҳеч насибе нест" (2:200). Ва аз мардумон касе ҳаст, ки мегӯяд: "Эй Парвардигори мо, ба мо дар дунё неъмат бидеҳ ва дар охират неъмат бидеҳ ва моро аз азоби дӯзах маҳфуз дор" (2:201). Дар Авасто бошад ҳостори арзишҳои дунявиӣ фаровон ва хеле пайгириона ба мушоҳид мерасад. Зимни қироати Авасто хонанда эҳсос менамояд, ки мақсад аз таълимоти Авасто беҳрӯзии ҳаёт маҳз дар ҳамин дунёст. Дар Йаснаи 62 банди 4 омадааст: "Эй Озари Аҳура Маздо! Зуд маро гушиш бахш! Зуд маро паноҳ бахш! Зуд маро зиндагии дароз, доноӣ, ашаваниӣ, забони шево, равони хушӯр ва пас он гоҳ хиради фаровони фарогири нобуд нашудани бахш...". Дар банди 5 маънни



мазкур идома ёфтааст: "Пас он гох маро далерии мардона, ҳамеша бар пой истода, бехоб ва дар оромгоҳ [низ] бедор, бахш! Маро фарзандоне расо-ву кордон, дингустар, [кишвар]парвар ва анчуманоро, бо ҳам боланда, некандешу аз тангно паноҳанда бахш, ки хонумону рустову шаҳру кишвару номовозаи кишварро афзоиш бахшанд". Дар Йаснаи 68 ба [оби] аҳуроии Аҳуро муроҷиат шудаву чунин ҳоҳиш пешниҳод гардидааст: "Бишавад, ки ту ба мани Заут рӯй оварӣ ширу ҷарбиро, тандурустиву дармонро, гушоиш бо-ландагиро, зиндагии хушу гироиш аз Ашаро, некномӣ ва осоиши равонро, пирӯзиву афзоиши гетиро" Йаснаи 68, банди 2. Дар Йаснаи 65, банди 14 ҳатто таманной соҳтани ҷаҳони нав, ғояи тағайирсозии сифатии тамоми арзишҳои дунявий ба мушоҳида мерасад: "Он чи бузургтар аз ин аст, он чи беҳтар аз ин аст, он чи зеботар аз ин аст ва он чи арзишмандтар аз ин аст, маро арzonӣ доред, эй изадони ашаван! Шумо, ки тавоноед ба-д-он чи хосторед тундтару тезтар аз божи ин [пора аз] "Гоҳон": "Беҳтарин ҳости дуруст-кирдорон - соҳтани ҷаҳоне навро - бароварад". Аз нигоҳи мо як шабоҳати сабукро ба ин маънӣ аз Қуръон дар сураи "Наҷм" мушоҳида намудан мумкин аст: "Ва аз он ки одамиро ҷуз он чи амал кардааст,[ҷизе] нарасад; ва аз он ки саъиӣ ўдида ҳоҳад шуд(53:39-40). Дар ду мисоли оварда шуда умумият дар он аст, ки дар ҳардуи он масъалаи тағайiri ҷаҳон матраҳ гардидааст, аммо роҳи ҳалли он маҳз дар ҳамин ду оят аз ҳам фарқ менамояд. Агар дар ояи қуръонӣ вай ба зиммаи худи шахс voguzoшta шуда бошад, пас дар Авасто дар қисмати зикршуда вай ба зиммаи изадон гузошта шуда, моҳияти таълимоти диниро ифода намудааст.

Яке аз маоние, ки хеле ҷолиб аст, ин муносибати Аҳура Маздо ва Аллоҳ ба пайғамбарони хеш - Муҳаммад ва Зардушт аст. Дар ин хусус дар Йаснаи 71 банди 15 гуфта мешавад:

"Зоро агар ту - эй Зартушт! - ин сұханро дар вопасин дами зиндагӣ аз бар биронӣ, ман - Аҳура Маздо равони туро аз бадтарин зиндагонӣ дур биронам. Ба андозаи дарозиву паҳнои ин замин дур биронам ва ин заминро ба ҳамон андоза дарозӣ аст, ки паҳно" Йаснаи 71, банди 15. Ба андешаи мо ин маънӣ як шабоҳате (бигзор каме бошад ҳам) бо маънне аз сураи "Иншироҳ" дар Қуръон дорад. Дар сураи мазкур гуфта мешавад: "Оё синаатро ба-рои ту накушодем? Ва он бори туро аз ту дур кардем, ки пушти туро гарон карда буд" (94:1-3). Бояд гуфт, ки байни ин ду маънӣ тафовут низ вучуд дорад. Дур ронда шудани бадтарин зиндагонӣ аз равони Зартушт дар вопасин лаҳзаи зиндагӣ ва вобаста ба шарте сурат ҳоҳад гирифт. Аммо дур соҳтани бор аз пушти пайдар Муҳаммад аллакай дар оғози рисолати ў сурат мегирад.

Яке аз шабоҳатҳои хеле қарин байни асмо ва сифоти Аҳурамаздо дар Авасто ва асмо ва сифоти Аллоҳ дар Қуръон мебошад. Дар Авасто дар Ҳурмазд Йашт дар бандҳои 5 ва 6 оварда шудааст: "Зартушт гуфт: Эй Аҳура Маздо ашаван! Маро аз номи хеш, ки бузургтару беҳтару зеботар аз ҳар ҷиз ва ба рӯзи пасин коромадтару пирӯзмандтару чорабахштар асту ва беҳтар бар душмании девону мардумони [дурванд] чира шавад, биогоҳон... то ман бар ҳамаи девону мардумони [дурванд] пирӯз шавам; то ман бар ҳамаи ҷодувону париён чира шавам; то ҳеч кас натавонад бар ман чира шавад: на девону на мардумони [дурванд] ва на



чодувону на париён" (Хурмазд Йашт, 5-6). Он гоҳ Ахура Маздо бист сифати хешро, чун сарчашмаи донишу огоҳӣ, ризқдиҳанда, тавоно, беҳтарин Аша, хирад, хирадманд, доно, варчованд, зӯрмандтарин, шикастноразир, баёддорандай подоши ҳар кас, нигоҳбон, пизишк, оғаридгор ва гайра зикр месозад. Ҳамзамон қобили зикр аст, ки дар қисмати мазкур дар бандҳои 12, 13, 14 ва 15 дар доираи 50 сатр номҳои Ахура Маздо аз номи худи Ӯ зикр гардидаанд. Бояд гуфт, ки ном ва сифатҳои Аллоҳ дар охири қариб тамоми оятҳои Қуръонӣ оварда шудаанд. Ин ҷо ба хотири тааммул таакқул зикри сифатҳои Аллоҳро аз сураи Ҳашр, оятҳои 22-23 зарур мешуморем: "Ӯ Он Ҳудой аст, ки ҳеч маъбуде нест, магар Ӯ - Донандай ниҳону ошкоро, Ӯ Бахшояндай Мехрубон аст. Ӯ Он Ҳудой аст, ки ҳеч маъбуде нест, магар Ӯ - Подшоҳ, Ниҳоят Пок, Солим (аз ҳамаи айбҳо), Амниҳанда, Нигаҳбон, Фолиб, Бошавкат, Бузургвор. Ҳудо аз шарик муқаррар кардани онҳо Пок аст". Зарурат ба таъкид аст, ки чуноне ки дар қисмати мазкури Авасто ба хотири чирагӣ ба нерӯҳои бад сифатҳои Ахура Маздо дар бандҳои 7 ва 8 зикр шуда буд, инчунин бо ин мақсад истифода шудани номҳои Ахура Маздо, ки дар бандҳои 12-15 оварда шудаанд, талаб карда мешавад: "Эй Зартушт! Агар хостори чирагӣ бар душмании девону париёну Кавиҳову Карапҳои ситамкору роҳзанону Ашмуғони дупо ва гургони чорпо... [Агар хостори чирагӣ бар] сипоҳи фароҳсангтар, бузургдирафш, гушудадирафшу хуниндирафши душманӣ, пас дар ҳамаи рӯзону шабон ин номҳоро бож гир:" (Ҳамон ҷо, бандҳои 10-11). Аз мавзӯъ дур нарафта меҳоҳем ёдовар шавем, ки суханҳои Зартушт, ки дар бандҳои 5-6 ва 10-11-

и Хурмузд Йашт оварда шудаанд, ҳамзамон маъни оятҳои сураҳои "Нос" ва "Фалақ"-ро аз Қуръон ба ёд меоранд: "Бигӯ: "Ба Парвардигори мардумон паноҳ мегирам, - Подшоҳи мардумон, Ҳудои мардумон, аз шарри васвасазандаи бозпасраванда, он, ки дар синаҳои мардумон васваса меафканад, - аз ҷинниён бошад ё аз мардумон" (114:1-6); "Бигӯ: "Ба Парвардигори субҳ паноҳ мегирам аз шарри ҳар чи оғаридааст; ва аз шарри шаби торик, чун доҳил шавад; ва аз шарри занони ҷодугари дар гиреҳҳо дамзананда; ва аз шарри ҳасуд, чун ҳасад кунад" (113:1-5). Ин ҷо тағовут дар он ба назар мерасад, ки дар ояти мазкур ба Ҳудо аз шарри оғаридаи ӯ талаби паноҳ мушоҳида мегардад.

Дар Авасто дар Йаснаи 36 банди 6 Ахуро зебо зикр шудааст. Агарчанде дар Қуръон Аллоҳ зебо зикр нашудааст, аммо ин андеша ҳадиси "Аллоҳ зебост ва зебогиро дӯст медорад"-ро ёдовар мешавад.

Шабоҳати дигари маонӣ дар талаби зикри бисёри Ҳудо ба мушоҳида мерасад. Дар Авасто дар Ҳурмузд Йашт 1, банди 9 омадааст: "Эй Зартушт! Рӯзону шабон маро ба ниёзи барозандай заур биситой. Инчунин, ман - Ахура Маздо - ёрирасонӣ ва паноҳбахширо ба сӯи ту оям". Акнун таваҷҷӯҳ бояд фармуд ба маъни оятҳои 40-41 аз сураи "Аҳзоб": "Эй мӯъминон, Ҳудоро ба ёд кардани бисёр ёд кунед. Ва субҳу шом Ӯро ба покӣ ёд кунед". Маъни чумлаи дуввуми авастоиро бошад мо дар сураи "Бақара" ояти 186 меёбем: "Ва ҷун бандагони Ман дар бораи Ман туро бипурсанд - пас, ҳамоно Ман наздикам, дуои дуокунандаро - ҷун дуо кунад - қабул мекунам".

Яке аз масъалаҳое, ки шабоҳати онҳоро ҳам дар Қуръон ва ҳам Авасто



мушохидан намудан мумкин аст, ин масъалаи офариниши инсон аст. Дар ин хусус дар Фарвардин Йашт, кардаи якум, банди 11 гуфта мешавад: "Эй Зартушт! Аз фарру фурӯги онон (фравашиҳои тавони пирӯзманди ашаванон - А.К.) аст, ки ман фарзандони ҳастӣ ёфтаро дар заҳдони [модарон] нигоҳ медорам, то намиранд ва пеш аз зоиш, устухонҳову муҳову гӯшту андарунаву поҳо ва андомҳои наринагӣ ё моди-нагии ононро ба ҳам мепайвандам". Дар Куръон бошад, пайдоиши инсон дар сураи "Ҳичр" дар ояти 26 аз гили хушк, аз қисми лойи сиёҳи бӯйгирифта, дар сураи "Начм" ояти 45-46 аз нут-фа, он гоҳ, ки (дар раҳм) рехта шавад, дар сурат "Ториқ" ояти 7 аз оби чаҳанде, ки аз миёни пушт[-и мард] ва усту-хони сина[-и зан] мебарояд, дар сураи "Алақ" аз хуни баста, дар сураи "Фоғир" ояти 67 аз хоқ, сипас аз нут-фа, сипас аз хуни баста нишон дода шудааст. Умумият дар масъалаи пайдоиши инсон дар ду китоби муқаддас дар он ифода меёбад, ки ҳодисаи мазкур бе ширкати Худо сурат намегирад. Лекин дар шакли офариниш фарқият ба мушохидан мерасад. Дар Авасто ҳодисаи мазкур аввалан бо қӯмаки фравашҳо сурат мегирад, сониян, худованд ба инсон дар заҳдон шакли ин-сонӣ мебахшад. Дар Куръон бошад, танҳо марҳилаи ибтидоии пайдоиши инсон гоҳ аз гилу гоҳ аз нутфаю хуни баста баён ёфтааст.

Тибқи таълимоти Авасто Каюмарс аввалин шахсе ба ҳисоб меравад, ки ба Аҳура Маздо гӯш додааст. Дар ин бора дар Фарвардин Йашт омадааст: "Фраваши Гайумарти ашаванро меситоем, нахустин касе, ки ба гуфттору омӯзиши Аҳура Маздо гӯш дод ва аз ӯ хонаводаи сарзaminҳои эронӣ ва наҷоди эрониён падид омад (Кардаи 24, банди 87).

Тибқи таълимоти ислом бошад, Одам аввалин паёмбар ва аввалин шахсе ба ҳисоб меравад, ки ба таълимоти Аллоҳ гӯш додааст. Дар ин ду таълимот уму-мият дар он ифода меёбад, ки тибқи таълимоти дин таълимоти Худованд аввалин маротиба на ба худи паёмбар, балқӣ ба нахустинсон ё саркардаи на-жод дода шудааст. Фарқият дар он ифода меёбад, ки Аҳура Маздо таъли-моти хешро аввалин маротиба гӯшра-си саркардаи наҷоди эрониҳо менамо-яд, аммо Аллоҳ бошад, таълимоти хеш-ро бори нахуст на ба араб, балки ба ғайриараб - Одам, ки агарчанде нахус-тинсон ба шумор меравад, додааст.

Қобили зикр аст, ки агар дар Фар-вардин Йашт Каюмарс аввалин шахсе ҳисобида шуда шуда бошад, ки ба таъ-лимоти Аҳура Маздо гӯш дода бошад, пас тибқи таълимоти Вандидод Ҷам-шед аввалин шахсе ба ҳисоб меравад, ки бо Аҳура Маздо гуфтугӯ доштааст. Дар Вандидод дар оғози Фаргарди 2 омадааст: "Зардушт аз Аҳура Маздо пурсид: "Ай Аҳура Маздои поктарин, додори гетӣ ((гетии астуманд), артавон (фаривар)! Аз ҳама пеш ба кӣ аз мар-думи ту - Аҳура Маздо - Ман Зардушт гуфтугӯ доштӣ? Киро дини аҳурай - зардуштӣ даромӯхтӣ?". Пас Аҳура Маздо гуфт: "Ба Йимаи зебо, хубрама, артавонӣ (фаривар), ай Зардушт. Ӯ аз нахустин мардумӣ буд, ки бо ӯ ман - Аҳура Маздо гуфтугӯ кардам то туро (чуз ту) ки Зардуштӣ, бад-ӯ ман дини Аҳура - Зардуштре даромӯзондам". Пас ман - Аҳура Маздо - гуфтамаш: "Ай Зардушт, ба маро (барои ман, ба хотири ман), Йимо, зебоё, виванҳано, баҳри пазироиву нумуи дин (чисто, таълимот) омода бош! Пас маро он Йимаи зебо, аз Зардушт, ин посух бидод: "Офарида наям баҳри ин кор, на фарзонаам баҳри пазириши [диндори-



ву] нумуи дин". Бояд эътироф намуд, посухи охирини Йимай зебо чунин лаҳзаи таърихиго аз ҳаёти паёмбари ислом Муҳаммад ба ёд меорад, ки вай ҳам дар оғоз омода набудани худро дар қабули ваҳий илоҳӣ изҳор дошта буд.

Зимни мутолиаи Авасто дар бахши Хурд-Авасто дар қисмати Хуршед-ниёиш, банди 19 бо маънни "Дуруд бар оғаридгори ҳамаи оғаридагони ҷаҳон!" дучор меоем, ки бешак маънни ояти дуюми сураи "Фотиха"-ро "ситоиши Ҳудойро, [ки] Парвардигори оламиён, (Яъне: инс ва ҷинн ва малоика ва ҳоказо, ки ҳар қадомеро оламе ҳаст)" ба ёд меорад.

Яке аз шабоҳатҳое, ки дар ҳар ду қитоби муқаддас ба мушоҳида мерасаду бояд мавриди таваҷҷӯҳ бошад, ин муҳайё соҳтани ризқу рӯзӣ ва мояи зиндагӣ аз тарафи Ҳудо то ҳадде тибқи қонунҳои табиат аст. Дар Вандидод, Фаргарди V, бахши ҷаҳорум, банди 15 омадааст: "Эй додори ҷаҳони астуманд! Эй ашаван! Оё ин рост аст, ки ту обро ба абрҳо ва бод аз дарёи Фароҳкарт равон мекунӣ"? Дар банди 17 чунин ҷавоб ба назар мерасад: "Аҳура Маздо посух дод: "Оре, эй Зартушт! Чунин аст, ки ту гуфтӣ. Ман - Аҳура Маздо - обҳоро бо абрҳо ва бодро аз дарёи Фароҳкарт равон мекунам". Дар банди 20 посухи Аҳура Маздо ба таври зер идома ёфтааст: "Базри гиёҳоне, ки ман - Аҳура Маздо - борон бар онҳо фурӯ барам то мардуми ашаван ва гови оғзунибахшро ҳӯроку гиёҳ падид оваранд; то мардуми маро ҳӯрок омода кунанд ва гови ағзунибахшро гиёҳне бирӯёнанд, ки мояи зиндагии онҳо шавад". Бояд таъкид намуд, ки маънни мазкур дар бисёр оятҳои қуръонӣ, мисли сураи "Бақара" оятҳои 22, 164, сураи "Анъом", ояти 99, сураи "Мулк",

ояти 15, сураи "Набаъ", ояти 14-16 ва ғайра дида мешавад. Аз ҷумла, дар ояти 22 аз сураи "Бақара" омадааст: "ва аз осмон об фуруд овард, пас, ба сабаби вай анвои меваҳоро берун овард - рӯзӣ барои шумо". Дар ояти 14 аз сураи "Набаъ" фурӯ омадани об маҳз аз абрҳо зикр шудааст.

Яке аз шабоҳатҳое, ки набояд аз мадди назар дур бошад, ин ҳақ, дуруст, муғиф шуморидани роҳи ҳуд, дини ҳуд ва ботил шуморидани роҳи дини ғайр аст. Дар Виспарад, Кардаи 23, охир банди 1 баъд аз ситоиши Аҳура Маздо, Аша, ашаванон омадааст: "Беҳтарин роҳ ба сӯи беҳтарин зиндагӣ (бижиши) -ро меситоем". Дар кардаи 24, охир банди 3 мушаҳҳасии роҳи интиҳоб сарҳатан ба ҷашм мерасад: "Ман ҳастуям, ки маздопараст, зартуштӣ, девситету аҳурикешам... Роҳ [яке аст] ва он роҳи Аша [аст]; ҳамаи дигар [роҳҳо] бeroҳa [ast]. Қобили зикр аст, ки мақом ва манзалаи дини зардуштӣ дар нисбати дигар динҳо дар Вандидод, Фаргарди V, бахши панҷум, бандҳои 22-26 дар шакли саволу ҷавоб боз ҳам равшантар ба ҷашм мерасад. Аҳура Маздо ба саволи Зартушт "Эй додори ҷаҳони астуманд! Эй ашаван! Ин дод, ин доди девситети Зартушт то чӣ поя меҳтару беҳтару зеботор аз дигар динҳост?" чунин посух медиҳад: "Ин дод, ин доди девситети Зартушт дар меҳиву беҳӣ ва зебой ҷандон аз дигар динҳо бартар аст, ки дарёи Фароҳкарт аз дигар обҳо. Ин дод, ин доди девситети Зартушт дар меҳиву беҳиву зебой дар баробари дигар динҳо ҷунон аст, ки дарахте тановар гиёҳони ҳурдро дар соясори хеш бипӯшонад. Ин дод, ин доди девситети Зартушт дар меҳиву беҳиву зебой дар баробари дигар динҳо ҷунон аст, ки осмон гирдогирди заминро фаро гирад". Ба андешаи ин



чониб оятҳои зерин аз Қуръон ба маъни байшудаи авастой то андозае шабоҳат доранд: "Ҳар оина дин назди Аллоҳ ислом аст" (3,19); "Ва сухани Парвардигори ту дар ростию инсоф тамом аст. Ҳеч кас тағииркунандаи суханҳои Ӯ нест(Анъом, 115); "Бигӯ: "Эй мардумон, ба дурустӣ ки аз Парвардигоратон ба шумо ваҳӣ рост омадааст" (Юнус, 108); "Имрӯз барои шумо дини шуморо комил кардам ва неъмати Ҳудро бар шумо тамом кардам ва Исломро барои шумо дин ихтиёр кардам" (Моида, ояти 3). Мояхияти маъниҳои оятҳои мазкури қуръонӣ дар он ифода меёбад, ки маҳз дини ислом барои бандагон дини ҳақ таъйин гардидааст ва аз ин ҷиҳат вай ба маъни аҳкоми авастоӣ шабоҳат дорад.

Агар шабоҳатҳои зикршударо дар ду китоби муқаддас хулосагирий намоем, зарурат эҳсос мегардад, ки баҳри хонанда мо онро аз ду мавқеъ: динӣ ва илмӣ пешниҳод намоем. Аз мавқеи дини ислом шабоҳатҳо комилан тасодуфӣ мебошанд, зоро дар Қуръони қарим ягон ишораи бевоситае на ба таълимоти Зартушт ва на ба китоби ӯ - Авесто ба мушоҳидат намерасад. Аз нигоҳи мантиқ агар ба масъалаи мазкур наздик шавем, хулосаи мо дигар шаклро мегирад. Бояд таъкид намуд, ки ишораҳои қуръонӣ мутаносибан хеле сарехтару равшантар мебошанд. Дар Қуръон зимни тааммул ва тааққули ҷиддӣ ишораҳои бавосита (чуноне ки донишмандони дини ислом дар таълимоти Тавроту Инчил бар рисолати паёмбари хеш Муҳаммад ишорае ёфтаанд) ба таълимоти Зардушт дар чандин оят ба назар мерасад. Агар дар Қуръон ба маъни ояти 47 аз сураи "Юнус" "Ва ҳар умматеро пайгамбаре ҳаст", ба маъни ояти 36 аз сураи "Наҳл" "Ҳамоно дар ҳар гурӯҳе пайғ-

амбареро фиристодем, ки Ҳудоро бипарастед ва аз бутон эҳтиroz кунед", ба маъни ояти 7 аз сураи "Раъд" "ва ҳар қавмеро роҳнамое ҳаст", ба маъни ояти 4 аз сураи "Иброҳим" "Ва ҳеч пайғамбареро нафиристодем, магар ба забони қавми ӯ, то барояшон баён кунад" тааммули ҷиддӣ намоем, бидуни шак аз нигоҳи динӣ дар фармудаҳот қуръонӣ рисолати паёмбар Зартушт истисно намегардад, яъне вай паёмбари мурсал аст.

Гузашта аз ин, чун интиқол ёфтани идеяи худои тавҳидӣ, таълимот дар бораи малоикаҳо, дӯзаху биҳишт, пули сирот, панҷ маротиба намоз хондан ва ғайра ба дигар динҳо, аз ҷумла ислом аз тарафи бисёр олимон зикр мегардад, пас, шабоҳати маъонии зикршуда тасодуфӣ нест. Вақте аҳли илм интиқол ёфтани таълимот дар бораи паёмбарони яҳудро ба ислом эътироф менамоянд, бояд таъсири зартуштияро дар самти синкетизми динӣ низ бояд эътироф намоянд. Маъниҳои ҳамшабеҳ ин ҷонибо беш аз пеш ба хулосае ворид месозад, ки ислом ҳамчун дин ростгарӣ, некигарӣ, ахлоқмехвариро аз зартуштия, ҷангӯ ҷидол ва ғасбсозиро аз яҳудия ва авлавият шуморидани охиратро нисбат ба дунё аз масехия аҳз намудааст. Агарчанде масъалаи охир, ки дар масехия бештар рушд намудааст, дар зартуштия низ дида мешаваду аслан моли он ба шумор меравад, лекин вай дар маъхази хеш, яъне зартуштия мақоми дуввумдараҷа ва тобеъро соҳиб мебошад. Аммо ҷангӯ ҷидол ва ғасбсозӣ хосатан моли яҳудия ба ҳисоб меравад, зоро субъектҳои ин дин дар марҳилаи муайяни таъриҳӣ ломакон буда, дар марҳилаи муайяне зери фишору истибодди бегонагон қарор доштанд. Аз ин нуқтаи назар, масъалаи мазкур дар



дини мазкур қувват гирифтааст. Аммо таълимоти зартуштия бошад, дар асоси мубориза бо боқимондаҳои дини пешин, дар мубориза бо нерӯҳои бади зиндагӣ, дар роҳи талош ва устуворсозии арзишҳои олитарини инсонӣ, чун некиу ростӣ ва ба роҳ мондани зиндагӣ тавассути хирад созмон ёфтадаст. Ин чо бояд ёдовар шуд, ки дар яке аз бандҳои Виспарад худи Ахура Маздо ҳатто хирад сифат шудааст: "Ахура Маздо, хиради аз ҳама чиз огоҳро ме-ситоем" (Кардаи 19, охири банди 1). Аз мавзӯъ дур нарафта меҳоҳем таъкид намоем, ки дар лугатномаи Авасто Ахура Маздо чун "Сарвари доно" ё "Худовандгори огоҳ" маънидод гардидааст. Дар китоби Куртис Веста Сарҳош Ахура Маздо ҳамчун Худованди Ҳаким тарҷума гардидааст[5,14]. Яъне, ин ҳамон сифатҳоест, ки Аллоҳ Таоло

такроран дар Қуръон бо онҳо васф мегардад.

Андешаҳои хешро дар мавзӯи маъниҳои ҳамшабех ҷамъбаст намуда, меҳоҳем ёдовар шавем, ки таълимоти зерини Исои Масеҳ "Пас, ҳар он чи меҳоҳед, ки мардум ба шумо кунанд, шумо низ ба онҳо ҳамон тавр кунед" (Инчили Матто, боби 7, банди 12) ва монхияти таълимоти фармоиши қатъӣ (категорический императив)-и файласуфи барҷастаи олмонӣ И. Кант "...Тавре рафтор намо, ки ту ҳамеша ба инсоният ҳам дар шахсияти худ ва ҳам дар шахсити дигарон чун ба мақсад муносибат намоӣ ва ҳеч тоҳу ба он чун ба восита муносибат нанамоӣ" [4,270] эҳтимол аз таълимоти зерини Ахура Маздо илҳом гирифта бошад: "Беҳрӯзӣ аз они қасест, ки дигаронро ба беҳрӯзӣ бирасонад" (Ҷаснаи 71, банди 16).

Адабиёт

1. Абдуллозода Ш. Ташаккули тамаддуни исломии тоҷик дар аҳди Сомониён// Мачаллаи "Фарҳанг фароғат", нашри 1.- Душанбе:1999.
2. Абдулҳаев Кароматулло. Идеи худои Ахурамаздо. Мачаллаи "Адаб", №5-6.
3. Авасто. Китоби I. - Душанбе: "Бухоро", 2014. - 839саҳ.
4. Кант И. Соч. Т.4. Ч.1. М.:1965,
5. Куртис Веста Сарҳош. Персидские мифы/Пер.с англ. О.С. Епимахова. М.: Изд. Торговый дом Гранд, 2005. - 110 с.
6. Қуръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ). - Душанбе: "ЭР-граф", 2011. - 640 саҳ.
7. Элиаде М. История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий / Пер. с фр. Н.Н. Кулаковой, В. Р. Рокитянского, Ю.Н. Стефанова. - М.: Академический Проект, 2012. - 622с.



ТАЪСИРИ ЗИДДИГИПОКСИЯВИИ ШАРБАТИ РОДИОЛАИ ПОМИРУ АЛАЙ

М.В. Урунова

Кафедраи фармакология (мудири кафедра н.и.т. М.В. Урунова) -и
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Муҳиммият. Гипоксия дар як қатор ҳолатҳои патологӣ, пеш аз ҳама ҳангоми вайроншавиҳои хунгардиши майнаи сар, патологияни чигар, шуш, рагҳо ва дигар бемориҳо ба амал меояд. Гипоксия ба пайдо шудани оризаҳои вазнине мусоидат меқунад, ки баъзан муолиҷаи онҳо ниҳоят душвор мебошад (Мелников А.В. ва диг., 2002; Лесиовская Е.Е. ва диг., 2006; Корсун В.Ф., 2006).

Дар минтақаҳои Тоҷикистон зиёда аз 5000 намуди растаниҳо мерӯянд. Аксарияти онҳо дорои модаҳои фаъоли биологӣ, ба монанди алкалоидҳо, равғанҳои эфирӣ, flavonoидҳо, стеарин, кумаринҳо ва витамины микроэлементҳо мебошанд. Аз ин лиҳоз, онҳоро растаниҳои шифобаҳаш шуморидан мумкин аст (Носов А.М., 2005).

Аз ҷумла дар баландкӯҳҳои кишвар якчанд намудҳои родиола мерӯяд (Овчинников П., 1975), ки то ҳол ҳусусиятҳои фармакологии онҳо пурра омӯхта нашудааст.

Таҳқиқоти доиркардаи мо исбот намуд, ки шарбати решоҳои родиолаи помируалай (*Tinctura Rhodiola Pamiroalaica*) фаъолияти ҷисмониро танзим намуда, ҳусусияти фаъоли гепатопротекторӣ дорад (Нуралиев Ю.Н., Урунова М.В., 2005). Инчунин таҷрибаҳо муайян намуданд, ки доруи мазкур сатҳи диалдегиди маллоновиро паст меқунад, ки дар мавриди сарбории ҷисмонӣ он баланд мешавад. Ин аз он дарак медиҳад, ки дору ҳусусияти фаъоли зиддиоксидантӣ ҳам дорад (Машковский М.Д., 2014).

Мақсади таҳқиқот: омӯзиши таъсири зиддигипоксияи шарбати родиолаи помируалайро ҳангоми гипоксияи бофтавӣ Дар намуди заҳри гематотоксикӣ, ки дар хун ҳосилшавии метгемоглобинро ба амал меорад, вояи баланди (200 мг/кг вазни бадан) нитрити наatriйро интихоб намудем.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Решоҳои родиолаи помируалайро дар минтақаҳои води Аличури ноҳияи Мурғоби ВМҚБ ҷамъоварӣ намудем.

Шарбати родиолаи помируалайро аз решоҳои он дар спирти 400 аз ҳисоби 1:5 бо усули реперколятсия муводиғи талаботи Фармакопеяи Давлатии СССР (ГФ СССР, XI, 1990) тайёр намудем. Пас аз он спирти шарбатро бухор карда, ба он ба миқдори лозимӣ оби муқаттар илова намудем.

Ҳусусияти зиддигипоксияи шарбати родиолаи помируалайро дар намунаи "гипоксияи бофтавӣ" тариқи зери пӯст ворид намудани нитрити наatriй аз ҳисоби 200 мг/кг вазни бадан (Елькин А.И., 1970) ба амал овардем. Таҷрибаҳо дар 60 калламуши сафеди вазни миёнаашон 200-250 гр гузаронида шуд. Гурӯҳи якум ва дуюми таҷрибашавандай ҳайвонҳо аз 3 қисми ҳар қадоми он 10-тогӣ калламуши сафед иборат буд. Ба калламушони таҷрибашавандай гурӯҳи якум пас аз 40 дақиқа як маротиба доҳили меъда ворид намудани шарбати родиолаи помируалай ва экстракти мои элеутерококк бо вояи 5 мл/кг вазни бадан маҳлули нитрати наatriйро ба зери пӯст ворид кардем.



Ба ҳайвонҳои тачрибашавандай гурӯҳи дуюм аввал дар давоми 7 рӯз шарбати родиолаи помириуалай ва экстракти мои элеутерококро ба дохили меъдаи калламушон ба миқдори 5 мл/кг-и вазни бадан ворид карда, дар маҳлули нитрити натрийро бо меъёри 200 мг/кг вазни бадан ба зери пӯст дохил намудем.

Хусусияти зиддигипоксия доштани шарбати родиолаи помириуалай ва экстракти мои элеутерококро аз рӯи давомнокии зинда мондани ҳайвонҳои тачрибашаванда ва гурӯҳи назоратӣ баҳо додем.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Дар натиҷаи гузаронидани тачрибаҳо муайян шуд, ки гурӯҳи якуми ҳайвонҳо, ки 40 дақиқа пеш ба зери пӯсташон маҳлули нитрити натрий бо меъёри 200 мг/кг вазни бадан ва ба дохили меъдаашон шарбати родиолаи помириуалайро бо вояи 5 мл/кг вазни бадан ворид намудем, ки давомнокии зинда мондани ҳайвонҳо назар ба гурӯҳи ҳайвонҳои назоратӣ ба 13% баробар шуд. Гурӯҳи калламушҳое, ки дохили меъдаашон экстракти мои элеутерококро бо ҳамон воя ворид карда будем, давомнокии зинда монданашон ба 13,9% баробар шуд.

Ҳангоми гузаронидани тачрибаҳо дар гурӯҳи дуюм, (дар давоми 7 рӯз ворид намудани доруҳои тадқиқшаванда) давомнокии зинда мондани калламушҳо назар ба гурӯҳи якуми ҳайвонҳои тачрибашаванда зиёдтар шуд.

Дар гурӯҳи дуюми тачрибаҳо калламушоне, ки ба дохили меъдаашон шарбати родиолаи помириуалайро ба миқдори 5 мл/кг вазни бадан дар давоми 7 рӯз ворид намудему пас аз ба зери пӯст дохил кардани маҳлули нитрити натрий ҳамон миқдор назар ба гурӯҳи назоратӣ давомнокии зинدامонии ҳай-

вонҳо 21,6% ($P < 0,01$)-ро ташкил кард.

Экстракти мои элеутерококро, ки бо ҳамон воя ва ҳамон нақша ба калламушони тачрибашаванда ворид намудем давомнокии зинدامониашон назар ба гурӯҳи назоратӣ ба 18,0% баробар шуд ($P < 0,05$).

Тавре аз тачрибаҳо бармеояд, ки ба дохили меъда шарбати родиолаи помириуалай ва экстракти мои элеутерококро ба вояи 5 мл/кг вазни бадан ворид кардашуда дар давоми 7 рӯз назар ба як маротиба ворид намудани ин доруҳои тадқиқшаванда пас аз ба зери пӯст инексияи маҳлули нитрити натрий давомнокии зинда мондани калламушон зиёд шудааст.

Натиҷаҳои ба даст омадаи тачрибаҳо аз он дарак медиҳанд, ки шарбати родиолаи помириуалай бо вояи 5 мл/кг вазни бадан хусусияти зиддигипоксия дорад ва назар ба экстракти мои элеутерококк фаъолтар мебошад. Хусусияти зиддигипоксияи шарбати родиолаи помириуалай бо хусусияти гепатопротекторӣ, адаптогенӣ ва антиоксидантӣ вобаста мебошад.

Пештар аз ин мо хусусияти зиёд шудани устуворнокии ҳайвонҳоро ба сарбории ҷисмонӣ (шиноварӣ) то 101,7% дар асоси давоми як моҳ (ҳангоми ба дохили меъда ворид намудани шарбати родиолаи помириуалай бо вояи 5 мл/кг вазни бадан) муайян намуда будем. Сатҳи диалдегиди маллоновӣ то 30,5% кам шуд.

Аломати паст шудани сатҳи диалдегиди маллоновӣ дар хуноба ҳангоми сарбории ҷисмонӣ ва давомнок шудани зинда мондани ҳайвонҳо дар шарорти гипоксияи бофтавӣ ба ҳам пайваст мебошанд.

Механизми таъсири зиддигипоксияи родиолаи помириуалай аз таркиби эквивалентҳои ишқорзаминӣ (ка-



лий, магний, натрий), В-ситостерин, полифенолҳо, инчуунин микроэлемен-тҳои синк, селен ва як қатор компонен-тҳо вобастагӣ дорад.

Хулоса. Шарбати родиолаи поми-руалай, ба монанди дигар растаниҳои адаптогенӣ хусусияти зиддигипокӣ дорад.

Адабиёт

1. Антиоксидантная и антирадикальная активность видов Rosa L /И.В.Мельникова[и др].//Растительные ресурсы.- 2002.- Т. 38.- Вып. 1.- С. 25-33.
2. Елькин А.И. Влияние экстракта элеутерококка и родозина на выживаемость мышей при остром отравлении азотистокислым натрием/ А.И Елькин // Лекарственные средства Дальнего Востока . - Хабаровск, 1970.- Вып. 10. - С. 57-59.
3. Корсун В.Ф. Лекарственные растения в лечении рассеянного склероза: дастури методӣ /В.Ф. Корсун, Е.В. Корсун.- М.,2006.- С.8-23.
4. Лесиовская Е.Е. Фармакотерапия с основами фитотерапии: Дастири таълими барои ВУЗов / Е.Е.Лесиовская, Л.В. Пастушенков .-2-е изд.- М.: Изд. дом "ГЭОТАР-МЕД", 2003. - 591 с.
5. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Даствор барои табион. Москва "Новая волна", Изд-ль Умеренков, 16 изд. 2014 г. 1216 стр.
6. Носов А.М. Лекарственные растения официальной и народной медицины. / А.М. Носов Москва, "Эксмо", 2005. -С. 5-6.
7. Нуралиев Ю.Н. Актопротекторное действие настойки родиолы па мироалайской./Ю.Н.Нуралиев,М.В.Урунова,Т.М.Зубайдова //Вестник Авиценны.-2005.- № 3-4.-С. 134-138.
8. Овчинников П. Флора Таджикской ССР /П.Овчинников.- 1975. - Т.4.- С. 229-234.
9. Фармакопеи давлатии СССР. Усулҳои умумии анализ: Лекарственное рас- тительное сырье.-11-е изд.-М.: Медицина, 1990 -Вып.2.- 400 с.



РУБРИКАИ НАВ

РУСТАНИХОИ ҲАШАРОТХҮР Ё РУСТАНИХОИ ГҮШТХҮРАК

М.Н. Назаров, Н.М. Назаров, Г.О. Раҷабов

Кафедраи фармакогнозия ва ташкили иқтисоди фарматсевти (мудири кафедра профессор М.Н. Назаров)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Ихтирооти интихоби табиӣ то ба он андозае беинтиҳо ва беканора ҳастанд, ки ҳатто муҳоботи ниҳоят бомаҳорати баланди тасаввури мо дар назди он на танҳо очизӣ мекунад, балки ба ҳайси як "пистай пуч" арзиш надорад ва дар ҳаёти ҳарнафаси табиат чунон воқеаҳое мегузаранд, ки "тамоми хирадмандони аҳли Олам ҳатто дар хоби хуш надидаанд ва дида ҳам наметавонанд".

Фарз кардем! Агар дар ҳамин "маълумотнома" ба саҳми Шумо расонидани бошем, ки сухбати навбатиро ба "гүштхӯракҳо", яъне ба он рустаниҳои мукаммалу гулдоре бахшидани ҳастем, ки онҳо аз барои соҳтори ҷисми ҳуд аз ҷисмҳои ҳашаротҳо, қайқҳои обӣ, паҳлуравакҳо ва ҳатто моҳичаҳои ҳурдакак ҳамчун маводи ҳурокӣ (ба ҳайси ғизо) истифода мебаранд, яъне онҳоро ба маънои томаш меҳӯранд! бовар мекунед ё не? Чунончӣ мегӯянд: "иҳтиёр дар дасти баҳтиёр", аммо ваъдаҳилофи накарда мо далелҳоеро, ки нисбат ба рустаниҳои гүштхӯр ба маънои томаш дар даст дорем, ба Шумо пешниҳод менамоем.

Ба ғурӯҳи "гуштхӯракҳо" дар миқёssi Олам беш аз 500 намуд рустаниҳои гулдор (пӯшидатухмон, ғӯракдорон, магнолиофитҳо) шомиланд. Албатта, ҷунин имконият надорем, ки тамоми онҳоро ба тарзи фишурда ҳам бошад тавсиф намоем ва аз назари мо, ин барои Шумо низ ягон зарурият надорад. Ҳамчун намуна сифати баъзе аз намояндаҳои онҳоеро, ки таборони кунда-

пайванди онҳо (қадугулон, қаваргулон, газнагулон ва диг.) барои ҷумҳурии мо низ ҳос ҳастанд бо аксҳо ба Шумо пешниҳод менамоем.

Авлоди непентес - *Nepenthes* бо оила ва тартиботи ҳамном беш аз 70 намуди рустаниҳои гулдорро дар бар мегиранд, ки аксаран сокинони Осиёи тропикӣ, маҳсусан, ҷазираи Калимантан ва дар гарб то ба ҷазираҳои Сейшель ва Мадагаскар, дар шарқ то Гви-нейи Нав, Австралия Шимолӣ ва Каледонияи Нав паҳн шудаанд.

Намояндаҳои онҳо аксаран рустаниҳои токтабииати буттақиёфа ва ним-буттақиёфаи обдӯсту ниҳоят рӯшанидӯст буда, қад-қади танаҳо ва на-вдаҳои калони дараҳтони ҳамҳудуд (ҳамсоя) часпида ба боло сар мекашанд ва навдаронӣ мекунанд. Резагулҳои дурусти духонагӣ гулбарг надоранд ва бо ҷорто (баъзан сето) косабарг дар тӯдагули гучумакшакл ё ҷорӯбак муттаҳиданд. Дар гулҳои наркинак аз 8 то 24 гардбаргҳо (баъзан 4-6), ки риштаҳои онҳо бо ҳамдигар часпида дар якҷоягӣ сутунча ҳосил кардаанд, мавҷуданд.





Гулхой модкинак бо тухмичанинхой сершумор аз 4 мевабаргҳо бо гӯраки 4-лонагии бологӣ таркиб ёфтаанд. Мева - гӯзачаи ҷарминтабиат аст.

Баргҳои қалон ва соддаи непентесҳо дар поя пай дар пай ҷойгиранд. Раги марказӣ хеле хуб тараққӣ карда ва барҷаста буда нуғи бологии он каму беш ба дарозӣ қашида шудааст. Дар қатори ин баргҳои барои рустани муқаррарӣ, дар танаи (чисми) рустани боз баргҳои кӯзачамонанд мавҷуд ҳастанд, ки онҳо олиҳаи беҳамто ва тааҷҷубовари тағиیرпазирӣ интиҳоби табии узв дар раванди эволютсия, барои иҷро намудани вазифаи мушахҳас оғарида шудаанд. Дар чунин баргҳо ҳиссаи поёни пояҷаи барг, ки ба тана наздик аст, васеъ, ҳамвору сабз буда, вазифаи фотосинтезро иҷро мекунад. Баъд пояҷаи барг чун раги маркази аз лавҳаи барг гузашта ба печонаки борику дароз табдил мейбад ва ба навдаи дароxtи соҳиб печида мустаҳкам мешавад. Дар охири он, ки аз раги марказии лавҳаи барг ҳосил шудааст, кӯзача - олот барои шикорӣ ҳашаротҳо оғаридашуда оvezон аст, ки ба гули рӯшани гайриоддӣ монандӣ дорад. Барои он ки аз даҳони кӯзача - олоти шикорӣ ба даруни он обҳои борон нарезанд дар болои даричаи кӯзача "чатр" ҷойгир шудааст, ки худ ҳиссаи бologии парои лавҳаи барг аст. Кӯзачаҳо вобаста ба намояндаҳои намудҳои гуногуни авлоди непентес мувофиқи андоза, шакл ва ранг аз ҳамдигар ба қулли фарқ мекунанд ва дарозии онҳо аз 2,5 то ба 30 см, аммо дар баъзе фардҳо то ба 50 см баробар аст. Дар дохили баъзе аз онҳо ҳатто парандаҳаҳо ҷойгир шуда метавонанд. Кӯзачаҳо аксаран рангҳои баланди гуногун доранд: сурх, сафеди бечило, расммонанди хол-хол ё сабзи рӯшан ва бо

доғҳои аргӯвонӣ. Дар ҳиссаи беруни нисбатан барҷастаи танаи кӯзача ҳошияй (зехӣ) дандонадор мавҷуд аст. Лаби бologии ба дарун ҳамидаи он бо ҷӯяқчаҳои бунафшу гулобӣ пӯшида буда, дар байнин онҳо шаҳди ҳӯшбӯй ва ширин равон аст, ки он маҳсули меҳнати гадудчаҳои маҳсуси шаҳдофаранд мебошад.



Кӯзачаҳои рангоранг, ки дар байнин навдаҳои дарахтон оvezон ҳастанд натанҳо диққати аксарияти ҳашаротҳои парвозӣ, балки паррандаҳо ва ҳатто баъзе аз ҷонваракҳои ваҳширо низ ба ҳуд ҷалб мекунанд. Онҳо талош мекунанд ва ҳамагон муқобил нестанду "мехоҳанд", ки аз оканаи (оганаи) дохили кӯзача баҳраманд шаванд, аммо ин ба онҳо на ҳамеша мүяссар мегардад. Лабҳои "чатраки" аксарияти намудҳои авлоди непентес аз берун дорои мӯякҳои нӯѓтези дарози ба ҳар тараф ниғарон буда, роҳи ба дохили кӯзача даромаданро аз ҳашаротҳои муфтҳӯр ҳимоя мекунанд. Ҳашаротҳои ширинипарасти андозаҳои гуногун бе ягон мамониат аз ширинии лабҳои кӯзача баҳраманд шуда оҳиста-оҳиста ҳазида



метавонанд, ки ба даруни танаи он ворид гардида ва оқибат асири кӯзачаи сехнок шаванд.



Сохтори даруни "кӯзачаои" непентес ба сохтори даруни "хурмачову" "кемачаои" намояндаои оилаи сарратсенигулон монандӣ доранд, аммо гадудчаои ҳазми гизои онҳо ферменти непентесин чудо мекунанд ва таъсири он ҳашарот дар довоми 5 - 8 соат ҳал мешавад. Кӯзачои калон чун меъдаи баъзе аз ҳайвонҳо 1 - 2 литр обдоранд ва дар дохили он боз чандсад ҳашаротҳои гаркшуда мавҷуданд. Дар силсилаи таҷзияву ҳазми ҳашаротҳои дохили кӯзачаҳо ва инчунин дар таркиби маҳлули он афзоиш намудани бактерияҳо, дар кӯзачаҳо буйи ба худи онҳо хоси пӯсида ҳосил мешавад, ки ҳашаротҳои навбатиро боз ба самти рустаний ҷалб ва асир мекунад.

Дар соҳилҳои обамборҳои обҳои ширин, дар загзамину шибарзамиҳо намояндаои намудҳои непентесҳои мерӯянд. Онҳо танаҳои рост ва поярешаҳои хеле хуб тараққикарда ва инчунин пояҳои паҳлугии ҳазида доранд.

Кӯзачаҳои чунин намудҳо дар байн алафзор пинҳон буда, асосан вазифаи доми маргро барои ҳашаротҳои ҳазандагӣ иҷро мекунанд. Онҳо миқдори зиёди шаҳди ширина хушбӯй чудо намуда, ҳашаротҳоро бо "пойандозӣ асалин" пешвоз мегиранд ва ба марги бемон гирифтор менамоянд.

Сарратсени аргувонӣ - *Sarretsenia purpurea* бо авлоду оилаи ҳамном боз яке аз он намудҳои чунин рустаниҳо мебошад. Аврупогиҳоро ба фардҳои ин намуд дар миёнаи аспи XVIII табиии франсавӣ *Sarrazin* шинос намуда буд, ки ҳоло ба шарафи ў рустаниҳо ин номро сазоворанд. Сарразин нусхаҳои ин рустаниро ба Париж фиристода худ намедонист, ки ин рустаний ҳашаротҳӯр аст. Пас аз ҷанд сол ба фермери амрикӣ Бартрам (1791) муъясар гардид, ки дар штатҳои Каролина ва Флорида, дар мавриди саёҳат кардан ин сифати рустаниро қашф ва ошкор намояд. Ба ин авлод 10-то намудҳои эндемикии вилояти флористии Атлантикий Амрикои Шимолӣ хос мебошанд. Танҳо намуди сарратсени аргувонӣ- *Sarretsenia purpurea* дар баландиҳои Ню-Фаунленд мерӯяд ва мо онро аввал мавқеи тавсиф қарор доғдем. Баргҳои наздиresha бо пояҳои кӯтоҳ ва содда буда васлакмонанд ҷойгир шудаанд. Асоси пояи барг ба болои замини намнок такя карда паҳлӯҳои васеи лавҳаи он аз ду тараф ба самтираги марказ қат шуда шакли новача, кемача, тутача ё ҳалтаҷаи дарозро доро мешаванд ва дар нӯги боловӣ шаклан андаке ҳам бошад ба кулоҳча монандӣ пайдо мекунанд. Аз маркази васлакбаргҳо танаҳои баланди бебарг (2-3) ибтидо гирифта бо яккагулҳои (ё панҷашакл рустании гелиамфора- *Heliamphora*) дурусти дучандай (косабаргу гулбарг) дучинсай (гар-



дбарг-наркинак ва мевабарг-модкинак) панчаъзогӣ (баъзан аз 3 - 6), баъзан гулҳо содда ва гулбарг надоранд (гелиамфора), аммо дорои ранги баланди аргувонӣ буда интиҳо меёбанд. Гардбаргҳо сершумор ё 12-15-то ва озоданд. Модкинак аз 5 ё 3 (гелиамфора) мевабарг таркиб ёфтааст. Сутунча 3-парагӣ (гелиамфора), 5-парагӣ бо гардиракҳои рост (рустании дарлингтон - *Darlingtonia*) ё чатракмонанд бо пароҳои калон (рустании сарратсений-*Sarratsenia*). Мева - ғӯзача. Тухмиҳои сершумор. Гули сарратсений дорои сохтори сутунчай (поячай) хеле калони шаклан чатракмонанди гайриоддӣ аст, ки гардиракҳои хурдакаки он дар зери пароҳои чатрак ҷойгиру пинҳон шуданд. Сутунчай сарратсени аргувонӣ низ чун гулбаргҳои гули он ранги аргувонӣ доранд. Баргҳои қабрға ва ҷӯякчадори сарратсени зард- *S. flava* аз поярешаи уфуқи ибтидо мегиранд ва батарзи амудӣ ба баландии 70-80 см мепрасанд. Баргҳои қӯзачамонанд ва халтакамонанди дигар намудҳои ҳамин авлоди сарратсен начандон бузург буда, ба ҳисоби миёна аз 10 то ба 40 см баланди доранд ва аксарияти онҳо дорои рангҳои гуногуни аргувонии зарди сабз мебошанд. Махсусан рангҳои атрофи рӯзана ё даҳонаки қӯзача ниҳоят рӯшананд. Ин аз ҳазлҳои русӣ сахнаеро ба хотир меорад, ки "зани рус ба марди рус мурочиат карда мегӯяд! Ой мардак! Оё Шумо мардон медонед, ки мо ҷисм(зан)ҳои латиф ҷаро руҳсораву лабҳоямонро бо рангҳо (зард, сурх, аргувонӣ ё боз диг.) рӯшан мекунем? Мард ҷавоб медиҳад, аммо ҷавоби мард ба зан начандон хуш меояд ва ў ҷавоби номаъкули ҳамсӯҳбатро ислоҳ карда мегӯяд, ки агар мо занҳо руҳсораву лабҳоямонро рангҳои зебо нақунем Шумо мардони бефаҳм мета-

вонед дигар узвҳои мо занҳоро бӯса кунед". Рангҳои рӯшани атрофи рӯзанаи - даҳонаки қӯзача низ як навъ "имову ишораи" рустаний ба ҳашаротҳои "бефаҳми" парвозӣ ва ҳазандад ба самти маҳзани гизогӣ ё ин ки дурусташи "доми фиреб ё доми марг" аз барои онҳо мебошанд.



Кемачабаргҳо, халтабаргҳо ё тутабаргҳо, ки дар натиҷаи интиҳоби табии дар раванди эволютсия ба вучуд омадаанд олоти асосии ширории намояндаҳои намудҳои авлоди сарратсен мебошанд. Онҳо дорои мӯякчаҳои ғадудчадоре мебошанд, ки қобилияти шаҳду ферментҳо оғаридан доранд. Дар натиҷаи фаъолияти онҳо ҳиссаҳои бологии тутабаргҳо бо шарбати ширин пӯшида мешаванд. Ранги баргҳо, буйи форами асал ва шарбати ширин дар якҷоягӣ ҳашаротҳои парвозӣ ва ҳазандаро ба самти чунин рустаний дарьват (ҷалб) мекунанд. Ҳашаротҳо низ аз ин меҳмоннавозӣ моту мафтун шуда аз неъматҳои оғаридаи ин рустаниҳо баҳраманд мегарданд ва то ба ҳиссаи бологии тутабарг, ки хеле лағжонак аст расида, аз он ҷо ба зер, ба ҷаҳаннам, ба даруни тутабарг фурӯ мераవанд. Ҳиссаи даруни тутабарг бо мӯякчаҳои нӯгтези ғадудчадор, ки ба



зери (таги) тутабарг нигарон аст пӯшида шудаанд ва онҳо ба берун баромадани ҳашаротҳоро гайри имкон мегардонанд. Ҳашаротҳои ба даруни об ва ферментҳои дохили баргҳо афтида гарқу таҷзия мешаванд ва маҳсули моддаҳои ҳосилшударо баргҳо ба рустаний барои соҳтори чисми он мерасонанд. Баъзан дар чунин "ҷоҳҳои" акоиб миқдори зиёди он қадар ҳашаротҳое гарқ мегарданд, ки онҳо буй мегиранд. Мардумони ин маҳалҳо нақл мекунанд, ки ба буйи онҳо паррандаҳо парвоз карда омада, тутабаргҳоро аз паҳлӯҳо суроҳ намуда хомшурбои аз ҳашаротҳо пухтаву омода шударо бо иштиҳои баланд меҳӯранд ва пас аз он ки сер шуданд парвоз карда мераванд.

Баъзе аз чунин баргҳои тағиیرёфта ва камонаквор ба боло майл кардаи авлодҳои оилаи сарратсен, мори айнакдори нимхезшударо мемонанд. Ҳар як қӯзачабарг ё тутачабарги тағиирёфта, ки доми шикории ин рустаниҳо ҳастанд дар самти ба тана нигарон дорои ҳошияни (зехи) болмонанд буда, ҳиссаи аз ҳамин бологии он ба кулоҳча монандӣ дорад. Ин кулоҳчай андаке чатрчамонанди ба ҳамин рустаний ҳосро табиат дар раванди интиҳоби табии эволютсия аз пароҳои бологии барг "чудо карда" оғаридааст. Вай рӯзанаро ё даҳони он қӯзачаро андаке ҳам бошад мепӯшонад ва бо ҳамин сабаб мешавад, ки ба даруни қӯзача оби борон нарезад. Тамоми сатҳи ҳошияни болмонанди баргҳои рустаний аз боло бо ғадудчаҳои шаҳдофаранд ва саҳту шахшули мӯяқчатабиат, ки ба поён нигарон ҳастанд, пӯшида шудааст. Ҳашаротҳои парвозӣ ҳамин, ки ба болои ҳошияни барги рустаний фуруд омаданд метавонанд танҳо ба як самт - самти рӯзанай қӯзача ҳаракат кунанд. Онҳо дигар ба самти қафо ҳаракат кардан

наметавонанд, чунки мӯяқчаҳо ба онҳо ин имкониятро намедиҳанд. Ғадудчаҳои шаҳдофаранд шарбати ширини хушбӯй ва ниҳоят фаровон меофаранд. Ҳиссаи зиёди он бо новачаҳои байни қабургачаҳо шорида то ба болои замин мерасад. Дар натиҷа аз болои замин то ба болои барг роҳи рӯшани аз асал пойандозшуда ҳосил мешавад ва ҳашаротҳои ҳазандай заминӣ ҳам бо ҳамин роҳи ширину дар пеш ҷоҳи марг ба боло меказанд ва беш аз беш ба лабҳои шакарини ҳошияни тӯтачабарг наздик мешаванд. Афсӯс, ки ҳашаротҳоро аз ин роҳи хатарнок мониз огоҳ кардан наметавонем ва чунон, ки мегӯянд "дӯст гӯяд табарвор, душман гӯяд шакарвор" ва ба ин боз зам мегардад, ки "нафси бад балои чон" ё ин ки "қаҳтӣ оташи сӯзон ва балои чон аст". Дар соҳтори тутачабаргҳову қӯзачабаргҳо марҳалаҳо, ки аз якдигар бо иҷрои вазифа фарқ доранд ҷудо кардан мумкин: ҳалқаи парпарии саҳти рӯзанай (даҳонӣ) тутачабарг ё қӯзачабарг, ки бемалол ба болои он ҳашаротҳо фуруд меоянд ва ба ҳиссаи даруни он меказанд, ки марҳалаи навлагжиш ибтидо мегирад ва дар ин ҷо ҳашаротҳои аз таъсири ғизои ширин лаванду бепарво бевосита ба даруни тутачабаргҳо ё қӯзачабаргҳо меафтанд, ки дар он ҷо роҳ танҳо ба як самт аст - ба самти марги бедармон. Ҳамин тавр, ҳашарот дар манзили охирати худ ҷой мегирад. Деворҳои суфтаи домҳои шикорӣ аз сафолакҳои баробар-паҳлӯ бо нӯгҳои тези ба поён нигарон таркиб ёфтаанд ва нӯгҳои тези онҳо ба ҳашаротҳо имконият намедиҳанд, ки аз нав ба берун ҳазида бароянд. Ҳамин ки ҳашаротҳо ба зери қӯзача афтоанд, онҳоро дар он ҷо мӯяқнайзачаҳои нӯгтези пайконшакл чун дар "зиндони Бухоро" истиқбол мегиранд.



Дар чунин зиндан ҳашаротхо чй қадар, ки беш аз беш бол зада ҳаракат кунанд ҳамон қадар вақти марги худро наздик мегардонанд ва маводи аз чисми онҳо ҳосилшуда насиби рустани - сайёд мегардад.



Намояндаи дигари оилаи сарратсенигулон сокини нишебиҳои қӯҳҳо ва назди соҳилҳову қулмакҳои гарбии Амрикои Шимолӣ - дар як ҳиссаи штати Калифорния ва дар ҷанубу гарбии штати Орегон дарлингтонияи Калифорни - *Darlingtonia californica* намуди ягонаи ҳамин авлод мерӯяд. Дарлингтония ба авлоди сарратсен наздик, аммо бо соҳтори сутунча ва гардгираҳои ва инчунин мураккабии "доми фиреб" аз он фарқ дорад. Қӯзачаҳои сабзи аргувонии дарлингтония бо қулоҳчайи дар боло андаке барҷастаи на беш аз 10-15 см ва дар шароити муҳити мӯътадили сукунат то 50 см баландӣ доранд. Онҳо чун гулҳои рӯшан аз байнни алафзорҳо ба боло сар бароварда бо рангҳои зебои ба онҳо хос ҳашаротҳоро ба самти ҳуд моил мекунанд. Монандиро ба гул ду барҷастаи ба думи моҳи монанди рангин, ки дар ку-

лоҳча дар назди роҳи даромадан ба рӯзанаи қӯзача мавҷуд ҳастанд боз ҳам беш аз беш монанд мегардонанд. Ғадудчаҳои шаҳдофарандай сершумор дар ду тарафи барҷастагиҳои барг маҳсулоти ширин меофаранд. Буйи ниҳоят хуши онро ҳашаротхо дар масоҳати хеле дуродур ҳис ва таносубан ба ҳамон самти парвоз мекунанд. Барҷастаи аз ҳиссаи беруни васеъ рафта-рафта танг мешавад ва паҳлӯҳои он ба дарун ҳамида новача ҳосил мекунанд. Тамоми танаи ин барҷаста аз берун бо мӯяқчаҳои қӯтоҳи хортабиати нӯғашон ба самти рӯзанаи қӯзача нигарон пӯшида шудаанд. Ҳашаротҳои ба болои ин барҷаста фурӯд омада бо шароғати мӯяқчаҳои хортабиат танҳо ба самти рӯзанаи қулоҳча ҳаракат карда метавонанд ва оқибат ба зери қулоҳча ворид мешаванд. Ҳиссаи дарунии қулоҳчаро ғадудчаҳои сершумори шаҳдофаранда пӯшонидаанд. Ба қулоҳча ворид шуда ҳашаротхо фирефтаи нимрӯшани "тоқҳои" танаи он мегарданд, ки аз ҳуҷайраҳои пӯстпардаашон тунук таркиб ёфтаанд. Ҳашаротҳои фирефта дар зери "боми" ҳамин гумбазча парвоз намуда бевосита ба даруни қӯзача меафтанд. Қӯзача аз дарун то ба таги он бо мӯяқчаҳои дарози нугашон тези ба поён нигарон пӯшида мебошад. Қӯзачаҳои дарлингтония дорои печонакҳои пармашакл ҳастанд ва ҳашароти дар он ҷо афтида дигар ба берун баромадан наметавонанд ва онҳоро инчунин буйи бади сайдҳои аллакай таҷзияшуда низ бехуш мекунанд. Дар қӯзачаҳои дарлингтония, чун дар кемачабаргҳо ва тутабаргҳои сарратсенӣ ферментҳои ҳалкунанда ҳосил намешаванд, балки бактерияҳои маҳсус, ки дар таркиби моiei қӯзача мавҷуданд, тӯъмаро таҷзия ва ҳал мекунанд.

Дарлингтония



Намояндаи авлоди гелиамфора сокини ноҳияҳои баландкӯҳҳои Гайана-ву Венесуэла мебошад ва олоти шикории он нисбат ба саррасен ва дарлингтония хеле оддӣ аст.



Қаҳрамони навбатии сӯүхбати моманди сефалотуси ҳалтачамонанд - *Cephalotus follicularis* бо авлоду оилаи ҳамном, эндемикӣ ҷанубу гарбии провинсияй флористии Австралия мебошад. Вай сокини мавзехои нисбатан камоб ва гирду атрофи ботлоқҳои тор-фтабиат аст. Сефалотес алафи бисёрсола буда поярешаи хуб тараққикарда дорад ва ҳар сол васлакбаргҳои назди-решагӣ ҳосил мекунад. Баргҳои сефалотес ду навъ мебошанд: бологӣ (дарунӣ) - ҳамвори яклухту гафс бо ғадудчаҳо дар болои пояча ва дар пушти лавҳача; поёнӣ (берунӣ) - тағийирёфта ва мураккабу ба "хӯрмача" ё "ҳалтacha" ё "доми фиреб" табдил шуда андаке қаҷ ҳастанд ва дар болои замин ҷойгир шудаанд. Баргҳои яклухт дар давоми фасли тирамохи Австралия (март ва апрел) ибтидо гирифта дар фасли баҳор (август ва сентябр) пурра ба воя мерасанд. Ҳамзамон, баргҳои "хурмачамонанд" ё "ҳалтачамонанд" дар фаслҳои замистон ва баҳор тараққӣ кар-

да тобистон (ноябр ва январ) фаъолият менамоянд, айнан дар ҳамон мавсиме, ки ҳашаротҳо ниҳоят фаровон ҳастанд. Дар моҳҳои ноябр ва декабр аз маркази васлакбаргҳо гулпояи бебарг ба ҳаландӣ сабзида бо гулҳои заррагӣ, ки дар тӯдагули дихазий - душоҳа (аз 3-8 гул таркиб ёфтаанд) муттаҳиданд интиҳо мейёбанд. Мавсими гулкунӣ ба моҳи январ ва ибтидои феврал рост меояд. Гулҳо сафед, заррагӣ ва дучинса, аммо гулбарг надоранд. Косабаргҳои бо ҳамдигар часпида б-паррагианд. 12 гардбарг дар ду давр, дар болои найҷаи косабарг дар лаби берунии лаъличаи гафс ҷойгир шудаанд. Аз тарафи берунии пайвандак ҳиссаи ҳуҷайраҳои нимдоиравӣ ҳосил шудааст, ки онҳоро ботаники франсавӣ Ж. де Лабиллардъер (1806) ба эътибор гирифта ба рустани номи сефалотусро (юн. *cephalotos*- сарак) гузошт. Модкинаки озод аз 6 мевабаргҳои дар як давр ҷойгирифта иборат аст. Меваи баргак (бисёр) дар моҳҳои феврал ё март мепазад. Тухмиҳо бо ҷанини заррагӣ ва дар ихотаи гизой афзун ҳастанд.



Дар соҳтор ва фаъолияти ҳаётии сефалотес баргҳои "хурмачамонанд" ё "ҳалтачамонанди" он аз ҳама беш диккатро ба худ ҷалб мекунанд. Ба тадқиқоти шакли қиёғӣ ва биологии онҳо (баргҳо) дар давоми беш аз 200 сол ада-



биёти зиёди илмй ва илмиву омавй бахшида шудааст. Баргхой андаке байзашакли хурмачамонанд аз 0,5 то ба 3 см дароз буда ба самти тири поячай сермүйи барг қариб, ки ба тарзи перпендикулярй моил мебошанд. Даҳони хурмачаҳо дар ибтидои нумӯъ (чувонӣ) бо сарпӯшча баста мебошад ва ҳамин ки хурмачаҳо ба камолот расидан сарпӯшча кушода мешавад. Ҳурмача бо сарпӯшча - ин натиҷаи ба берун сабзидану тараққӣ кардани лавҳаи барг (инвагинация) ва ба вучуд омадани остинак мебошад, ки дар навбати худ аз он таносубан хурмача бо сарпӯшча ҳосил мешаванд.



Соҳтори барги хурмачамонанди сефалотус ба дараҷае акоиб аст, ки ба табиатпарастон дар бораи он маълумоти нисбатан муфассал пешниҳод менамоем. Пӯсти берунии бологии хурмача аз ҳуҷайраҳои пӯстпардаашон гафтаркиб ёфтааст ва дар болои он масомаҳо ва гадудчаҳои фурӯрафта мавҷуданд. Ба ғайр аз ин нишона инчунин ба дарозии қади хурмача се тоҷ, ки андаке васеъ гардидаанд ҷойгир ҳастанд ва болои ҳар яке аз ин се тоҷ бо мӯякчаҳои дароз пӯшида шудаанд. Соҳтори дарунии ҳурмача аз ҳама акоиб аст ва шиносоиро бо он аз рӯзанаи қаҷу ба боло нигарон ё ҳалқи он сар мекунем. Лабҳои сурохии рӯзана (даҳон) ғайр аз он ҷойе, ки пояи сарпӯшча пай-

васт шудааст, бо ҳалқаи нисбатан гафси парпари ё чиндор-перистом (юн. peri - атроф, назд ва stoma - даҳон) иҳота ва пӯшида шудааст. Ҳалқаи чиндор бо тоҷҳо ва новачаҳо пай дар пайи ҳамдигар ҷойгир шудаанд. Ҳар як тоҷ дандонаи ҷангол(нохун)монанд дорад, ки ба даруни ҳурмача нигарон ҳастанд. Дандонаҳои ранги сурхи сиёҳтоб бо ранги сабзи баланди новачаҳои чуқур мухолифи яқдигар мебошанд.

Хонандай муҳтарам! Мо сифатҳои микроскопии ин хурмачаҳои сеҳрнокро бо сарпӯшчаҳояшон тавсиф накарда маҳсус қайд менамоем, ки хурмача-барг бо сарпӯшчаи сефалотус дар якҷоягӣ ин як мӯъцизай ниҳоят мөҳирона ва доми "гафлат" барои ҳашаротҳои парвозӣ ва ҳазандагӣ мебошанд. Масалан, сето тоҷи ҳамвори ба дарозии қади хурмача ҷойгиршуда аз эҳтимол дур нест, ки ба назди рӯзанаи (даҳон) ҳурмача баромадани ҳашаротҳоро, маҳсусан мӯрчаҳоро осон мегардонанд. Рангҳои гуногуни хурмача ва ниҳоят фаровонии гадудчаҳо тақлид намудан ба гул буда, хулоса барои тамоми ҳашаротҳои парвозкунанда ин як навъи домест, ки онҳоро ба худ моил мекунад. Ҳашаротҳо "мафтунӣ" ин гадудчаҳои оғарандагӣ шуда онҳоро макида-макида ба самти ҳалқи хурмача ҳаракат мекунанд. Ҳамин, ки онҳо ба қовокии ҳалқи хурмача расиданд ҳиссаҳои чиндори гиребонаки онро хуб мелесанд ва оқибат ба ҳалқи суфта ва лағжонак расида ба даруни ҳурмача меафтанду бевосита қурбони сефалотус мешаванд, ҷунончи Сайдои Насафӣ дар яке аз ғазалҳояшон овардаанд: "Ҳамҷу дона дар гулӯи осиёб афтодаанд" ё ин ки "Ҳашароти зирак будаму билло ба тақдирӣ худо, донае начиндаму афтодам дар доми бало". Қурбониҳои асосии сефалотус аз



ҳашаротхой хазанда аксаран мүрчаҳо иборат мебошанд, ки аз таъсири ферментҳо ва эҳтимол баъзе аз бактерияҳои дохили хӯрмача таҷзия ва ҳазм мешаванду бо гизо табдил меёбанд.

Ба оилаи шабнамгулон- *Droseraceae* чор авлоду беш аз 100 намуд мансуб мебошанд. Намояндаҳои онҳо рустаниҳои бисёрсолаи алафӣ буда поярешаи хеле хуб тараққикарда доранд. Онҳо сокинони кулҳо, ботлоку обҳои начандон равон ҳастанд. Чун намуна шабнамаки гирдбаргакро - *Drosera rotundifolia*-ро пешниҳоди Шумо менамоем. Рустании бисёрсола бо поярешаи кӯтоҳи хазанда ё лӯндаву тараққикарда ва бо васлакбаргҳои наздиreshагӣ. Баргҳои шаклан гирд аз боло бо мӯякчаҳо-хартумчаҳои сурхчай ширкорӣ бо гадудчаҳои саракмонанд, ки моддаҳои тарашишӯҳӣ ҳосил мекунанд пӯшида шудаанд. Дар маркази барг гадудчаҳои кӯтоҳ ва дар атрофи он гадудчаҳои нисбатан дароз ҷойгиранд. Магасҳои хурд ё мурчаҳо ба самти рӯша-нии ҳамин чакрачаҳо ҳаракат карда ба болои барг мешинанд ё ҳазида ба рӯйи бологии он мебароянд ва ҳамзамон ба гадудчаҳо часпида мемонанд. Ҳашаротҳои ба ин бало гирифтторшуда худро ба ҳар тараф мезананд то он, ки аз ин доми ҳатар берун шаванд ва онҳо "ҳоҳаму ноҳоҳам" ё ин ки ҳатман ба гадудчаҳои часпаки ҳамсояни низ мерасанд. Дар натиҷа дигар ҳамсояҳо низ мушавваш гардида ба изтироб меоянд ва ба самти тӯъма камонаквор ҳамида онро бо луоб пурра ихота мекунанд. Дар давраҳои пеш ин ҳодисаро чунин маънидод мекарданд, ки гуё ҳашаротҳо ба луоб часпида мемонанду ҳалос. Пас аз ин паҳлуи барг тӯъмаро мепӯшонад ва ҳамзамон ҳашароти асир шуда пӯхта мегардад. Ҳоло бошад исбот шудааст, ки дар тар-

киби луоб ду модда - алкалоид конин аз синфи аминҳо, ки ҳашаротҳоро фалаҷ мекунанд мавҷуд аст. Ин силсилаи биокимиёйӣ дар ҳолате имконият дорад, ки луоби мӯякчаҳои гадудчадори рустаний дорои ферменти физоҳалкунанда буда, мувофиқи таркиб ба шарбати физоҳалкунандаи ҳайвон монанди дорад. Олимайи инглис И. Хеслоп-Харрисон (1976) дар таркиби луоб моддаҳои дар зер ёдшударо ошкор кардааст: пероксидаза, албонуклеаза, липаза, эстераза, фосфатазаи турш, амилаза ва инчуниин полисахариҳои турш, ки аз ксилозҳо, маннозаҳо, галактоҳо ва кислотаи клюкуронӣ таркиб ёфтаанд. Аз таъсири чунин моддаҳои мураккаби тарашишӯҳӣ тӯъма дар як мухлати кӯтоҳ таҷзия ва ҳал мешавад. Гизои ҳосилшударо ҳамон мӯякчаҳои гадудчадори худи рустаний ҷаббida, сипас онро бо тадриҷ ба вучуди худи рустаний ворид мекунанд.



Ин сифат бевосита меваи интихобӣ табии мебошад, чунки мавзехое, ки шабнамакгулон сукунат доранд барои онҳо заминҳои бениҳоят ҳаробу коста ва камғизо мебошанд. Барои ҳамин рустаниҳо аз таркиби ҷисми он ҳашаротҳоеро, ки "шикор" кардаанд барои соҳтори ҷисми худ пеш аз ҳама намакҳои натрий, калий, магний, фосфор ва нитрогенро истифода мекунанд. Ба қатори чунин рустаниҳо дар оилаи шабнамакгулон боз авлодҳои рособарги лузистонӣ ё магас (паша) қапа-



ки португалӣ - *Drosophillum lusitanicum*, ки дорои решай хуб тараққикарда ва сокини мавзехои санглохи хушку камоби Испания, Португалия ва Марокко мебошад, мансуб аст. Рустанини олиҳаи магасқапак - *Dionaea muscipula* низ ба ҳамин оила мансуб буда вай сокини ҳиссаи назди соҳили штати Каролинаи Шимолӣ дар Амрико мебошад. Ягона рустанини обӣ дар ин оила алдровандай пӯфакчадор-*Aldrovanda vesiculosa*, ки хеле хурд ва ниҳоят нозуандом аст, ҷо-ҷо дар обҳои назди соҳилҳои дохили қитъаҳои камарҳои иқлими Замин, дар ИДМ, дар ноҳияҳои марказии ҳиссаҳои аврупову Қафқоз ва Осиёи Миёнаву Шарқӣ Дур вомехӯрад.



Алдровандӣ решай надорад. Дар таҳни борики алафии он баргҳо 7-9-тогӣ ҷаҳҷӯбмонанд ҷойгиранд. Поячаҳои баргҳо васеъ ва ҳамвор буда, дар назди лавҳачаи барг танг шуда бо қилҳои дарози дарафшмонанд, ки чун найза ба ҳар тараф нигаронанд интиҳо мейбанд.

Лавҳачаи барг аз ду нимдоира таркиб ёфтааст, ки ба самти яқдигар нигарон ҳастанд. Ин олоти шикории рустани мебошад. Паҳлухои лавҳай барг, ки ба дарун ҳамидаанд дорои мӯякчаҳои якхӯҷайрагӣ бо нугҳои тез мебошанд. Наздик ба маркази барг ғадудчаҳои чорпаррагии салибмонанд ҷойгиранд ва онҳо луоб чудо мекунанд.

Нанд. Дар маркази лавҳай барг, дар паҳлӯи раги марказӣ ғадудчаҳои сершумори лӯндашакли ҳазмкунандай ғизо ва инчуни шумораи барзиёди мӯякчаҳои ҳискунанд мавҷуданд.

Тӯъмаи алдрованди пӯфакчадор табиатан заррамахлуқҳои обӣ ва обсабзҳои дупарагӣ мебошанд. Ҳамин, ки маҳлуқҳо вориди пӯфакчаҳо шуданд дигар аз дохили он берун баромада наметавонанд, "яъне ҳама ба дарун дароянд ва ягон қас бояд ба берун набарояд", ҷунки мӯякчаҳои найзамонанди тези ба самти дарун нигаронроҳи баромади маҳлуқҳоро мебанданд.

Баргҳои пӯфактабиати алдровандӣ бо маҳбусони дохили он ба қафасҳои монандӣ доранд, ки гӯё дар дохили онҳо қабки хиромон ё буданаи хушхону тӯтии донову ширинахани некгӯфтторро ҷойгир карда бошанд ва соҳиб бо як эҳтироми зиёд ба онҳо обудон медиҳад ва аз қафас озод намуда бо онҳо саёҳат мекунад ва ҳатто сӯҳбат низ меорояд. Маҳбусони дохили пӯфакбаргҳои альдровандӣ дар қиёс бо паррандаҳои даруни қафас, ки одамон назорату парвариш мекунад, ба марги беамон ҳукм карда шудаанд.

"Ман якчанд фарди алдровандиро барои мушоҳида, - қайд намудааст профессори донишгоҳи Бреслав Ф. Кон, - дар зарфи шишагӣ ҷойгир намудам, ки дар дохили оби зарф зарахарчангҳои (*Cypris*) сершумор шино менамуданд. Пас аз гузаштани як шабонарӯз ман дар дохили ҳар як пӯфакчабарг дутогӣ ва аз ин беш зарахарчангҳоро дидам. Эҳтимол, ки ин оғаридаҳои носерам таҳмин намуданд, ки дар дохили ин рустанини номаълум ғизои болаззат пайдо мекунанд ва фирефтаи монандии бевосита бо чунин "зарахарчангҳои" хешони худ гардианд. Онҳо ягон шаку шубҳа на-



бурда ба доми шикор афтиданд. Мандидам, ки маҳбусон дар дохили маҳбаскафас рӯзҳои дарозроҳи халосиро ҷустуҷӯ мекарданд, аммо онҳоро аз он ҷо дигарроҳи халосӣ набуд. Онҳо дар дохили пӯффакбарг ба марг расиданд ва ҷисмҳои онҳо таҷзия шуданд".



Тадқиқотчиён Фабиан, Галан ва Салаген (1968) ошкор намуданд, ки ғизои ҳайвониро алдрованда танҳо дар пӯффакбаргчаҳо-домҳои шикории расида ҳазм карда метавонад ва моддаҳои ғизогӣ бевосита ва рост ба нуқтаҳои нумӯ ва сабзиши (маҳрут, муғча) рустани ҳаракат мекунанд. Баргҳои навруста дар силсилаи ғизогирӣ иштирок надоранд. Аксарияти баргҳо пас аз шикори якум аз фаъолият монда мемуранд, аммо ба ҷойи онҳо боз баргҳои нав ибтидо гирифта тараққи мекунанд.

Дар кулмакҳои кӯҳнаи начандон қалони соҳилҳои дарёҳои Волга ва Дарёи Аму фардҳои шинокунандай популятсияи алдровандаро дидан мумкин аст, ки гулҳои ягонаи худро аз об боло нигоҳ медоранд. Алдрованда рустани ба воситаи ҳашаротҳо гардолудшаванда мебошад, аммо ҳашаротҳо дар болои об каманд ва табиатан рустани қариб, ки гардолуд намешавад ва тухмии ноҷиз ҳосил менамояд. Барои ҳамин алдрованда асосан бо роҳи нашвӣ афзоиш мекунад. Бо фаро расидани сардиҳои тиромоҳ дар нӯгҳои биологии ҳар як на-

вдача муғчаҳои замистонгузаронанд ҳосил мешаванд, ки аз баргчаҳои зоимии бо ҳамдигар зич ҷафшуда таркиб ёфтаанд. Муғчаҳо аз рустани ҷудо шуда ба зери об меафтанд ва замистонро гузаронида дар баҳор аз онҳо боз фардҳои нави алдрованда арзи вучуд мекунанд. Танаҳои сабуку часпандаи алдрованда ба парандашои обӣ ҷаспида бо ҳамин усул мавзеи паҳну парешонии худро афзун мегардонанд.

Оилаи пӯффакчагулон- *Lentibulariaceae* бо чор авлоду беш аз 280 намуд дар тамоми гӯшаҳои олам паҳн шуданд. Инҳо рустаниҳои бисёрсола ва яқсолаи заминӣ, баъзан эпифитҳои алафи бо баргҳои пайопай ҷойгиршуда ё вастакмонанд дар обу кӯлмакҳо ва мавзехои сернам мерӯянд. Гулҳо нодуруст (зигоморфӣ), дучинса, дар тӯдагули панҷашакл ё хӯшамонанд муттаҳид ё баъзан ягонаанд, масалан, ҷарбигиёҳ- *Pinguicula*. Косабарги пӯффакча дупаррагӣ ё 4- 5 парагӣ буда дар меваи он боқи мемонад. Дар асоси гули дулаба бо найҷаи кӯтоҳ пех ё ҳалтаҳаи изофӣ мавҷуд аст. Лаби биологии гул дупаррагӣ ва поёни- сепаррагӣ ё яклухт аст. Ду гардбарг бо поячаҳои васеъ ба асоси найҷаи гул ҷаспидаанд. Модкинак аз ду мевабаргакҳо иборат аст. Мева- ғӯзачаи яклонагии лӯндашакл.





Барои пӯфнакчагулон дар мавзехои муътадил гардолудшавии чортарафа хос аст ва онро ҳашаротҳо (занбӯрҳо, магасҳо ва диг.), ки онҳоро шаҳди доҳили пех ба худ ҷалб мекунад, мегузаронанд. Дар ҳолати набудани ҳашаротҳо худ аз худ гардолудшавӣ мегузарад.

Авлоди калонтарини оила пуффакча беш аз 200 намуддорад. Онҳо асосан дар ҳиссаи шарқии тропикии Амрикои Ҷанубӣ, дар шимоли Афрқои Марказӣ, Ҷанубу Шарқии Осиё ва Австралияи тропикӣ вомехӯранд. Дар байни намояндаҳои авлод шаклҳои заминӣ бо баргҳои яклухт ва обӣ бо баргҳои буридашуда ё паршакл, ки дар иқлими мӯътадил ё баъзан дар мавзехои тропикӣ паҳн шудаанд. Дар Аврупо 6 ва дар ИДМ 8 намуд ошкор карда шудаанд.

Номи ин авлод ба сохтори маҳсуси пуффакчаҳои ширории он вобаста аст. Пуффакчаҳои сабзи рангпаридаи уреби тухммонанд ё лӯндашакл қутри аз 2 то 5 мм андоза дошта, дар баргҳо, баъзан дар танаи рустаний ҷойгир шудаанд. Пуффакчаҳо сӯроҳии даҳон доранд ва дар атрофи он мӯякчаҳои сернавда, ки бо ифодаи Ч. Дарвин онҳо мавҷқабулкунак (антена) мебошанд ва якчандто пашмакчаҳои дурушт мавҷуданд. Ҳиссаи поёни сӯроҳии даҳон (лаби поёни) андаке гафс ва болиштаквор вориди пуффакча аст. Аз лаби болоғӣ сарпӯши маҳини ниҳоят ёзанда мегузарад, ки дар сатхи болоғӣ ғадудчаҳои сершумор дорад. Онҳо моддаи часпак ва қандҳо меофарапанд, ки барои ҷалб намудани ҳайвонҳои заррагӣ, маҳсусан зочаҳо, паҳлӯравакҳои хурдакак, зочаҳои курмагас (хомӯшак), заракирмчаҳо, патакчаҳо ва ҳатто моҳиҷаҳо хизмат мекунанд. Сарпӯшча аз таъсири ноҷизи ба он расида кушода мешавад ва аз таъсири ҷараёни об маҳлуқ ба даруни пуффакча ворид мегардад. Ҳамзамон сарпӯш-

ча пӯшида мешавад ва фишори даруни пуффакча имконият намедиҳад, ки сарпӯшча кушода шавад. Баъд аз ҷанде ҳайвон фано ва таҷзия шуда барои рустаний ҳамчун гизо хизмат мекунад. Маводи ҳалшудаи гизогиро ҳӯҷайраҳои ҷаббанд, ки дар даруни пуффакча мавҷуданд макида фуру мебаранд. Сатҳи даруни пуффак бо мӯякчаҳои ғадудчадор пӯшида шудааст ва онҳо ферментҳое чудо мекунанд, ки дар силсилаи ҳазм намудани ҳайвонҳои асирафтода иштирок менамоянд. Дар байни рустаниҳои пуффакчаҳои обӣ шаклҳое вомехӯранд, ки тамоми марҳалаҳои тараққиёти онҳо дар зери об мегузарад ва онҳо ба ягон ҷисми зериобӣ пайваст намешаванд. Ба он пӯффакчаи муқараррӣ- *Urticularia vulgaris* мисол шуда метавонад. Баргҳои калони паршакли дорандай пӯффакчаҳои широрӣ дар зери об ва танҳо гулпоя бо гулҳои зард дар тӯдагули ҳӯша дар болои об ҷойгиранд. Пуффакчаи Брем - *U. bremii* зериобӣ буда пояҳои беранг ҳосил мекунад, ки ба ҷисмҳои зери об ҷаспидаанд. Шаклҳои обии рустаниҳои пуффакчадор аксаран ба тарзи нашвӣ афзоиш мекунанд.





Намояндаи дигар авлоди ҳамин оила ҷарбигиёҳ- *Pinguicula* қариб 45 намудро дар бар мегирад, ки дар мавзеҳои Аврупо, Осиёи Шимолӣ ва Амрикои Шимолӣ паҳн шудаанд. Дар ҳудуди ИДМ 5 намуд ва аз ҳама беш ҷарбигиёҳи муқарарӣ- *P. vulgaris*, ки решай ҳақиқӣ ва баргҳои тараққикарда дорад, вомехӯранд. Вай дорои пуфакчаҳои ширкорӣ на-буда, ин вазифаро баргҳои дарози яклуҳти муқарарӣ, ки дар болои

онҳо ғадудчаҳои поячадори сершу-мори шилми қандофаранда ва ғадуд-чаҳои нишаста, ки манбаи асосии ферментҳои сайдҳалкунанда мебо-шанд, ҷойгиранд. Чакраҳои рӯшани шилм ҳашаротҳоро ба ҳуд ҷалб ме-намоянд ва ҳамин ки онҳо ба болои ҷунин баргҳо нишастанд, ғадудчаҳо ба ҳаяҷон меоянд ва барг оҳиста-оҳиста, чун намадмолон печида-пе-чида ҳашароти ин тавр асирафтода-ро ҳазм менамояд.

Адабиёт

1. Айнӣ Садридин. Мирзо Абдулқодир. Бедил, Салинобод, 1954.
2. Буш Н. А. 1959. Систематика высших растений. Изд-е 3-й. М..1959.
3. Вальтер Г. Растительность земного шара, т. 3. Пер. с немец., под ред. Т. А. Рабатнова. М., изд-во "Прогресс", 1975.
4. Васильковский П. Е. Чудеса растительного Царства. С.-Петербург, 1912.
5. Вейсман А. Лекции по эволюционной теории. Под редакцией В. Н. Львова, т.1. М.,Изд. М. и С. Сабашниковых, 1905. С. 505.
6. Веттштейн Р. Руководство по систематике растений, т. 2, ч., 2. Скрытосеменные. М., изд-во М. и С. Сабашниковых, 1912. С.
7. Герберт Спенсер. Основания биологии. В двух томах. Пер. с англ. и под ред. Ал. Герда. С.-Петербург. Изд.-во И. И. Полякова, 1870.
8. Голенкин М. И. Курс высших растений. М.-Л., Биомедгиз, 1937.
9. Дарвин Ч. Происхождение видов. Перевод и вводная статья К. А. Тимирязева, под редакцией академиков Н. И. Вавилова и В. Л. Комарова. М. Л., "Сельхозгиз", 1937.
10. Дарвин Ч. Насекомоядные растения. Сочинения, т. 7. Изд-во АН СССР. М.-Л. 1948. С.313 - 635
11. Жизнь растений. Под ред.
12. Келлер Б. А. Избранные сочинения. М. Изд-во АН СССР, 1951.
13. Кернер фон-Марилайн. Жизнь растений. Первый том. Пятое изд. Со стери-отипа. С.-Петербург. 1906.
14. Комарницкий Н. А., Кудряшов Л. В. и А. А Уранов. Систематика растений. М., 1962.
15. Умарӣ Ҳайём. Рубоиёт. Душанбе, 1963.
16. Холодный Н. Г. Работа Дарвина о насекомоядных растениях. Дарвин Ч. Сочинения, т. 7. Изд-во АН СССР, М.-Л., 1948. С.255 - 304.
17. Справочное пособие по систематике высших растений. Под общ. редак. Чл.-корр. АН СССР Б. К. Шишкін. Вып.ІІ. Забінкова Н. Н. и М. Э. Кирпичников. Латинско-русский словарь для ботаников. Изд-во АН СССР, М. - Л., 1957. С. 334.

ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛИ МАҶОЛАҲО
Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"
фиристодани маҷола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя қунад:

1. Маҷола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 хуруфи андозааш 12 Times New Roman Тј бо фосилаи 1,5 хуруфчинӣ ва дар ду нусха дар як тарафи варақ чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии маҷола пешниҳод гардад.
2. Маҷолаҳои оригиналӣ, ки ба мушохидаҳои ҷудогонай таҷрибаҳои амалий баҳшида шудаанд, бояд аз 5-8 саҳифа зиёд набошанд, мавҷуд будани тақриз ҳатмист.
3. Маҷолаҳои хулоسавӣ бояд муфассал, фаҳмо ва мушаххас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин маҷолаи баррасишаванд мартубтуро дар бар гирад. Ҳаҷми маҷола бояд аз 12 саҳифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн ракамҳо дар қавсайни квадратӣ оварда мешаванд.
4. Дар аввали маҷола унвони он, ному насаби муаллиф, номи ҳукуқии муассиса оварда шавад. Агар шумори муаллифон аз 5 нафар зиёд бошад, саҳми ҳар як муаллифро дар таълифи ин маҷола додан зарур аст.
5. Маҷола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳимиҷат (дар ҳаҷми на бештар аз 1саҳифа), мақсад, мавод ва усули таҳқик, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯйи адабиёт, суроға барои мукотибот. Реферат (резюме) бояд мазмуни маҷоларо дар шакли фишурда ифода қунад. Дар асоси реферат калимаҳои калидӣ бояд нишон дода шаванд.
6. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври ҷиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо ракам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан ва бе ихтиора бошанд.
7. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возех ва мушаххас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибӣ (бо ҳарф ё ракам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.
8. Номгӯйи адабиёт дар маҷолаҳои оригиналӣ бояд аз 20 адад бештар набошад, ракамгузории сарчашмаи адабиёт мувофиқи тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzormeshavad.
9. Суроғи мукотибот маълумотҳои зеринро дар бар мегирад: ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи elektronӣ.
10. Маҷола бояд аз тарафи роҳбари муассиса ё мудири кафедра тасдиқ карда шуда бошад.
11. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.
12. Маҷолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшуда қабул карда намешаванд.
13. Идораи мачалла ҳукуқи тақриз ва таҳрири маҷолародорад.

Маҷоларо ба суроғи зерин фиристонед: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ-139, ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино,

Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"

Дар матбааи ДДТТ номи Абӯалӣ ибни Сино ба табъ расид.
Суроғ: ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ -139

*Ба матбаа 25.12.2017 супорида шуд. Ба чопаш 27.12.2017 имзо шуд.
Чопи оғсет. Когази оғсет. Андозаи 30x42 ¼, 23,5 ҷузъи чопӣ
Супории №99. Адади нашр 100 нусха.*